



BHR

Идораи Ҳуқуқи Инсон  
ва Риояи Қонуният  
Bureau of Human  
Rights and Rule of Law

## ҲИСОБОТ оид ба натиҷаҳои таҳқиқоти ҳолатҳои кӯчонидан

*Лоиҳаи “Пешбарии манфиатҳои шахсоне, ки бинобар соҳтмони НБО-и Рогун кӯчонида мешаванд”*



Душанбе  
2012

**Таҳиягари ҳисобот:**

Таҳмина Ҷӯраева

**Муҳаррир:**

Мадина Усмонова

**Тарҷумон:**

Умар Қосимов

Ҳангоми таҳияи ҳисботи мазкур маълумотҳои дар ҷараёни таҳқиқоти ҳолатҳои кӯчонидан бадастовардаи гурӯҳи таҳқиқотӣ истифода карда шудаанд:

Исломов Дилшод  
Шарипова Муқадас  
Шарифова Зебо  
Шоинбеков Фариддун  
Муборова Зухро



*Хуҷҷати мазкур бо дастгирии молии Иттиҳодияи Аврупой нашр мешавад. Нуқтаи назари дар ин ҷо овардашиуда, нуқтаи ТҶ «Идораи ҳуқуқи инсон ва риояи қонунияти» мебошад ва ҳеч гоҳ ақидаи расмии Иттиҳодияи Аврупой инъикос намекунад.*

## **ИЗҲОРИ СИПОСГУЗОРӢ**

**Ташкилоти чамъиятии «Идораи хукуқи инсон ва риояи қонуният» сипосгузории худро ба шахсони зерин баён менамояд:**

барои иштирок дар таҳқиқоти мазкур ба аъзои гурӯҳи таҳқиқотӣ:

Исломов Дилшод, Шоинбеков Фариддун, Шарифова Зебо, Шарипова Муқаддас ва Муборова Зухро,

ба аъзои гурӯҳи таҳлилӣ Усмонова Мадина барои таҳияи таҳлили қонунгузорӣ,

ҳамчунин ба ташкилоти ҳамшарики лоиха ЧК «Лигай занони хукуқшиноси Тоҷикистон», ЧСК «НБО-и Рогун», роҳбарияти Бонки Ҷаҳонӣ барои ҳамкорӣ, ба МД «Мудирияти минтақаи зериобшавандай НБО-и Рогун», ба раисони шаҳрҳои Рогун, Турсунзода ва нохияҳои Нурабод, Рашт, Данғара, Рудакӣ, ба раисони ҷамоату маҳаллаҳо, аҳолии шаҳрҳои Рогун, Турсунзода ва нохияҳои Нурабод, Рашт, Данғара, Рӯдакӣ, ба Вазорати меҳнат ва ҳифзи иҷтимоии ҶТ ва ба ҳамаи онҳое, ки дар таҳқиқоти мазкур саҳми худро гузоштаанд.

Ба Иттиходияи Аврупой барои дастгирии молиявӣ баҳри гузаронидани таҳқиқот сипосгузории амиқи худро баён менамоем.

Ҳисоботи мазкур тибқи натиҷаҳои таҳқиқоти ҳолатҳои қўчонидан дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки дар давраи аз моҳи декабри соли 2010 то апрели соли 2011 гузаронида шудааст, таҳия гаридадааст.

Таҳқиқот аз ҷониби Ташкилоти Ҷамъиятии «Идораи ҳуқуқи инсон ва риояи қонуният» (шахри Душанбе) дар доираи лоиҳаи «Ҳифзи манфиатҳои шахсоне, ки бинобар соҳтмони НБО-и Рофун қўчонида шудаанд», бо дастирии молиявии Иттиҳоди Европа анҷом дода шудааст ва моликияти зеҳни ТҶ «Идораи ҳуқуқи инсон ва риояи қонуният» мебошад.

Ҳангоми истифодаи маълумотҳои дар ҳисоботи мазкур мавҷудбуда истинод ба он ҳатмӣ мебошад.

Ҳисбот барои аҳолии шахри Рофун, ноҳияҳои Нурабод ва Рашт, ки бинобар соҳтмони НБО-и Рофун қўчонида мешаванд, намояндалагони макомоти давлатӣ, мақомоти маҳаллии ҳокимият ва ҷамоатҳо, институтҳои (ниҳодҳои) молиявии байналмиллалӣ (Бонки Ҷаҳонӣ, WBG, ADB, EBRD, IsBRD), воситаҳои ахбори оммаи (BAO) хусусӣ ва давлатӣ, фаъолони ҷамъиятҳои маҳаллӣ, ташкилотҳои ҷамъиятӣ, ташкилотҳои гайриҳуқуматии байналмиллалӣ ва дигар намояндалагони чомеаи шаҳрвандӣ, кормандони ЧСК «НБО-и Рофун», гузоришгари маҳсус оид ба ҳуқуқи манзил ва дигар шахсони манфиатдоре, ки иттилоот оид ба вазъи риояи ҳуқуқи инсон, хусусан ҳуқук ба манзили кофӣ барояшон зарур ва муфид мебошад, таъин гардидааст.

Нуқтаи назаре, ки дар ҳисоботи мазкур баён гардидааст, нуқтаи назари ТҶ «Идораи ҳуқуқи инсон ва риояи қонуният» мебошад, ва бинобар ин, ба ҳеч ваҷҳ наметавонад нуқтаи назари расмии Иттиҳоди Европаро инъикос намояд.

## ***АББРЕВИАТУРАХО ВА ИХТИСОРӨТ***

---

БЧ	Бонки Ҷаҳонӣ
НБО	негӯгоҳи барқии обӣ
КОҲИИФ	Қўмитаи СММ оид ба ҳуқуқҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ
КФББТ	Корхонаи фаръии бақайдгирии байниномиявии техники
МВт	мегаватт
ЧСК	чамъияти саҳомии кушода
ИЧ	иттиҳодияи чамъиятӣ
СММ	Созмони Милали Муттаҳид
СА	сиёсати амалиётӣ
АТИЭ	арзёбии таъсири иҷтимоию экологӣ
ҶТ	Ҷумҳурии Тоҷикистон
ВАО	Воситай аҳбори омма
АТИ	Арзёбии техникуи иқтисодӣ
WBG	World Bank Group (Гурӯҳи Бонки Ҷаҳонӣ)
ADB	Asian Development Bank (Бонки Рушди Осиё),
EBRD	European Bank for Reconstruction and Development (Бонки Европоии Таҷдид ва Рушд)
IsBRD	Islamik Bank for Reconstruction and Development (Бонки Исломии Таҷдид ва Рушд)

## МУНДАРИЧА

<b>Муқаддима.....</b>	<b>5</b>
<b>Шархи мухтасар.....</b>	<b>10</b>
<b>Қисми якум .....</b>	<b>17</b>
<i>Методологияи таҳқиқот.....</i>	<i>17</i>
<b>Қисми дуюм .....</b>	<b>19</b>
<i>Таҳлили қонунгузорӣ.....</i>	<i>21</i>
<i>Шарҳи мухтасари сиёсати Бонки Ҷаҳонӣ оид ба кӯчонидани маҷбурӣ (иҷборӣ).....</i>	<i>38</i>
<b>Қисми сеюм .....</b>	<b>51</b>
<i>Натиҷаҳои мониторинг.....</i>	<i>51</i>
<b>Қисми чорум....</b>	<b>78</b>
<i>Хулосаҳо оид ба мониторинги анҷомдодашида.....</i>	<i>78</i>
<b>Тавсияҳо.....</b>	<b>81</b>
<b>Замимаҳо.....</b>	<b>83</b>

## **Муқаддима**

Күчонидани маҷбурий (иҷборӣ) яке аз ҷанбаҳои афзалиятноки масъалаи оид ба манзили кофӣ (кифояткунанда) ҳамчун ҷузъи ҳукуқ ба сатҳи коғии зиндагӣ мебошад. Күчонидани маҷбурий боиси тағирии макон, аз даст додани воситаҳои зиндагӣ ва амволи шахсӣ мегардад, инҷунин ба шахсоне, ки қӯчонидан ба онҳо даҳл мекунад зиёни ҷисмонӣ осебӣ рӯҳӣ мерасонад, ба ҷумлаи онон аксаран онҳое мансубанд, ки алакай дар шароити комилан камбизоатӣ зиндагӣ мекунанд, занон, кӯдакон, ақаллиятҳо ва дигар ғурӯҳҳои осебпазир.

Ҷомеаи байналмилаӣ алакай қайҳо ҷиддияти масъалаи қӯчонидани маҷбуриро эътироф намудааст. Дар Эъломияи Ванкувер оид ба нуктаҳои аҳолинишини соли 1976 зикр гардидааст, ки «амалиётҳои бузург оид ба қӯчонидани маҳалҳои истиқоматӣ бояд танҳо дар ҳолатҳое, анҷом дода шаванд, ки нигоҳдорӣ ва оғиятбахшии онҳо мувоғики мақсад намебошад, ва вакте ки ҳама гуна тадбирҳо дар соҳаи қӯчонидан андешида шудаанд». <sup>1</sup> Ассамблеяи Генералӣ дар Стратегияи глобалӣ дар соҳаи манзил то соли соли 2000 «ӯҳдадории асосии (ҳукуматҳоро) оид ба ҳифз ва беҳтар намудани фонди манзил ва ноҳияҳои истиқоматӣ, ва нарасонидани зиён ба онҳо ва нобуд накардани онҳо»-ро эътироф намудааст.<sup>2</sup> Дар рӯзномаи Ҳабитат ҳукуматҳо оид ба «ҳифзи ҳамаи шахсон аз қӯчонидани маҷбурии хилоғи қонун, ва таъмини ҳифзи қонунии онҳо ва барқарор намудани ҳукукҳои онҳо бо дарназардошти ҳукуқи башар (инсон); [ва] дар он ҳолатҳое, ки қӯчонидан ногузир мебошад, ба таври дуруст таъмин намудани роҳҳои ҳалли алтернативӣ» ба зиммаи ӯҳдадорӣ худ гирифтанд.<sup>3</sup>

Вақтҳои охир дар шаҳрҳо ва деҳоти Тоҷикистон роҳҳо васеъ карда шуда истодаанд, нерӯгоҳҳои барқии обӣ, биноҳои зебою нав, иншоотҳо ва ёдгориҳо соҳта шуда истодаанд, ҷойҳо барои соҳтмонҳои нав омода карда шуда истодаанд, ки бевосита аз рушду нумӯъ, баланд шудани сатҳи суботи иқтисодии ҷумҳурий гувоҳӣ медиҳад. Вале, аксаран, ин ба

---

<sup>1</sup> Ҳисоботи Ҳабитат: Эъломияи Созмони Милали Муттаҳид оид ба маҳалҳои аҳолинишин, Ванкувер, 31 май - 11 июня соли 1976 (A/CONF.70/15), боби II, тавсияи В.8, банди С ii).

<sup>2</sup> Гузориши Комиссияи маҳалҳои аҳолинишин оид ба кори иҷлосияи ёздаҳум, Иловай A/43/8/A dd.1), банди 13

<sup>3</sup> Гузориши Конфедератсияи Созмони Милали Муттаҳид оид ба маҳалҳои аҳолинишин (Ҳабитат II) (A/CONF.165/14), замимаи II, Рӯзномаи Ҳабитат, банди 40 n).

он дахл мекунад, ки ба васеъ кардани роҳҳо хонаҳои дар канори роҳҳо қарордошта, ки онҳо бояд кӯҷонида шаванд, ҳалал мерасонанд, барои соҳтани биноҳои нав; биноҳои кӯҳна, фарсада бояд кӯҷонида шаванд ва ба истиқоматкунандагоне, ки хонаҳояшон бинобар соҳтмони нерӯгоҳи барқии обӣ таҳти минтақаи зери об қарор мегиранд, маҷбуранд истиқоматгоҳҳои худро тарқ кунанд ва ба дигар минтақаҳо, ки давлат пешниҳод намудааст, кӯҷанд. Ва дар ҳамин ҷо проблемаҳо ба вучуд меоянд: онҳо наметавонанд дар мавриди ояндаи хонаҳои худ ва ҳуқуқ ба манзил иттилооти дурусту дакикро дастрас намоянд, дар байни онҳо воҳимаҳо ба вучуд меоянд, онҳо омодаанд, ки ҳама гуна овозаҳо ва «даҳшатҳо»-еро, ки байни издиҳом дар кӯчаҳо мешунаванд «қабул кунанд», намедонанд ба кӣ бовар кунанд ва ба кучо раванд.

НБО-и Рогун лоиҳаи мӯҳташаме мебошад, ки ҳанӯз дар замони Иттиҳоди Шӯравӣ ба нақша гирифта шуда, соҳтмони он оғоз гардида буд. Бинобар норасони заҳираҳои молиявӣ ва вазъи сиёсие, ки боиси пош ҳӯрдани Иттиҳоди Шӯравӣ гардид, дар охири солҳои 1980-ум соҳтмони НБО-и Рогун боздошта шуд. Соли 2009 Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон эълон намуд, ки корҳои барқаррорсозии минтақаи сарбанд ва ба анҷом расонидани соҳтмонро оғоз карданӣ аст. Бо ин мақсад ҶСК «НБО-и Рогун» таъсис дода шуд ва 25%-и сахмияҳо ба таври ройгон байни аҳолии кишвар тақсим карда шудаанд. Ва дар муддати хеле кӯтоҳ шаҳрвандони Тоҷикистон ба саҳомони манфиатдори НБО-и Рогун табдил ёфтанд.

НБО-и Рогун сарбанди 335-метра ва дорои иқтидори 3 600 МВт ҳоҳад буд. Ин лоиҳа аз нуқтаи назари техниқӣ басо мураккаб ва гаронарзиш мебошад. Маблағи таҳминие, ки барои соҳтмони ўзарур аст 3,5 миллиард доллари ШМА-ро ташкил медиҳад. Бинобар ҳарочоти хеле гарон Тоҷикистон имконият надошт тамоми ҳарочоти барои соҳтмон зарурриро маблағгузорӣ намояд ва ба Бонки Ҷаҳонӣ бо ҳоҳиши ташаккул додани консортиуми сармоягузорон муроҷиат намуд. Бонки Ҷаҳонӣ тасмим гирифт аз асоснокии итисодию техниқӣ (АИТ) ва арзёбии таъсири иҷтимоија экологии (АТИЭ)-и НБО-и Рогун оғоз намояд ва дар аввали соли 2010 эълон намуд, ки 3 миллион доллари ШМА-ро барои анҷом додани ин ду таҳқиқот мабалггузорӣ менамояд. Дар тендер чор ширкат иштирок намуданд. Оғози таҳқиқот моҳи майи соли 2010 ба нақша гирифта шуда буд ва он бояд ҳаждаҳ моҳ идома ёбад. Дар натиҷаи савдоҳои байнамилалӣ, Консортиум таҳти роҳбарии

широкати Coyne & Bellier голиби тендер гардид ва қарордоди анҷом додани АИТ-ро ба имзо расонид (қарордод бо Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 8 февраля соли 2011 ба имзо расонида шуда буд), ширкати Швейтсарии Rougu бошад, голиби тендер гардид ва қарордоди анҷом додани АТИЭ-ро ба имзо расонид (қарордод бо Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 25 марта соли 2011 ба имзо расонида шуда буд). Ҳар ду мушовир моҳи марта соли 2011 ба фаъолият оғоз намуданд. Дар ин ҳисоботҳои оғозӣ тавсифи нақшаҳои фаъолияти худро пешниҳод ме-кунанд ва бархӯрдҳои иҷрои Тахқиқоти арзёбира ба таври муфассал баён менамоянд.<sup>1</sup> Тибқи ҳолати то моҳи декабри соли 2011 мушови-рони байналмилалӣ ҳаҷми зиёди маълумотҳои мавҷуда ва таҳқиқотро ҷамъоварӣ ва таҳлил намуданд, якчанд арзёбииҳо ва ҳисоботи пешаки-ро омода намуданд. Файр аз ин, арзёбии пешакӣ ҷанбаҳоеро муайян намуд, ки омӯзиш ва таҳлили минбаъдаро тақозо менамоянд.<sup>2</sup>

Сарбанди 335-метра дар дарёи Вахш обанбори дарозиаш 75-километраго ба вучуд меорад ва такрибан 17 ҳазор гектар заминро дар болооби маҷрои обандор дар шаҳри Rogun, ноҳияҳои Нурабод ва Раҷт зери об мемонад. Такрибан 30 ҳазор одамон (қариб 7 ҳазор оила) – сокинони ин маҳалҳо бояд кӯҷонида шаванд. Мақомоти иҷроияи маҳалии ҳокимиияти давлатии шаҳри Rogun, ноҳияҳои Нурабод ва Раҷт барои кӯҷонидани одамони манзилашон таҳти соҳтмони обанбор қарордошта масъул мебошанд. Дар чунин ҳолат эҳтимолияте вучуд дорад, ки поймолқунӣ ва ба инобат нагирифтани ҳуқуқҳои шах-сони кӯҷонидашаванда бо ин ё дигар сабабҳои объективӣ ё субъективӣ рӯй медиҳад.

Бо мақсади ба ҳадди ақал расонидани таъсироти манғии имконпазир барои сокинони маҳалӣ, аз моҳи декабри соли 2010 дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон татбиқи лоиҳаи «Лоиҳаи пешбарии манғиатҳои шахсоне, ки бинобар соҳтмони НБО-и Rogun кӯҷонида мешаванд», ки аз ҷониби Иттиҳоди Европа маблағгузорӣ мешавад, оғоз гардид. Лоиҳаи мо ба ҳифзи мусолиматомези ҳуқуқу манғиатҳои шахсоне, ки бинобар соҳтмони НБО-и Rogun кӯҷонида мешаванд, равона карда шудааст. Бо

---

1 Тахқиқоти арзёбӣ тибқи Лоиҳаи пешбинишудаи обанбори минтақавии Rogun ва нерӯгоҳҳои барқии обӣ дар Тоҷикистон, <http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTRUSSIANHOME/EXTRUSSIANCOUNTRIES/ECAINRUSSIANEXT/0,,contentMDK:22904739~pagePK:146736~piPK:226340~theSitePK:488750,00.html>

2 Иттилооти муҳтасари Бонки Ҷаҳонӣ оид ба ҷараёни гузаронидани Тахқиқоти арзёбӣ оид ба НБО-и Rogun, Вашингтон, 18 октябри соли 2011.

лоиҳаи худ мо ба ҳеч ваҷӯ даҳолат кардан ба ҷанбаҳои соҳтмони НБО-и Рогунро ба нақшага негарифтаем, балки танҳо меҳоҳем ба он мусоидат намоем, ки ҳангоми кӯҷонидан ҳукуқи шахсони кӯҷонидашавандада риоя карда шаванд.

Мақсадҳои асосии лоиҳа инҳоянд:

- Ба мувофиқа расидан оид ба масъалаҳои баҳсталаб дар мавриди кӯҷонидани одамон тавассути ба роҳ мондани муколама бо ҷомеаи шаҳрвандӣ, ки ба бартараф намудани монеҳои иҷтимоӣ ва муттаҳид соҳтани тарафҳои манфиатдор бо мақсади мубодилии афкор, инҷунин таҳлили проблемаҳои мавҷуда нигаронида шудааст.
- Ҳифзи мусолиматомези манфиатҳои шахсоне, ки бинобар соҳтмони НБО-и Рогун кӯҷонида мешаванд, бо роҳи муколима оид ба ҳукуқҳои иҷтимоию иқтисодӣ (аз ҷумла ҳукуқ ба манзил).

Дар раванди татбиқи лоиҳа ҷунин намудҳои фаъолият, ба монанди арзёбии ҳолатҳои кӯҷонидан, таҳлили қонунгузорӣ, маъракаҳои иттилоотӣ ва машваратҳои ҷамъиятӣ, муколамаҳои оммавӣ бо сокинони маҳалӣ ва намояндагони мақомоти ҳокимиияти маҳаллӣ, ташкилотҳои ҷамъиятӣ, Бонки Ҷаҳонӣ ва дигар шахсони манфиатдор, ҳимоят ва намояндагӣ намудани манфиатҳои шахсони кӯҷонидашавандада дар мақомоти давлатӣ (аз ҷумла дар судҳо) ва дар ҳолатҳои зарурӣ, мониторинг ва арзёбии лоиҳа пешбинӣ карда шудаанд.

Дар ҷараёни татбиқи лоиҳа мо интизор ҳастем ба натиҷаҳои зерин ноил гардем:

1. ноил гардидан ба арзёбӣ ва таҳқиқоти маълумотҳо оид ба шумори одамоне, ки кӯҷонида мешаванд, оид ба он, ки онҳо дар чӣ гуна ҳолат кӯҷонида мешаванд;
2. таҳлили қонунгузории миллӣ ҷиҳати мутобиқат ба расмиёти Бонки Ҷаҳонӣ оид ба масъалаҳои кӯҷонидан анҷом дода шудааст;
3. ҳабардор гардидани ҷомеаи маҳаллӣ ва манфиатгирандагон аз ҳукуқи худ ба ҷуброни зарурӣ ва оид ба иштирок намудан дар

- банақшагирии күчонидан тавассути машваратхो ва маъракаҳои иттилоотӣ;
4. намояндагони гурӯҳҳои шаҳрвандӣ, чомеаҳо ва сокинони маҳаллӣ имконият ҳоҳанд дошт тавсияҳо ва нуқтаҳои назари худро оид ба масъалаҳои ҳалталаб (масалан, ҷуброни зарурӣ) пешниҳод намоянд, ё нақшаҳо ва намудҳои ҷамъомадҳои машваратии худро оид ба проблемаҳои күчонидан бо мақомоти ҳокимияти маҳаллӣ ва дигар тарафҳои манфиатдор манзур намоянд;
  5. ба ниҳодҳои (иститутҳои) молиявии байналмилалӣ, аз ҷумла Гурӯҳи Бонки Ҷаҳонӣ (ГБҔ) тавсияҳо пешниҳод карда мешаванд;
  6. созишномаҳои мушахҳас оид ба ҳолатҳое, ки манфиатҳои одамон дар судҳои маҳаллӣ ва мақомоти ҳокимияти маҳаллӣ дар ҳолатҳои пешниҳод намудани ҷубронҳои зарурӣ намояндагӣ карда мешаванд, дар ҳолатҳое ки, агар ба сокинони маҳаллӣ имконияти иштирок намудан дар таҳияи нақшаи күчонидан ва дигар ҳолатҳои поймол гардидани ҳуқуқҳо фароҳам оварда нашуда бошад, таҳия карда мешаванд.

Яке аз марҳилаҳои фаъолият дар доираи лоиҳаи мазкур анҷом доғани таҳқиқот ва арзёбии ҳолатҳои күчонидан буд, ки тибқи натиҷаҳои онҳо ба даст овардани маълумотҳо оид ба шумораи одамоне, ки күчонида мешаванд, оид ба он, ки онҳо ба кучо күчонида мешаванд, инҷунин раванди күчонидан чӣ гуна ҷараён ҳоҳад дошт, ба шахсони күчонидашаванда қадом кафолатҳо дода мешаванд, дар назар дошта шуда буд.

Ҳамин тарик, дар ҳисоботи мазкур таҳлили қонунгузории миллӣ дар соҳаи ҳуқуқи шахсони күчонидашаванда барои муайян намудани мутобиқат ба стандартҳои байналмилалӣ оварда шудааст, инҷунин тафсири муҳтасари Сиёсати Бонки Ҷаҳонӣ оид ба күчонидани маҷбурий дода шудааст, ҳамчунин натиҷаҳои таҳқиқи ҳолатҳои күчонидан оварда шудаанд, тавсияҳо оид ба беҳтарсозии вазъ дода шудаанд, замимаҳо ба ҳисбот дар шакли ҷадвал бо ҷамъбасти иттилоот аз ВАО марбут ба соҳтмони НБО-и Рӯғун, мактубҳои воридотӣ ва содиротӣ ва гайра мавҷуданд.

## **Шарҳи муҳтасари мониторинг**

Тадқиқот нишон дод, ки дар маҷмӯъ давлат омодааст ва қўшиш дорад барои риоя гардидан хуқуки шахсони қўчонидашаванда ша-роит муҳайё намояд, vale ҳолатҳое низ ҳастанд, ки хуқуки шахсони қўчонидашаванда поймол карда мешаванд.

Ҳангоми қўчонидан меъёрҳои хуқуки миллӣ ва байналмилалӣ дар соҳаи қўчонидан ба инобат гирифта мешаванд. Гарчанде як қатор номутобикатии меъёрҳои хуқуки миллӣ ба стандартҳои байналмилалӣ дар соҳаи қўчонидан (муҳочират) вучуд доранд.

Дар таҳкиқот ба хуқуки чуброни баробарандоза ва баробарар-зиши манзил бар ивази манзили гирифташаванда, хуқуки дастрасӣ ба иттилоот оид ба қўчонидан, хуқуқ ба иштироки чомеаи шаҳрвандӣ, ху-сусан сокинони минтақаҳои мавриди назар дар ҳама гуна равандҳои мӯҳокима ва таҳияи нақшаҳои қўчонидан, хуқуқ ҷиҳати ба инобат ги-рифтани нуқтаи назари қўчонидашавандагон ва гайра таваҷӯҳи маҳсус зохир карда шуд.

## **Маълумоти умумӣ**

Аз минтақаи зери оби обанбори НБО-и Рогӯн аз ноҳияҳои Нурабод ва Рашт ва шаҳри Рогун дар тӯли солҳои 2010-2015 7167 оилаҳо (зиё-да аз 30 000 нафар) дар се марҳила қўчонида мешаванд. Ба оилаҳои қўчонидашаванда дар чунин маҳалҳо, ба монанди дехаҳои Чорсадаи ноҳияи Дангара, Моинкач, Теппай Самарқандӣ, Эсанбойи ноҳияи Рӯдакӣ, Тӯйчию шаҳри Турсунзода, Дарбанд, Тугчию ноҳияи Нурабод ва Лугури Болои шаҳри Рогун қитъаҳои замин, таҳқурсии хонаҳо, аз ҷумла таҳқурсиҳо қисман бо хонаҳо дода мешаванд. Ба нақшаи гене-ралии қўчонидан бинобар соҳтмони НБО-и Рогун ба ҳисоби умумӣ 63 дехаи ноҳияҳои Нурабод, Рашт ва шаҳри Рогун доҳил мешаванд. Маблаги чубронпулии арзиши манзил ба моликон ба андозаи аз 20 то 40%-и ҳачми умумии арзиши манзили зери обанбор монандаи онҳо пардохта мешавад. Ба ҳар як молики манзил, тибқи қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи қўчонидани сокинони шаҳри Рогун ва ноҳияи Нурабод аз минтақаи зери оби обанбори НБО-и Рогун» аз 20 январи соли 2009, №47 аз ҷониби Вазорати меҳнат ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ барои соҳтмони манзил 3 000 сомонӣ чудо карда мешавад, ки аз он 1 500 сомонӣ ба ҳисоби қарз дода мешавад. Кўмакпулии яқдафъаи-

на ба **сарвари оила** ба андозаи 100 сомонӣ, **ба ҳар як аъзои оила** ба андозаи 50 сомонӣ дода мешавад. Барои ташкили интиқоли амволи худ ба ҷойи нав ба шахсони кӯҷонидашаванда дар асоси дархост нақлиёти боркаш ва мусоғиркаш пешниҳод карда мешавад.<sup>1</sup> Дар аксари ҳолатҳо талаботи мазкури Қарори Ҳукумат риоя карда мешуданд.

Дар айни ҳол, таъкид кардан ҷоиз аст, ки стандартҳои байналмилалӣ дар соҳаи муҳоҷирати иҷборӣ ба ҳифзи ҳуқуқҳои гурӯҳҳои осебпазир, аз ҷумла занон ва кӯдакон, ҳангоми кӯҷонидан таваҷҷӯҳи маҳсус зоҳир менамояд. Чунин барҳӯрд, ки ҳангоми он кӯмакпулии яқвақтаина танҳо ба сардори оила, ки асосан мард мебошад, пардохта мешавад, ҳуқуқи занон ва кӯдаконро поймол мекунад. Молики манзили гирифташаванда, чун қоида, ҳамчунин ё мард, ё ки волидони ў мебошанд. Ҳамин тарик, вазъияте, ки ҳангоми он ҷубронпулӣ барои манзили гирифташаванда танҳо ба молики манзил дода мешавад, метавонад ҳуқуқи занон ва кӯдаконро лар чунин оила поймол кунад ва ба стандартҳои байналмилалӣ мутобиқат намекунад.

Чараёни пардохти ҷубронпулӣ дар се марҳила, бо пардохти аз 20 то 40%-и маблаги умумии ҷубронпулӣ дар ҳар як марҳила, сурат мегирад.

Системаи мазкури пардохтҳо мушкилоти муайянеро барои шахсони кӯҷонидашаванда ба вучуд меорад, аз ҷумла муҳоҷироне, ки марҳилаи дуюми пардохтро интизоранд, маблаги пардохтҳои марҳилаи аввалро сарф мекунанд. Маблаге, ки дар марҳилаи аввал ҷудо карда шудааст, барои соҳтмони манзили нав кофӣ намебошад, ва вазъияти иқтисодии шахсони кӯҷонидашаванда низ дар ҳоли ногувор қарор мегирад. Одамон дар чунин ҳолат бо ҳоҳиши пардохт намудани маблаги пурра ё қисми зиёди он ба мақомоти ваколатдори муҳоҷират муроҷиат мекунанд, то ки онҳо имконият пайдо кунанд бар ивази манзили гирифташуда ба соҳтмони манзили нав оғоз намоянд.

---

<sup>1</sup> Ҷавоби ҶСК «НБО-и Рӯғун» аз 12 апрели соли 2010 таҳти №1-544, ҷавоби Вазорати меҳнат ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ аз 19.05.2011 таҳти №142/1286

## **РОГУН**

Аз шахри Рогун күчонидани ахолӣ аз 8 дехаи ҷамоати Сичароф – Киштроф, Сичароф, Таги Ағба, Сеч, Таги Камар, Лугури Пойён, Талҳашма, Тагоб пешбинӣ гардидааст. Аз ин дехаҳо 372 оила (214 ҳочагӣ) – 1490 нафар күчонида мешаванд. Онҳо ба шахри Турсунзода (дехаи Тойҷӣ) күчонида мешаванд. То моҳи майи соли 2011 алакай ба 185 оила барои соҳтмони манзил қитъаҳои замин дода шудаанд, 27 оила алакай хонаҳои истиқоматии ҳудро соҳтаанд. Дар ҳар яке аз ҳочагиҳо зиёда аз ду оила зиндагӣ мекунанд, ба ҳар як оила ба андозаи 8 садяки гектар қитъаи замини алоҳида чудо карда мешавад. Вале, ҷубронпулӣ танҳо ба молики манзили зери об монанд, яъне ба молики асосии ҳочагӣ, ки аз якчанд оила иборат мебошад, дода мешавад.

Дар дехаҳои Таги Ағба ва Таги Камар сокинон таъкид мекунанд, ки молу мулки онҳоро соли 2009 нархгузорӣ карда буданд. Дар тӯли ду сол нарҳҳо ҳеле баланд шудаанд, ва натиҷаҳои баҳогузорие, ки он солҳо гузаронида шуда буд, ба нарҳҳо ва эҳтиёҷоти имрӯза мутобиқат намекунанд ва ҷавобгӯй намебошанд. Сокинони минтақаҳои зикргардида аз ҷунин ҳолат норозианд, дар бесарусомонӣ қарор доранд ва хоҳиш мекунанд, ки молу мулки онҳо бо дарназардошти воқеият ва нарҳҳои имрӯза аз нав баҳогузорӣ карда шавад.

Сокинони дехаи Саидон аз таркишҳои доимӣ ва кори мосинҳои боркаш дар ташвишанд, таркишҳо садои ҳеле баланд доранд ва дар масофаи наздик гузаронида мешаванд, ки ин онҳоро дар ҳарос меорад. Тиккапораҳои сангҳо ба бомҳои хонаҳои сокинон меафтанд, тирезаҳоро мешикананд.

## **НУРОБОД**

Күчонидани ахолӣ дар ноҳияи мазкур дар тӯли солҳои 2010-2015 анҷом дода мешавад. Аз 37 деха 4888 оила (2972) күчонида мешаванд. Сокинон ба ноҳияи Дангар, ноҳияи Рӯдакӣ, шахри Турсунзода ва шахри Дарбанди ноҳияи Нуробод күчонида мешаванд. Алакай бо таъмини замин, таҳқурсӣ ва хонаҳо 184 оила ба ноҳияи Дангар, 228 оила ба ноҳияи Рӯдакӣ, 180 оила ба шахри Турсунзода, 265 оила ба шахри Дарбанд күчонида шудаанд.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Ҷавоби Раиси Ҳукумати ноҳияи Нуробод аз 17.02.2011 № 99/01

Аз сүхбатҳо бо сокинон маълум гардид, ки он оилахое, ки қитъаи замин гирифтаанд ва имконият доранд хонаҳои нав созанд, алакай хонаҳо соҳтанд ва ба онҳо кӯчиданд ё хона соҳта интизори кӯчонидани умумӣ ҳастанд. Қисми бокимондаи сокинон интизори пардоҳти арзиши манзилҳояшонанд, то ки бъяди гирифтани маблаг ба сотмони хонаҳои нави истиқоматӣ оғоз намоянд.

Тавре ки сокинони шаҳри Дарбанди ноҳияи Нуробод изҳор намуданд, дар минтақае, ки барои онҳо чудо карда шудааст, манбаи оби ошомидани вуҷуд надорад, таъминоти қувваи барқ дуруст нест, во-ридшавии воситаҳои нақлиёт ба минтақаи мазкур бинобар вуҷуд доштани канал ва набудани кӯпруқ барои гузаштани мошинҳои боркаш бо масолеҳи соҳтмон мушкил аст. Сокинон аз ҳолате дар ташвишанд, ки ба бъязеи онҳо ҳанӯз ҳеч гуна маблаг пардоҳта нашудааст, ба бъязеи дигарашон танҳо 10 000 – 15 000-сомонигӣ пардоҳта шудааст, ки 8-10%-и маблаги умумиро ташкил медиҳад, ба бъязеи дигарон бошад 50%-и арзиши баҳоғузории истиқоматгоҳ пардоҳта шудааст. Яке аз проблемаҳои асосие, ки бо онҳо сокинони Нуробод рӯ ба рӯ мебошанд, ба гуфтаи пурсидашудагон, вуҷуд надоштани дастрасӣ ба иттилооти эътимоднок мебошад. Ба сокинон маълум нест, ки кай ва бо қадом шартҳо онҳоро мекӯчонанд. Кӣ барои тамоми ҷаравӣ кӯчонидан масъул мебошад? Дар сурати ошкор гардидан ягон ҳуқуқвайронкунӣ ба кӣ муроҷиат намоянд? Минбаъд ҷаравӣ пардоҳтҳо чӣ тавр анҷом дода мешавад? ва гайра.

## РАШТ

Тибки иттилооте, ки гурӯҳи таҳқикотӣ ҳангоми татбиқи фаъолияти худ ба даст овардааст, маълум гардид, ки мутобики лоиҳаи тасдиқгардидаи соҳтмони НБО-и Роғун аз солҳои 80-уми асри гузашта кӯчонидани сокинони аз 11 деҳаи ноҳияи Рашт бъяди марҳилаи дуюми соҳтмони НБО-и Роғун (обанбори бузург дар ноҳияи Нуробод) дар назар дошта шуда буд. Дар ҳоли ҳозир, бинобар он, ки дар мақомоти иҷроияи маҳалии ҳокимияти давлатӣ (Ҳукумат) лоиҳаи нави тасдиқгардидаи НБО-и Роғун вуҷуд надорад, дар мавриди деҳаҳои кӯчонидашавандай ноҳияи Рашт ҷавоби дақиқ додан имконпазир намебошад. Ҳамчунин аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Ҳукумати ноҳияи Рашт ягон амру дастуре дар мавриди минтақаи обанбори НБО-и Роғун ва кӯчонидани сокинони ноҳияи Рашт бинобар соҳтмони НБО-и Роғун ворид нагардидааст.

## **ТУРСУНЗОДА**

Дар чараёни пурсиш маълум гардид, ки оилаҳои ба мавзеи Тойчии шаҳри Турсунзода кӯҷонидашуда аз минтақаҳои Рогун ва Нуробод омадаанд. Аз он ҷо 19 оила кӯҷонида шуданд, ки аз 10 то 30% ҷубронпули гирифтаанд. Дар ҳоли ҳозир 7 оила дар деҳаи Тойчӣ манзили ҳудро соҳтаанд, ки аз 1 ё 2 утоқ иборат буда, бештар ба сарой (истиқоматгоҳи муваққатӣ)-и аз плитаҳои бетонӣ соҳташуда монанданд. 353 қитъяи замин барои сокинони чор деҳа аз Рогун чудо карда шудаанд. Аз 15 то 20 хона соҳта шудааст, вале одамон бо сабаби он, ки онҳо ба тариқи мавсимиҳ ҳонаҳо месозанд ва ҳанӯз барои соҳтмон маблаг надоранд, инчунин ба қадри кофӣ аз ҷумлаи бародарон, шавҳарон, падарони ҳуд соҳтмончиён надоранд, то ба ҳол дар он ҷо истиқомат намекунанд. Ба ҳар як оила қитъаи замини алоҳида ба андозаи 10 садяки гектар чудо карда шудааст. Қисми зиёди оилаҳои кӯҷонидашуда аз кӯҷонидан розианд. Тавре ки ин сокинон изҳор намуданд, ба онҳо автомошинаҳои тамғаи КАМАЗ чудо карда шуда буданд, ки бо ёрии ин автомошинаҳо онҳо тавонистанд ашё ва ҷорвои ҳудро интиқол диханд. Вале, дар байни пурсидашудагон онҳое низ буданд, ки аз кофӣ набудани 10 садяки гектар қитъаи замин барои оилаҳои калон, вучуд надоштани кӯмак барои онҳо дар интиқоли лавозимоти рӯзгор, дигар амвол ва ҷорво шикоят карданд, ба бисёриҳо лозим омад, ки ҷорвояшонро фурӯшанд. Дар мавриди таъминоти қувваи барқ сокинон шикоят надоранд. Вале, аксар вақт таъминоти обро қатъ мекунанд, ки боиси нороҳатии зиёде мегардад, сокинон ҳоҳиш намуданд, ки барои онҳо мактаб ва беморхона созанд.

## **ДАНГАРА**

Ба Дангара ҳанӯз дар замони Шӯравӣ дар солҳои 1984-1992 аз минтақаи зери обанбори НБО-и Рогун қарib 123 оила кӯҷонида шуда буд. Вале, ин оилаҳои кӯҷонидашуда ба ҷойҳои пештараи ҳуд баргаштанд. Ҳоло дар Дангара ҳамагӣ 12 оила истиқомат мекунанд, ки дар замони Шӯравӣ кӯҷонида шуда буданд.<sup>1</sup>

Гурӯҳи таҳқиқотӣ дар ҷараёни таҳқиқот ошкор намуд, ки сокинон ба ҳоли Чорсадаи ноҳияи Дангара кӯҷонида шудаанд. Дар ин мав-

1 Ҷавоби Муассисаи давлатии «Мудирияти минтақаи зериобшаванди НБО-и Рогун» аз 27.04. с.2011. № 1-111.

зөй 50 хоҷагии аз шаҳри Роғун кӯчонидашуда чойгир карда шудаанд. Ба ҳар як оила 10 садяки гектар қитъаи замин чудо карда шуда буд, ҷубронпуй низ танҳо ба молики асосии манзили зери об монанд дода мешуд. Пурсиши сокинони мавзеи мазкур нишон дод, ки онҳо дар мавриди кӯчидан норозигӣ изҳор накарда буданд, vale, ба ақидаи онҳо, 10 садяки гектар қитъаи замин барои хоҷагиҳои иборат аз се – ҷор оила ва якчанд фарзанд кофӣ намебошад. Инчунин сокинони кӯчонидашуда изҳори норозигӣ баён карданд, ки дар интиқоли лавозимоти рӯзгор ва ҷорво ба онҳо кӯмак нарасониданд. Қисми зиёди сокинон маҷбур шуданд ҷорвои ҳудро фурӯшанд. Ҳамчунин сокинони кӯчонидашуда таъкид намуданд, ки дар маҳалли онҳо мактабҳо, бунгоҳҳои тиббӣ, боғчаҳои кӯдакон, майдончаҳои варзишӣ ва ғайра вучуд надоранд. Сокинон ҳамчунин, ба мисли дигар маҳалҳо, проблемаи пардоҳти маблағҳои пулиро зикр намуданд – маблағҳои пулӣ дар лаҳзаи пурсиш бапуррагӣ пардоҳта нашуда буданд. Ғайр аз ин, дар ноҳияи Дангара дехае бо номи «Чорсада 2» вучуд дорад, ки ба он ҷо сокинони дехаи Сарипули ноҳияи Нуробод кӯчонида шуда буданд. Ҳоло дехоти Чорсада 2-ро дехоти Нуробод меноманд. Гурӯҳи таҳқиқотӣ зикр намуд, ки дар мавзеи мазкур хоначаҳои аз рӯи шаклу андоза стандартии намудашон озода соҳта шуда буданд, дар байнин онҳо хоначаҳои соҳтмонашон нотамом низ вучуд доранд. Трансформаторҳо мавҷуданд, қувваи барқ пайваст карда шудааст, vale роҳҳо дар он ҷо дар ҳолати дуруст қарор надоранд. Дар ҷараёни пурсиш ҳамчунин маълум гардид, ки қисми асосии оилаҳои кӯчонидашаванд ҳанӯз дар дехаи кӯҳна, яъне дехаи Сарипули ноҳияи Нуробод қарор доранд, зеро то ба ҳол ба онҳо маблағҳо дар ҳаҷми пурра пардоҳта нашудаанд ва онҳо наметавонанд соҳтмони манзилҳои навро ба анҷом расонанд. Ҳамагӣ се нафар аз кӯчонидашудагон пардоҳти 100%-и амволи ҳуд, шахсони боқимонда бошад – ҳадди аксар 70%-и арзиши умумии амволашонро гирифтанд.

## РӯДАҚӢ

### Теппай Самарқандӣ

Аслан ҳамаи сокинон аз он хушнуданд, ки ба онҳо маҳз дар ин мавзузъ барои соҳтмони хонаҳои истиқоматӣ қитъаи замин чудо кардаанд, зеро он ба пойтакт наздик аст, ва ин мавзеъро ҳуди онҳо интихоб науда буданд. Муҳочирон аз дехаҳои Алагалабони Поён, Чорсада, ин-

чунин чамоати Ҳакимии ноҳияи Рогун ва Нуробод кӯчида буданд. Ба 233 оила қитъаҳои замин барои соҳтмони хонаҳои истиқоматӣ чудо карда шуда буданд, 7 оила аллакай хонаҳои гилин соҳтаанд. Қувваи барқ ба таври доимӣ таъмин карда мешавад, тамоми маҳал бо ҷоҳҳо таъмин карда шудааст, ки аз он ҷо одамон об мегиранд. Ба сокинон ҳангоми кӯчиданашон барои интиқоли амвол автомошинаҳои тамғаи КАМАЗ чудо карда шуда буданд. Ҳангоми кӯчидан ба онҳо ЧСК «НБО-и Рогун» кӯмак расонид. Тавре ки дар ҳолатҳои дигар ҷой дошт, маблағҳои пулӣ ба оилаҳо ба таври пурра пардохта нашуда буданд. Сокинон изҳор менамоянд, ки худи раванди кӯҷониданро намояндаго-ни мақомоти ваколатдори ҳокимиияти икроия маҳаллӣ, НБО-Рогун, ин-чунин худи сокинони ноҳияҳое, ки кӯҷонида мешуданд, анҷом доданд.

### **Моинкаҷ**

Ба деҳаи Моинкаҷ ҳамагӣ 4 оила кӯчидаанд. Таҳқурсиҳои хонаҳо ҳамагӣ дар ҷор қитъа соҳта шудаанд, гарчанде қитъаҳои замин барои 73 оиласи муҳочир чудо карда шуда буданд. Ин оилаҳо низ хонаҳои ху-дро аз хиштҳои гилин соҳтанд. Ба ҳар як оила қитъаи замини алоҳида ба андозаи 10 садяки гектар чудо карда мешавад. Таъминоти қувваи барқ қатъ карда намешавад, тамоми мавзееъ бо ҷоҳҳо таъмин карда шу-дааст, ки одамон аз он ҷо об мегиранд. Ба сокинон ҳангоми кӯчидан автомошинаҳои тамғаи КАМАЗ чудо карда шуда буданд, ЧСК «НБО-и Рогун», кӯмак расонид. Ба монанди дигар ҳолатҳо, маблағҳои пулӣ дар лаҳзай пурсиш ба муҳочирон ба таври пурра пардохта нашудаанд – муҳочирон танҳо аз 10 то 30%-и ҷубронпулиро гирифтаанд.

## ҚИСМИ ЯКУМ *Методологияи таҳқиқот*

Дар давраи аз моҳи декабри соли 2010 то моҳи апрели соли 2011 дар доираи лоиҳаи «Лоиҳаи пешбарии манфиатҳои шахсоне, ки бинобар соҳтмони НБО-и Рофун кӯҷонида мешаванд» аъзои гурӯҳи таҳқиқотӣ таҳқиқоти ҳолатҳои кӯҷонидани сокинонро бинобар соҳтмони НБО-и Рофун анҷом дод.

Барои гузаронидани таҳқиқот *техникаи зерини ҷамъоварӣ ва ҷамбасткунии иттилоот* таҳия гардида буд:

### **усулҳо:**

- ✓ Таҳлили қонунгузории миллӣ ҷиҳати мутобиқат ба стандартҳои байналмилии ҳуқуқ ба манзили кофӣ;
- ✓ Таҳлили сиёсатҳо ва расмиёти Бонки Ҷаҳонӣ дар соҳаи кӯҷонидан;
- ✓ Сӯхбат бо сокинони кӯҷонидашаванди шаҳри Рофун, ноҳияҳои Нурабод, Рашт, инчунин бо муҳоҷиршудагон дар шаҳри Дангар, шаҳри Турсунзода ва ноҳияи Рӯдакӣ;
- ✓ Ба даст овардани иттилоот аз мақомоти ҳокимияти давлатӣ, ниҳодҳои молиявии байналмилалӣ ва дигар ниҳодҳо бо роҳи ирсол намудани дарҳостҳо ва мактубҳо;
- ✓ Пайғирӣ ва таҳлил намудани интишороту мақолаҳо дар воситаҳои аҳбори омма доир ба НБО-и Рофун;

### **воситаҳо:**

- ✓ Пурсишномаҳои хурд барои шахсони кӯҷонидашаванда;
- ✓ Пурсишномаҳои хурд барои шахсони кӯҷонидашуда;

### **гурӯҳҳои мавриди назар:**

- ✓ Мақомоти ҳокимияти маҳаллӣ, намояндаҳои Ҳукуматҳо ва ҷамоатҳо;
- ✓ Ниҳодҳои молиявии байналмилалӣ (WBG, ADB, EBRD, IsBRD);
- ✓ ВАО-и ҳусусӣ ва давлатӣ;
- ✓ Фаъолон аз ҷомеаҳои маҳаллӣ, ташкилотҳои ҷамъиятӣ, ташкилотҳои гайриҳукуматии байналмилалӣ ва дигар гурӯҳҳои шаҳрвандӣ;

- ✓ Кормандони ЧСК «НБО-и Рогун»,
- ✓ МД «Мудирияти минтакавии зериобшавандай «НБО-и Рогун»;
- ✓ Гузоришгари маҳсус оид ба ҳуқуқи манзил;
- ✓ Аҳолии шаҳри Рогун, ноҳияҳои Нурободу Рашт, шаҳрҳои Данғара ва Турсунзода, ноҳияи Рӯдакӣ.

Кори гурӯҳи таҳқиқотӣ дар асоси принсипҳои зерин ба роҳ монда шуда буд:

- ✓ Барҳӯрди инфиродӣ ба ҳар як шахси пурсидашаванда;
- ✓ Боварӣ (эътиимод);
- ✓ Маҳфият;
- ✓ Дар кори худ такя намудан танҳо ба далелҳо, надодани баҳои шаҳсӣ ба фикру мулоҳизаҳои баённамудаи шахсони пурсидашуда;
- ✓ Ба таври объективӣ (вокеъбинона) пешниҳод намудани иттилоот оид ба ҳодисаҳое, ки ҳангоми таҳқиқоти саҳроӣ рӯй медиҳанд.

*Стратегияи анҷомдиҳии таҳқиқот ба ҳамкорӣ бо мақомоти давлатӣ ва маҳаллӣ, намояндагони ниҳодҳои молиявии байналмилалӣ ва дигар ниҳодҳо нигаронида шудааст. Бо ин мақсад, аз моҳи декабри соли 2010 оғоз намуда, «Идораи ҳуқуқи инсон ва риояи қонуният» ба мақомоти давлатӣ ва ниҳодҳои байналмилалию созмонҳои дигар мактубҳо ирсол намуд (нигаред ба Замимаҳо, ҷадвали №1).*

Таҳқиқот аз се кисм иборат буд.

*Кисми якум – таҳлили қонунгузории миллӣ* ҷиҳати мутобиқат ба стандартҳои байналмилалии мурофиаи судии одилона, аз чумла таҳлили сиёsat ва расмиёti Бонки Ҷаҳонӣ.

*Кисми дуюм – ба даст оварданӣ иттилоот аз мақомоти ҳокимиюти давлатӣ ва* мақомоти иҷроияи маҳаллӣ, ниҳодҳои молиявии байналмилалӣ ва дигар созмонҳо бо роҳи ирсол намудани дарҳостҳо ва мактубҳо.

*Кисми сеюм – гузаронидани сӯҳбатҳо (мусоҳибаҳо)* оид ба проблемаи кӯчонидани аҳолии минтақаҳои мавриди назар.

Гурӯҳи таҳқиқотӣ аз намояндагони ТҶ «Идораи ҳуқуқи инсон ва риояи қонуният» ва ТҶ «Лигаи занони ҳуқуқшиносӣ Тоҷикистон» иборат буд, ки минбаъд ба сифати ҳуқуқшиносон ва таҳлилгарон ба татбиқи лоиҳа ҷалб карда шуда буданд.

**ҚИСМИ ДУЮМ**  
**Тахлили қонунгузорӣ дар соҳаи қӯҷонидани**  
**(муҳоҷирати) мачбури (ичборӣ)**

**Иқтибосҳо аз қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳучҷатҳои  
байналмилалии ҳуқуқӣ**

**Моддаи 36 Конститутсияи (Сарқонуни) ҶТ «Ҳар кас ба манзил ҳуқуқ дорад. Ин ҳуқуқ бо роҳи соҳтмони манзили давлатӣ, ҷамъиятий, кооперативӣ ва ҳусусӣ таъмин карда мешавад».**

**Моддаи 25 Эъломияи Ӯмумии Ҳуқуқи Башар «Ҳар шаҳс ба ҷунин сатҳи ҳаёт, аз ҷумла ғизо, либос, манзил нигоҳубини тиббӣ ва хизматрасонии зарурӣ иҷтимоие, ки барои нигоҳдории саломатӣ ва некӯаҳволии оилаи ӯ лозим аст ҳақ дорад...»**

**Моддаи 4 Паймони байналхалкӣ доир ба ҳуқуки иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ (ПБҲИФ) «Давлатҳои аъзои Паймони мазкур эътироф менамоянд, ки нисбати истифодаи он ҳуқуқҳое, ки ин ё он давлат мутобики Паймони мазкур таъмин менамояд, ин давлат метавонад, танҳо ҷунин маҳдудиятҳои ин ҳуқуқҳоро муқаррар қунад, ки онҳоро қонун муайян менамояд, ва танҳо ба андозае, ки ин бо моҳияти ҳуқуқҳои зикргардида мутобиқ мебошад, ва танҳо бо мақсади мусоидат намудан ба некӯаҳволии ӯмумӣ дар ҷомеаи демократӣ».**

**Моддаи 11 ПБҲИФ «Давлатҳои аъзои Паймони мазкур ҳуқуки ҳар шаҳсро ба сатҳи коғии ҳаёт барои ӯ ва оилаи ӯ, ки ғизои коғӣ, либос ва манзил, ва ҳуқуқ ба беҳбудии мунтазами шароити зиндагиро дар бар мегирад, эътироф мекунанд».**

### **Моддаи 1 Кодекси манзили Ҷумхурии Тоҷикистон**

Мутобиқи Конститутсияи (Сарқонуни) Ҷумхурии Тоҷикистон ҳар як шаҳрванд ба манзил ҳуқуқ дорад...

Қонун амалҳоеро, ки ба шаҳрвандон ба татбиқи ҳуқуқҳои онҳо ба манзил монеъ мешаванд, манъ мекунад.

### **Моддаи 10 Кодекси манзили Ҷумхурии Тоҷикистон**

«Ҳеч кас наметавонад аз истиқоматгоҳи ишғолнамудааш ё аз ҳуқуқи истифодабарии маҳдути истиқоматгоҳ ба файр аз бо асосҳо ва тибқи тартиби пешбининамудаи қонун хориҷ карда шавад».

### **Моддаи 263 Кодекси гражданини Ҷумхурии Тоҷикистон**

1. Ҳуқуки моликӣ ба молу мулки гайриманқул вобаста ба қарори мақоми давлатӣ, ки мақсади бевосита гирифтани молу мулкро аз молик надорад, аз чумла қарори гирифтани замин, ки дар он хонаи молик, дигар иморату иншоот ва дараҳтзор воқеъ аст, танҳо тибқи ҳолати тартиби муқаррарнамудаи санади қонунӣ қатъ гардида, ба молик молу мулки баробарарзиш дода, дигар ҳарочоти ў ҷуброн карда ё тамоми зиёне, ки вобаста ба қатъи ҳуқуқи моликиаш ба ў расидааст пурра баргардонида мешавад.

2. Ҳангоми норозӣ будани молик аз қароре, ки боиси қатъи ҳуқуқи моликиаш мегардад, он то замони бо тартиби судӣ яктарафа шудани баҳс татбик карда намешавад. Ҳангоми баррасии баҳс инчунин ҳамаи масъалаҳои пардохтани товони зиёни расонидашуда ба молик ҳаллу фасл мегарданд.

3. Қоидаҳои моддаи мазкур мувофиқан ҳангоми қатъи ҳуқуқи моликӣ ба молу мулки гайриманқул вобаста ба ҳаллу фасли қарори мақоми давлатӣ дар мавриди гирифтани қитъаи кӯҳӣ, қитъаҳои акваторӣ ва дигар қитъаҳо, ки дар он молу мулк воқеъ аст, татбик мегардад.

### **Моддаи 265 Кодекси гражданини Ҷумхурии Тоҷикистон**

«Ҳангоми қатъи ҳуқуқи моликӣ молу мулк бо дарназардошти арзиши бозории он нархгузорӣ мешавад».

### **Моддаи 47.3 Кодекси мурофиавии гражданини Ҷумхурии Тоҷикистон**

«Прокурор дар мурофиа иштирок мекунад ва оид ба қӯҷонидан аз манзил хулоса медиҳад...»

## **Муқаррароти умумӣ**

Чомеаи байналмилаӣ алакай қайҳо чиддияти масъалаи кӯчонидани маҷбурий (ичборӣ)-ро эътироф намудааст. Дар эъломияи Ванкувер оид ба маҳалҳои аҳолинишини соли 1976 таъкид мегардад, ки «амалиёти бузурги оид ба кӯчонидани маҳалҳои аҳолинишин бояд танҳо дар ҳолатҳои анҷом дода шаванд, ки соҳтмон ва оғиятбахшии онҳо ба мақсад мувоғиқ намебошад ва дар ҳоле, ки тамоми тадбирҳо дар соҳаи кӯчонидан андешида шудаанд»<sup>1</sup>.

Ӯҳдадории Давлатҳо ҷиҳати роҳ надодан ба кӯчонидани маҷбурий аз хонаҳо ва аз заминҳо аз як қатор воситаҳои байналмилаи ҳуқуқие, ки ҳуқуқи инсонро ба манзили коғӣ ва дигар ҳуқуқҳои ба ин вобастаи инсон ҳимоят мекунанд, бар меояд. Ба ҷумлаи онҳо Эъломияи Умумии Ҳуқуқи Башар, Паймони Байналхалқӣ доир ба ҳуқуқи иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ (банди 1 моддаи 11), Конвенсия дар бораи ҳуқуқи кӯдак (банди 3 моддаи 27), ки табъизи муқаррароти банди 2 h) моддаи 14 Конвенсия оид ба барҳам додани тамоми шаклҳои табъиз нисбати занон ва моддаи 5 e) Конвенсияи байналмилаӣ оид ба рафъи тамоми шаклҳои табъизи најодиро роҳ намедиҳанд, мансубанд.

Иловабарин, ба бодарназардошти принсипи тақсимнашавандагии ҳуқуқи инсон дар моддаи 17 Паймони Байналхалқӣ доир ба ҳуқуқи шаҳрвандӣ ва сиёсӣ эълон карда мешавад, ки “ҳеч кас наметавонад таҳти даҳолати худсарона ё ғайриқонунӣ ба ҳаёти шахсӣ ё оилавӣ, тааддии худсарона ё ғайриқонунӣ ба даҳлнозазии манзили ў ё сирри муросилоти ў ё тааддии ғайриқонунӣ ба шаъну шараф ва эътибори ў қарор дода шавад”. Муқаррароти мушобех дар банди 1 моддаи 16 Конвенсия дар бораи ҳуқуқи кӯдак зикр шудааст. ... Кӯчонидан бояд бар асосҳои қонунӣ танҳо дар ҳолатҳои истисноӣ ва бо риояи пурраи муқаррароти даҳлдори ҳуқуқи байналмилаии хифзи ҳуқуқи инсон ва ҳуқуқи байналмилаии башардӯстона анҷом дода шавад.

## **Сиёсати Бонки Ҷаҳонии Рушд оид ба масъалаҳои кӯчонидани маҷбурий (ичборӣ)**

Чунин муассисаҳо, ба монаанди Бонки Ҷаҳонӣ ва Созмони ҳамкории иқтисодӣ ва рушд (СҲИР), принсипҳои дастурии марбут ба амалияи кӯчонидан ва/ё муҳочиркунониро барои он қабул намудаанд,

1 Мулоҳизоти умумии №7: (Иҷлосиёни Шонздаҳум, соли 1997) Кумитаи СММ оид ба ҳуқуқи инсон

ки миқёси чунин амалия ва одамоне, ки ба онҳо ин амалия дахл дорад, маҳдуд карда шавад.

Масалан, Бонки Ҷаҳонии Рушд ҳамчунин сиёсат ва расмиётено нисбати кӯчонидани маҷбурии одамон таҳия намудааст<sup>1</sup>.

Принсипҳои асосии сиёсат ба он равона шудаанд, то ки;

- ✓ Кӯчонидани маҷбурий ва оқибатҳои вобаста ба он ҳадди аксар пешгирӣ ва кам карда шаванд.
- ✓ Ба масъалаи кӯчонидан ҳамчун ба барномаҳои рушди устувор муносабат карда шавад.
- ✓ Таъмин намудани одамон (онҳое, ки мавриди кӯчонидан қарор дода шудаанд) барои иштирок дар барномаҳои оид ба кӯчонидан.
- ✓ Таъмин намудани дарёфти кӯмак дар муддати давраи муайянӣ гузариш, ки давомнокии он бо дарназардоши арзёбии асосноки вақте, ки барои барқарорсозии манбаъҳои воситаҳои рӯзгузаронӣ ва сатҳи зиндагӣ зарур мебошад.
- ✓ Кӯмак расонидан ба муҳоҷирон ҷиҳати беҳтар гардиҳани музди меҳнат ва сатҳи зиндагӣ, ё ҳадди ақал ба сатҳи қабл аз кӯчидан наздик кардани онҳо.

ОП 4.12 нисбати ҳамаи унсурҳои барнома, ки натиҷаи онҳо кӯчонидани ногаҳонӣ/азхудкуни заминҳо, сарфи назар аз манбаъҳои маблағузорӣ мебошанд.

ОП 4.12 ба оқибатҳои бевоситай иқтисодӣ ва иҷтимоие, ки аз барномаҳои аз ҷониби Бонк дастгиришаванд бармеоянд, инчунин қабули ногаҳонии замин дар натиҷаи инҳо ба миён меоянд:

- ✓ Аз даст додани ашё (моликият) ё аз даст додани дастрасӣ ба мавод.
- ✓ Аз даст додани манзил ё кӯчонида шудан.
- ✓ Аз даст додани манбаи даромад ё маблағи рӯзгузаронӣ (сарфи назар аз зарурати кӯчонидани шахсони заарардида ба ҷойи дигар).

Оқибати кӯчонидан метавонад аз даст додани қитъаи замин ё дигар амвол (киштзорҳои кишоварзӣ ва гайра; хонаҳо ва дигар соҳтмонҳо; ашёю дорой – ҷоҳон, дараҳтон, зироатҳои ғалладона) бошад.

<sup>1</sup> Сиёсати Амалиётии Бонки Ҷаҳонӣ ОП 4.12 оид ба кӯчонидани маҷбурий

Сиёсати Бонки Ҷаҳони оид ба пешгирий нисбати чунин имкониятҳои барои шашсони муҳочир муҳим, ба монанди инҳо дахл мекунад:

- Ҳукуки истифодаи замин.
- Дастрасӣ ба таҳсил, имкониятҳои таъмин бо кор, гирифтани қарз.
- Манзил, инфрасохтор ва хизматрасониҳои иҷтимоӣ.
- Ҳифз ва ҳалли оқилонаи масъалаҳои муҳити зист.
- Мониторинг, арзёбӣ ва гайра.

Нақшаҳои кӯҷонидан бояд дар асоси стратегияи рушд ва маҷмӯи тадбирҳое, ки баҳри беҳбудӣ ё, ҳадди ақал ба барқарорсозии заминаҳои иқтисодии ҳаёти шахсони кӯҷонидашуда равона гардидаанд, ба роҳ монда шаванд. Тамоми нақшаҳои кӯҷонидан (муҳочират) бояд нақша татбиқи ҳар як ҷорабиниеро, ки тадбирҳои ибтидоии асосӣ ва тадбирҳои омодагиро фаро мегирад, ҳуди ҷараёни кӯҷонидан, инчунин ҷорабиниҳои иқтисодӣ ва иҷтимоии баъди муҳочиратро дар бар гиранд.

Таҷриба нишон медиҳад, ки танҳо як ҳуди ҷубронпулӣ, чун қоида, коғӣ намебошад. Дар таркиби нақшаи кӯҷонидан (муҳочират) метавонад муҳочирати иҳтиёрий пешбинӣ карда шавад, ба шарте ки ба нақша ҷорабиниҳои доҳил карда шаванд, ки ҳолатҳои маҳсуси муҳочирони иҷбориро ба инобат мегиранд. Ҳангоми кӯҷонидани одамон аз муҳити қишоварзӣ бояд ба усуљҳои муҳочирате, ки ба замин алоқаманданд, бартарият дода шавад. Дар сурати вучуд надоштани қитъаҳои замини даҳлдор истифода кардани усуле, ки бо замин алоқамандӣ надорад, вале ба имкониятҳои таъмин бо кор ё машгул шудан ба фаъолияти ин-ғиродии меҳнатӣ асос ёфтаанд, имконпазир аст.<sup>1</sup>

Бояд ба гурӯҳҳои осебпазири аҳолӣ таваҷҷӯҳи маҳсус зоҳир карда шавад. Ба ҷумлаи гурӯҳҳои осебпазири аҳолӣ, ки таҳти ҳавфи маҳсус қарор доранд, ҳалқҳои таҳҷоӣ, безазмин ва гурӯҳҳои ба қадри коғӣ бо қитъаи замин таъминнабуда, инчунин ҳоҷагиҳо, ки сарвари онҳо занон мебошанд, мансубанд.

Барои он, ки қобилияти иҷтимоию иқтисодии ҷомеаҳои кӯҷонидашаванд таъмин карда шавад, ба андозаи коғӣ чудо намудани захираҳои таъминоти манзил, инфрасохтор (масалан, обтаъминкунӣ, роҳҳои вуруд) ва хизматрасониҳои иҷтимоӣ (масалан, таъминот бо мактабҳо, марказҳои тандурустӣ) зарур аст.

---

1 Даствурамали амалиётини Бонки Ҷаҳонӣ аз 1 июни соли 1990 OD 4.30 (Даствурамали амалиётӣ)

Масъалаҳои ҷуброн ба шахсони муҳочир бояд арзиши пурраи муҳочиркунониро дар бар гиранд (нархи бозории молу мулк ҷамъи арзиши интиқол, бақайдгирӣ ва андозҳо).

*Тадбирҳое, ки тавассути онҳо Сиёсати амалиётӣ Бонки Ҷаҳонӣ пешниҳод мекунад, ки оқибатҳои манғӣ барои шахсони муҳочир сабук ё пешгирий карда шаванд:*

- Таъмин намудани ҷуброни саривактӣ ва самаранок ба андозаи арзиши пурраи қӯчонидан барои талафоти молу мулк ва ашёе, ки бевосита ба лоиҳа даҳл мекунанд, то қӯчидани муҳочирон, дар холатҳое, ки пардоҳти ҷубронпулӣ муттаносиб аст.
- Хабардор намудани аҳолие, ки қӯчонида мешавад, аз ҳуқуқҳо ва имкониятҳои азхудкунии замин ва муҳочират.
- Таъмин намудани қӯмакрасонӣ ҷиҳати қӯчонидани одамони осебпазир.
- Бо истиқоматгоҳи мувакқатӣ ё, агар истиқоматгоҳи дехотӣ талаб карда шавад, ҳадди ақал он дорои имкониятҳои ба истиқоматгоҳи пештара баробар бошад.
- Таъмин намудани «замин бар ивази замин» - барои одамоне, ки зиндагиашон (ва даромадашон) ба замин алоқаманд аст аврианти афзалтар мебошад.
- Пешниҳод намудани қӯмак баъди қӯчидан дар тӯли давраи гузариш бар асоси муддати қобили қабуле, ки барои барқарорсозии сатҳи зиндагӣ ва даромад зарур мебошад.
- Таъмин намудани ҳароҷот барои қӯчидан.
- Гузаронидани тренингҳо оид ба ҷустуҷӯи кор.
- Расонидани қӯмаки моддӣ дар давраи интизорӣ барои барқарорсозии даромад.
- Тахия намудани механизмҳои баррасии арзу шикоятҳо.
- Расонидани қӯмак ба одамон дар беҳтарсозии сатҳи зиндагӣ ё ҳадди ақал сатҳи зиндагии наздик ба дараҷаи то қӯчидан.
- Баррасӣ намудани муҳочират ҳамчун барномаи рушд (бо дарназардошти доимӣ будани он):
  - ва имконияти кору фаъолият.
  - тренингҳои омӯзишӣ.
  - микрокредитҳо
  - тренинги маҳсуси гендерӣ оид ба корхонаҳои хурд.

Ба шахсон ва гурӯҳҳои ахолии кӯчонидашаванда, инчунин сокинони маҳалҳои ахолинишине, ки онҳоро қабул мекунанд, бояд иттилооти саривақтӣ ва пурра таъмин карда шавад, онҳо бояд дар машваратҳо оид ба усулҳои муҳталифи кӯчонидан иштирок намоянд, инчунин имконият дошта бошанд дар банақшагирӣ, татбиқ ва назорати татбики чорабиниҳои оид ба кӯчонидан иштирок намоянд. Ба манфияти шахсони кӯчонидашаванда бояд механизҳои зарурӣ ва дастраси баррасӣ ва қонеъгардонии арзу шикоятҳои онҳо таъсис дода шаванд.<sup>1</sup>

### **Дигар стандартҳои байналмилалӣ оид ба масъалаҳои кӯчонидани маҷбурий (иҷборӣ)**

Дар Мулоҳизаҳои умумии №2 (1990) Кумитаи СММ оид ба ҳуқуқи башар таъкид карда мешавад, ки «муассисаҳои байналмилалӣ набояд ба ҳеч ваҷҳ дар лоиҳаҳо, ки масалан, ... бар хилоғи муқаррароти Паймон табъизро нисбати шахсон ё гурӯҳҳои алоҳида ташвиқ мекунанд ё шадид мегардонанд, ё ки кӯчонидан ё муҳочиркунониҳои миқёсан бузургро бидуни ба чунин муҳочирон пешниҳод намудани химоят ва ҷуброн пешбинӣ мекунанд, иштирок намоянд».

Амалияи кӯчонидан аксаран дар доираи лоиҳаҳои миқёсан бузург дар соҳаи рушд, ба монанди соҳтмони сарбандҳо ва татбики дигар лоиҳаҳои бузурги энергетикий истифода карда мешавад.

Дар Мулоҳизаҳои умумии №4<sup>2</sup> худ Кумитаи СММ оид ҳуқуқи иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ (КҲИИФ) зикр намуд, ки ҳуқуқи инсон ба манзили кофӣ барои истифода аз ҳуқуқи иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ аҳамияти ҳалқунанда дорад. Ин на танҳо ба манзил дар мағҳуми умумӣ, балки ба манзили кофӣ даҳл дорад. Ҳам дар ҳуччатҳои Комиссия оид ба маҳалҳои ахолинишин ва ҳам дар Стратегияи глобалий дар соҳаи манзил то соли 2000 зикр карда шудааст, ки: «Манзили зарурӣ мағҳуми манзили алоҳида, масоҳати зарурии истиқомат, бехатарии зарурӣ, равшаний ва ҳаводиҳии зарурӣ, инфрасоҳтори асосии зарурӣ ва аз нуқтаи назари кор ва хисматрасониҳои асосӣ макони ҷойгиршавии заруриро дорад, зимнан ҳамаи ин бо арзиши қобили қабул бояд бошад». Манзили кофӣ бояд аз нуқтаи назари ҳифзи сокинон аз хунуқӣ,

1 Дастурамали Амалиётӣ 4.12 Бонки Ҷаҳонӣ «Кӯчонидани маҷбурий (иҷборӣ)», моҳи декабряи соли 2001

2 Иҷлосияи шашум, соли 1991.

намнокй ё дигар таҳдидҳо ба саломатӣ, хатарҳои соҳторӣ ва сирояткунандагони бемориҳо барои истиқомат муносиб бошад. Манзили кофӣ бояд дар чунин маконе чойгир бошад, ки имкон медиҳад дастрасӣ ба имкониятҳо дар бахши шуғл хизматрасонии тиббӣ, мактабҳо ва дигар муассисаҳои иҷтимоӣ... муҳайё бошад. Манзил набояд дар минтақаҳои ифлос ё дар наздикии бевосита ба манбаъҳои ифлосие, ки ҳукуқи сокиёнро ба саломатӣ поймол мекунанд, сохта шавад.

Кумита унсурҳои зиёди таркибии ҳукуқ ба манзили кофири, ки ҳадди ақал бо пешниҳоди воситаҳои дохилии хифзи ҳукуқ созгор мебошанд, арзёбӣ менамояд:

- шикояткунии ҳукуқи, ки ба пешгирии кӯчонидани банақшагирифташуда ё вайрон кардани манзил бо роҳи баровардани қарорҳои манъкунандай судӣ нигаронида шудааст;
- расмиёти ҳукуқии гирифтани ҷубронпулӣ баъди кӯчонидани гайриқонунӣ;
- даъвоҳо оид ба ҳама гуна табъиз ҳангоми пешниҳод намудани дастрасӣ ба манзил...

Дар робита ба ин, Кумита чунин мешуморад, ки ҳолатҳои кӯчонидани маҷбурий prima facie бо талаботи Паймон носозгор мебошанд ва метавонанд танҳо дар ҳолатҳои комилан истисноӣ ва мутобиқ ба принципҳои ҳукуқи байналмилалӣ далелнок карда шаванд.

**Дар Мулоҳизаҳои умумии № 7<sup>1</sup> худ, КҲИИФ ба он ишора менамояд, ки лоиҳаҳои муҳталифи рушд, ки аз ҷониби муассисаҳои байналмилалӣ маблағгузорӣ ва дар қаламравӣ давлатҳои аъзо татбиқ карда мешаванд, боиси кӯчонидани маҷбурий мегарданд.**

Кӯчонидан набояд боиси ба вучуд омадани шахсони бехона ва шахсони аз нуқтаи назари поймолкунии дигар ҳукуқҳои инсон осебепазир гардад. Дар он ҳолатҳое, ки шахсони даҳлшуда наметавонанд ҳудро бо маблаг барои рӯзгузаронӣ таъмин кунанд, давлати узв бояд тамоми тадбирҳои заруриро бо истифодаи ҳадди аксари заҳираҳои мавҷуда барои пешниҳод намудани манзили алтернативии зарурӣ, ҷойгиронӣ ё дастрас намудани заминҳои ҳосилхез вобаста ба ҳолати ба миёномада, андешад.

**Кумита истилоҳи «кӯчонидани маҷбурий (иҷборӣ)»-ро ҳамчун**

<sup>1</sup> Иҷлосия шонздаҳум, соли 1997

мафхуми «күчонидани доимйёмуваккатии шахсон, оилаҳо ва/ё чомеаҳои алоҳида аз хонаҳояшон ва/ё аз заминҳояшон бар хилофи иродай онҳо, бидуни пешниҳод кардани хифзи хуқуқии зарурӣ ё дигар ҳимоят, ё ки бидуни таъмин намудани дастрасӣ ба чунин ҳимоят, маънни дод мекунад. Манъкуни күчонидани маҷбурий зимнан ба күчонидане, ки ба тарики маҷбурий мутобики қонун ва тибки муқаррароти Паймонҳои байналмилалӣ дар соҳаи хуқуқи башар (инсон) мансуб намебошад».

Күчонидан метавонад бинобар баҳсҳо оид ба хуқуқ ба замин, татбиқи лоиҳаҳои соҳаи рушд ва таъсиси инфрасоҳтор, ба монанди соҳтмони сарбандҳо, ё ки дигар лоиҳаҳои бузурги энергетикий, бинобар чорабиниҳои ба даст овардани қитъаҳои замин дар доираи барномаи навзосии шаҳрҳо, таҷдидсозии фонди манзил, ободонии ноҳияҳои шаҳрӣ, тозакуни заминҳо бо мақсадҳои кишоварзӣ, ҳариду фурӯши номаҳудуи заминҳо ва бинобар гузаронидани чорабиниҳои варзишии бузург, ба монанди бозиҳои олимпий анҷом дода шаванд.

Кумита зикр менамояд, ки амалияи күчонидани маҷbuрий ва сеъ паҳн гардидаст ва ҳам ба аҳолии кишварҳои мутараққӣ ва ҳам кишварҳои рӯ ба инкишоф даҳл мекунад. Бинобар ба ҳам алоқаманд ва ба ҳам вобаста будани тамоми хуқуқҳои инсон, күчонидани маҷbuрий дар бисёр ҳолатҳо боиси поймол гардидан дигар хуқуқҳои инсон мегардад. Масалан, амалияи күчонидани маҷbuрий, ки рӯи рост хуқуқҳои дар Паймон пешбинигардидаро поймол мекунад, метавонад ҳамзамон боиси поймол гардидан хуқуқҳои шаҳрвандӣ ва сиёсӣ, ба монанди хуқуқ ба ҳаёт, амният, даҳолат накардан ба ҳаёти шаҳсӣ ва оиласӣ, даҳлнапазирӣ манзил ва хуқуқ ба истифодаи озодонаи молу мулк гардад.

Давлат бояд аз күчонидани маҷbuрий (ичборӣ) худдорӣ кунад ва таъмин намояд, ки намояндаҳои он ё тарафҳои сеюм, ки күчонидани маҷbuриро анҷом медиҳанд, дар назди қонун ҷавоб диханд.

Қонунгузорие, ки күчонидани маҷbuрий (ичборӣ)-ро манъ мекунад, асоси муҳиме мебошад, ки системаи хифзи самаранок ба он соҳта мешавад. Давлатҳои аъзои Паймони байналхалқӣ доир ба хуқуқи иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ (ПБҲИИФ) бояд ҳама усулҳои хифзро истифодаи намоянд, аз ҷумла андешидани тадбирҳои қонунгузорӣ, ки кафолатҳои ҳадди аксари моликони манзил ва заминро таъмин мекунанд ва ба назорати дақиқи шартҳои күчонидан нигаронида шудаанд. Давлатҳои аъзо ҳамчунин бояд таъмин намоянд, ки ҳамаи шахсони даҳлшванда ба ҷуброни зарурӣ барои ҳама гуна молу мулки даҳлшванда, ҳам амволи манқул ва ҳам ғайриманқул хуқуқ дошта бошанд.

Кумита зикр мекунад, ки, чун қоида, аз амалияи кӯчонидани маҷбурий (ичборӣ) хусусан занон, кӯдакон, чавонон, пиронсолон, аҳолии таҳҷой, ақалиятҳои этниқӣ ва дигар ақалиятҳо, шахсону гурӯҳҳои осебпазир зарар мебинанд. Ба қадри имкон, дар сурати кӯчонидани гурӯҳҳои қалони одамон, давлат дар машварат бо шахсони даҳлшаванда бояд тамоми алтернативаҳои имконпазирро омӯзанд то, ки ба зарурати истифодаи қувва роҳ дода нашавад, ё ки истифодаи он ба ҳадди камтарин расонида шавад.

Дар ҳолатхое, ки кӯчонидан асоснок дониста мешавад, он бояд бо риояи қатъии муқаррапоти даҳлдори ҳукуки байналмилалии башардӯстона ва мутобики принсипҳои умумии зарурат ва мутаносибият анҷом дода шавад. Бинобар ин, Мулоҳизоти умумии Кумитаи оид ба ҳукуки башарро марбут ба моддаи 17 Паймони байналхалқӣ доир ба ҳукуки шаҳрвандӣ ва сиёсӣ хотирнишон кардан маҳсусан муҳим аст, ки дар он гуфта мешавад, ки «даҳолат ба манзили ин ё он шахс метавонад «танҳо дар ҳолатхое сурат гирад, ки конун пешбинӣ намудааст».

Кумита чунин меҳисобад, ки ҷанбаҳои расмиёти ҳифз, ки бояд дар робита бо кӯчонидани маҷбурий истифода карда шаванд, аз инҳо иборат мебошанд:

- имконияти доир намудани машваратҳои воқеӣ бо шахсони даҳлшаванда;
- огоҳонии зарурӣ ва асоснони ҳамаи шахсони даҳлшаванда то муқаррапар кардани санаи кӯчонидан;
- дар мӯҳлатҳои қобили қабул ҳабардор соҳтани ҳамаи шахсони даҳлшаванда оид ба кӯчонидани ба нақша гирифташуда;
- ҳузур доштани шахсони мансабдори давлатӣ ва ё намояндаҳои онҳо дар лаҳзаи кӯчонидан, хусусан, агар он ба гурӯҳҳои шахсон даҳл дошта бошад;
- ба таври зарурӣ тасдик кардани шахсияти ҳамаи шахсоне, ки кӯчониданро анҷом медиҳанд;
- нораво будани анҷомдиҳии кӯчонидан дар шароити обу ҳавои номусоид ё шабона, дар сурате, ки агар барои ин кор розигии шахсони кӯчонидашаванда гирифта нашуда бошад;
- таъмин намудани воситаҳои ҳифзи ҳуқуқ;
- ба қадри имкон пешниҳод намудани кӯмаки ҳуқуқӣ ба шахсони эҳтиёҷманд, бо мақсади он, ки онҳо тавонанд дар бобати барқарорсозии ҳуқуқҳои худ ба судҳо муроҷиат кунанд.

«Мутобиқи хукуқи байналмилалӣ давлатҳо ўҳдадоранд, ки ҳимоят аз кӯчонидани маҷбурий (иҷборӣ), инчунин хукуқи инсон ба манзили кофӣ ва ихтиёрдорӣ ба онро бидуни ягон табъиз кафолат диханд...

Давлатҳо ўҳдадоранд хукуқи баробари мардон ва занонро ба ҳимоят аз кӯчонидани маҷбурий ва истифодаи хукуқи инсон ба манзили кофӣ ва ихтиёрдории кафолатдодашудаи онро таъмин намоянд.

Барои ин ба давлатҳо зарураст, ки баҳри ҳифзи занон аз кӯчонидани маҷбурий тадбирҳои маҳсус андешанд. Давлатҳо бояд ба он назорат кунанд, ки занон ҳангоми кӯчонидан қурбонии зӯроварии гендерӣ ва табъиз нагарданд, инчунин ҳифзи хукуқи кӯдаконро таъмин кунанд.

Ҳамаи шахсон, гурӯҳҳои шахсон ё ҷомеаҳои онҳо ба кӯчонидани фаргирандаи ҳуқуқ ба қитъаи замини алтернативии беҳтар ё ба ҳамон гуна сифат ва манзиле, ки бояд ба меъёрҳои зерини қифоят: дастрас будан, қобили қабул будан аз ҷиҳати нарҳ, барои истиқомат муносиси будан, кафолатҳои хукуқи соҳибӣ, монандии фарҳангӣ, қӯлай будани макони ҷойгиршавӣ, дастрас будани хизматрасониҳои муҳимтарин, ба монанди хизматрасониҳои тандурустӣ ва маориф мутобиқат кунад, ҳақ доранд.

Давлатҳо бояд ба ҳама шахсоне, ки дар ҳусуси поймол гардидан ё таҳдиди поймол гардидан ҳуқуқҳои худ шикоят карданд, ҳимоят аз кӯчонидани маҷбурий, дастрас намудани воситаҳои ҳифзи мутаносиси ва самараноки ҳуқуқӣ ё дигар воситаҳои ҳимояти дахлдорро таъмин кунанд»<sup>1</sup>.

### **Таҳлили қонунгузории миллӣ ҷиҳати мутобиқат ба стандартҳои байналмилалӣ дар соҳаи кӯчонидани (муҳочирияти) маҷбурий**

Конститутсияи (Сарқонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистон мутобиқи меъёрҳои байналмилалии ҳуқуқӣ ҳукуқи ҳар шаҳсро ба манзил кафолат медиҳад.

Замин дар Ҷумҳурии Тоҷикистон моликияти истисноии давлат мебошад<sup>2</sup>.

Тартиби гирифтани заминҳо барои эҳтиёҷоти давлатӣ ва ҷамъиятӣ

1 Гузориши Гузоришгари маҳсус оид ба масъалаҳои манзили кофӣ ҳамчун ҷузъи ҳуқуқ ба сатҳи зиндагии кофояткунанда, Принципҳои асосӣ ва даструрҳои роҳбарӣ марбут ба кӯчонидан ва муҳочирикуной бо мақсади рушд (Замимаи 1), бандҳои 14 – 17, 26, 47.

2 Моддаи 13 Конститутсияи (Сарқонуни) ҶТ, моддаи 2 Кодекси замини ҶТ.

ва тартиби чуброни зарага вобаста ба гирифтани заминҳоро Кодекси замини Ҷумхурии Тоҷикистон муйян намудааст.

Ҳукуки истифодаи замин ё як қисми он дар ҳолатҳои зерин қатъ мегардад: гирифтани замин барои эҳтиёҷоти давлатӣ ё ҷамъиятӣ (моддаи 37 Кодекси Замини Ҷумхурии Тоҷикистон).

Иҳтиёрдории (гирифтани замин) заминҳо дар қаламрави Ҷумхурии Тоҷикистон ба мақсадҳои умумидавлатӣ (дар соҳаи танзими муносабатҳои вобаста ба замин) бо ризояти мақомоти даҳлдори ҳокимияти иҷроия дар маҳалҳо ба салоҳияти Ҳукумати Ҷумхурии Тоҷикистон мансуб аст (моддаи 5 Кодекси Замини Ҷумхурии Тоҷикистон).

Додану гирифтани замин қитъаҳои замин барои эҳтиёҷоти ғайрикишоварзӣ дар доираи салоҳияти мақомоти иҷроияи маҳалии ҳокимияти давлатии Вилояти Муҳтори Қӯҳистони Бадаҳшон, вилоятҳо, шаҳрҳо ва ноҳияҳо дар соҳаи танзими муносабатҳои вобаста ба замин дар ҳудуди маъмуриашон қарор доранд (моддаи 7 Кодекси Замини ҔТ).

Ҳамин тарик, «қарор дар бораи гирифтани қитъаҳои замин барои эҳтиёҷоти давлатӣ ё ҷамъиятӣ аз ҷониби мақомоти маҳалии иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияҳо, шаҳрҳо, вилоятҳо ва Ҳукумати Ҷумхурии Тоҷикистон қабул карда мешавад.

Дар сурати бо қарор дар бораи гирифтани қитъаи замин розӣ нағудани заминистифодабаранд ва ё истифодабарандай дигар ҳуқуқҳои бақайдигирифташудаи вобаста ба қитъаи замин, вай ҳуқуқ дорад ба суд бо даъво муроҷиат намояд.

Асос барои қабул намудани қарор дар бораи гирифтани қитъаи замин барои эҳтиёҷоти давлатӣ ё ҷамъиятӣ ҳуҷҷатҳои шаҳрсозии бо тартиби муқарраргардида тасдиқшууда, дигар лоиҳаҳое, ки зарурат ва ҳисоботи техникий-иқтисодии гирифтани қитъаи заминро асоснок мекунанд, ба ҳисоб меравад» (моддаи 38.1 Кодекси Замини ҔТ).

«Гирифтани замин барои эҳтиёҷоти давлатӣ ё ҷамъиятӣ дар ҳолатҳои истисно ҳангоми мавҷуд набудани роҳҳои дигари ҷойгиронии иншиоотҳо, дар ҳолатҳои зерин ба амал бароварда мешавад:

1) иҷро қардани ўҳдадориҳои байналмилалии Ҷумхурии Тоҷикистон, ки тибқи тартиби муқарраршуда эътироф шудаанд;

2) таъсиси маҳалҳои нави аҳолинишин, вазеъ қардани шаҳр ва маҳалҳои аҳолинишин;

3) чойгиронии иншоотҳои зерин:

- иншоотҳои мудофия ва амният;

- иншоотҳои инфраструктураи нақлиётӣ: роҳҳои мослингард, кӯчаҳо, пулҳо, нақбҳо, эстакадаҳо ва дигар соҳтмонҳои муҳандисию нақлиётӣ, иншоотҳои алоқа;

- иншоотҳои таъминоти барк, газ, гармӣ ва об, инчунин иншоотҳои равона кардани обҳои корезӣ;

- мактаб, китобхона, беморхона, қабристон, боғҳои истироҳатӣ, майдончаҳои бозӣ ва варзишӣ ва дигар эҳтиёҷоти иҷтимоӣ ва инчунин биноҳои давлатие, ки ба мақсадҳои давлатӣ ва ҷамъиятӣ хизмат меқунанд;

4) қашф шудани кандаҳои фоиданок;

5) ҳифзи иншоотҳо ва ёдгориҳое, ки арзиши археологӣ, таъриҳӣ ва илмӣ доранд, дар ҳолатҳое, ки онҳо ҳавфи нобудшавӣ доранд ё гирифтори ҳаробшавӣ мебошанд» (моддаи 38 Кодекси замини ҶТ).

Мақомоти маҳаллии заминсозӣ бояд заминистифодабаранда ва ё истифодабарандай дигар ҳукуқҳои бақайдгирифташудаи вобаста ба заминро на дертар аз як сол то гирифтани қитъаи замин дар бораи он ба таври ҳаттӣ огоҳ созад (моддаи 40 Кодекси замини ҶТ).

«Тамоми қарорҳо дар бораи гирифтани қитъаи замин барои эҳтиёҷоти давлатӣ ё ҷамъиятӣ дар рӯзномаҳои ҷумҳурияйӣ ба забонҳои давлатӣ ва русӣ дар давоми панҷ рӯзи корӣ аз тарафи мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимијати давлатӣ, ки қарор қабул намудааст, интишор карда мешаванд.

Тамоми қарорҳо дар бораи тасдиқ намудани хуччатҳои шаҳрсозӣ бо тартиби муқаррарнамудаи ҳамин модда интишор карда мешаванд. Лоиҳаҳои дорои ҳусусияти меъморӣ – шаҳрсозидошта, аз ҷумла нақшаҳои генералии соҳтмон барои шиносии умум озод буда, дар шакли макетҳои алоҳида дар ҷойҳои дастраси мардум, ки мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимијати давлатӣ муайян кардааст, дар тамоми давраи амалишавии онҳо гузашта мешаванд. Ин макетҳо барои шиносӣ дар давоми 10 рӯз баъди тасдиқ шудан то рӯзи охирони амалий шудани онҳо пешниҳод карда мешаванд» (моддаи 40.1 Кодекси замини ҶТ).

Гирифтани қитъаи замин барои эҳтиёҷоти давлатӣ ё ҷамъиятӣ аз заминистифодабарандагон ва ё истифодабарандагони дигар ҳукуқҳои бақайдгирифташуда вобаста ба замин мумкин аст баъд аз амалҳои зерин анҷом дода шавад:

- баъди бо хоҳиши онҳо чудо кардани қитъаи замини баробарзиш;
- дар маҳали нав аз ҷониби шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ, ки барои онҳо қитъаи замин чудо карда мешавад, бо тартиби муқарраргардида соҳтани манзил, корхонаҳои истеҳсолӣ ва дигар соҳтмонҳои аз рӯи таъинот монанд ва баробарзиш ё ин ки дар шакли пулии арзиши он;
- мутобики қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷуброни ҳаҷми пурраи ҳамаи заرارҳои расонидашуда, ҳамчунин фоидаи аз-дастрафта.

Ҳангоми гирифтани қитъаҳои замин барои эҳтиёҷоти давлатӣ ё ҷамъияти тамоми зарар бо нарҳҳои бозорӣ баҳо дода шуда, бо дарназардоши ҷойгиршавии қитъаи замин ҳисоб карда мешавад ва аз ҷониби шахсоне, ки ба манфиати онҳо замин гирифта мешавад, пардоҳт мегарданд.

Баҳогузории замин мутобики **Қонуни ҶТ «Дар бораи баҳои замин» аз 12 майи соли 2001** анҷом дода мешавад.

Арзиши кадастрии қитъаи замин - арзиши қитъаи замин, ки дар асоси тавсифи қитъаи замин бо истифодаи усул ва қоидаҳои коркарди аҳбори оморӣ муайян карда шудааст.

Нархи меъёрии замин – нишондиҳандай асосии баҳои замин бо ифодаи пулӣ, ки арзиши сифати муайян ва ҷойгиршавии қитъаи заминро тавсиф мекунад.

Баҳогузории умумии кадастрии замин оид ба муайянкуни арзиши он дар тамоми ҳудуди ҷумҳурӣ гузаронида мешавад.

Баҳогузории инфиродии кадастрии замин муайян кардани арзиши қитъаи мушаҳҳаси заминро пешбинӣ менамояд (моддаҳои 1, 8 Қонуни ҟТ «Дар бораи баҳои замин»

Дар ҳолати норозӣ будан ба андоза ва шартҳои ҷуброни зарар, заминистифодабаранд ҳуқук дорад ба суд муроҷиат намояд.

Талафот вобаста ба гирифтани заминҳо аз гардиш аз ҷониби шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ, ки ба онҳо ин намудҳои замин бо мақсадҳои гайрикишоварӣ дода мешаванд, ҷуброн карда мешавад.

Ҳангоми ҳисобкунии талафот вобаста ба гирифтани заминҳо аз гардиш меъёрҳои арзиши азхудкуни заминҳои нав ва беҳтар намудани ҳолати заминҳои мавҷуда бо мақсади истеҳсоли маҳсулоти кишоварӣ ба андозаи на камтар аз маҳсулоти истеҳсолшуда дар қитъаҳои замин-

ни гирифташуда ё истехсоли маҳсулоти пеш аз пастшавии сифати ин қитъаҳо истехсолшуда истифода мешаванд.

Чуброни зарари заминистифодабарандагон ва ё истифодабарандай дигар ҳуқуқҳои бақайдгирифташудаи вобаста ба замин ва талаф вобаста ба гирифтани заминҳо аз гардиш дар ҳолати гирифтани қитъаи замин барои эҳтиёҷоти давлатӣ ё ҷамъиятӣ то гирифтани замин аз ҳисоби шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ, ки фаъолияташон зарурати гирифтани заминро ба миён овардааст, ба амал бароварда мешавад (моддаҳои 41-43 Кодекси замини ҶТ).

Танзими муфассали масъалаи чуброни зарари заминистифодабарандагон бинобар гирифтани қитъаҳои замин барои эҳтиёҷоти давлатӣ ва ҷамъиятӣ дар **Низомномаи тартиби ҷуброни зарари заминистифодабарандагон ва талафоти истехсолоти қишоварзӣ** зикр шудааст.

Ҳангоми муайян кардани маблағи зарари заминистифодабарандагон<sup>1</sup> инҳо ба ҳисоб гирифта мешаванд

- арзиши барасмиятдарории ҳуқуки истифодаи замин бо дарназардошти бекурбашвии асьор;
- арзиши амволи манқули дар қитъаи замин ҷойгирбуда, аз ҷумла дараҳтони мевадиҳанда, буттамева, нихолҳои муҳофизатӣ ва дигар нихолҳои бисёргона;
- арзиши корҳои истехсолии нотамом (корҳои шудгор, пошидани поруб, кишт ва дигар корҳо);
- арзиши ҳосили гундоштанашудаи зироатҳои қишоварзӣ;
- дигар зааре, ки ба заминистифодабарандагон бо сабаби пеш аз мӯхлат қатъ гардидани ӯҳдадориҳои онҳо тибқи қарордодҳо ё шартномаҳо расонида шудааст.

Ҳарочоти вобаста ба ҷуброни зааре, ки ба заминистифодабарандагон расонида шудааст, дар сметаи соҳтмони объектҳое, ки барои ҷойгиронии онҳо қитъаҳои замин гирифта мешаванд ё муваққатан ишғол карда мешаванд, пешбинӣ карда мешавад, ё ки ба натиҷаҳои фаъолияти хочагидории шахсони даҳлдори ҳуқуқӣ ва воқеие, ки қитъаҳои замин ба онҳо дода мешаванд, мансуб дониста мешаванд.

Дигар зарари заминистифодабарандагон, ки бо гирифтани ё муваққатан ишғол кардани қитъаи замин вобаста мебошанд, бо дарназардошти ҳарочоти воқеан анҷомдода муайян карда мешавад<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Банди 7 Низомномаи тартиби ҷуброни зарари заминистифодабарандагон ва талафоти истехсолоти қишоварзӣ (бо карори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 декабри соли 2000, № 515 тасдиқ шудааст).

<sup>2</sup> Бандҳои 12, 19 Низомнома.

**Як қатор моддаҳои Кодекси манзили ҶТ (36, 37, 63, 64, 66, 69) асосҳо ва тартиби қӯҷонидани шаҳрвандонро аз манзили истиқоматӣ танзим менамоянд:**

Шаҳрвандон дар ҳолатҳои зайл аз биноҳои фонди манзили давлатӣ ва ҷамъиятӣ қӯҷонида шуда, бо ҳонаи дигари истиқоматии обод таъмин мегарданд:

- агар биное, ки дар он ҳонаи истиқоматӣ воқеъ аст, вайрон карда шавад;
- агар бино (ҳонаи истиқоматӣ) бо мақсади ғайриистиқоматӣ аз нав таҷхизонида шавад;
- агар ҳавфи фурӯравии бино (ҳонаи истиқоматӣ) таҳдид кунад.

Агар ҳонаи истиқоматӣ дар биное воқеъ бошад, ки бо сабаби гирифтани қитъаҳои замин он барои эҳтиёҷоти давлатӣ ё ҷамъиятӣ бояд вайрон карда шавад, инчунин агар бино (ҳонаи истиқоматӣ) бо масади ғайриистиқоматӣ аз нав таҷизонида шавад, бо шаҳрвандони аз ин бино (ҳонаи истиқоматӣ) қӯҷбаста ҳамон корхона, ташкилот ё муасисае, ки қитъаи замин ба он чудо карда мешавад ё бинои (ҳонаи) аз нав таҷхизонида шуда барои он дода мешавад, манзили дигари ободи истиқоматӣ медиҳад.

Вайрон кардани бинои истиқоматӣ аз сабаби чудо кардани қитъаи замин барои эҳтиёҷоти давлатӣ ё ҷамъиятӣ ё аз нав таҷхизонидани бинои (ҳонаи истиқоматӣ) ба ҳонаи ғайриистиқоматӣ фақат баъди ба шахсони қӯҷондашаванда додани манзили баробарзиш сурат мегирад.

Дар ҳолатҳои дигари вайрон кардани бинои истиқоматӣ ба шаҳрвандони аз он қӯҷандаги ташкилотҳои давлатӣ, кооперативӣ ё дигар ташкилотҳои ҷамъиятӣ, ки бино дар тобеянишон мебошад ё мақомоти давлатии ҳокимиияти иҷроияи маҳаллӣ ҳонаи дигари истиқоматии обод медиҳанд.

Истоқоматгоҳи дигари ободе, ки ба шаҳрвандон бинобар қӯҷонидан пешниҳод карда мешавад, бояд ба талаботи зерини муайян ҷавобгӯй бошад:

- Истоқоматгоҳ ба андозаи 12 метри мураббаъ ба ҳар як кас дода мешавад.
- Истоқоматгоҳ дар ҳудуди ҳамон нуқтаи аҳолинишин дода мешавад.
- Ҳангоми додани ҳонаи истиқоматӣ, дар як утоқ ҷойгир на-

мудани ашхоси гуногунчинси аз 7-сола калонтар, ба гайр аз зану шавҳар манъ аст.

Хонаи истиқоматӣ, бо дарназардошти вазъи саломатии шаҳрвандон, чойи кор, инчунин ба эътибор гирифтани дигар ҳолатҳои қобили таваҷҷӯҳ, дода мешавад.

Ба маъюбон, қӯҳсансолон, ашхоси гирифтори бемориҳои дилу рагҳои хунгузар ва дигар бемориҳои вазнин хонаҳои истиқоматӣ тибки хоҳишашон дар манзилҳои поён ё дар биноҳои лифтдор дода мешаванд.

Ҳангоми муайян кардани андозаи хонаи истиқоматии додашаванда дар сила мавҷуд будани зане, ки ҳомиланокии бештар аз 12-ҳафтаини дорад, ба инобат гирифта мешавад.

Агар кироягир квартираи алоҳида ё аз як утоқ зиёдтарро ишғол карда бошад, ба ў мутаносибан бояд квартираи алоҳида ё хонаи истиқоматии алоҳидаи дорои чунин миқдор утоқ дода шавад.

Агар кироягир майдони изофагии истиқоматӣ дошта бошад, ба ў мутобики меъёри пешбинигардида 12 метри мураббаъ, ба кироягире, ки барои майдони истиқоматии иловагӣ ҳуҳӯҳ дорад - бо дарназардошти ҳуқӯқ ба майдони иловагии истиқоматӣ хонаи истиқоматӣ дода мешавад.

Хонаи истиқоматӣ, ки ба шахси кӯҷбаста дода мешавад, бояд дар қарори суд ё прокурор оид ба кучонидан сабт гардида, дар он сурогаи хонаи истиқоматӣ нишон дода шавад.

## Хулюсаҳо

Қонунгузории миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон – Конститутсияи (Сарқонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистон, Кодекси манзил, Кодекси замин, Низомномаи тартиби ҷуброни зарари заминистифодабарандагон ва талафоти истеҳсолоти қишоварзӣ, дигар санадҳои меъёрии ҳуқӯқии миллие, ки масъалаҳои кӯҷонидан ва додани ҷубронпулиҳоро танзим менамоянд, дар мачмӯъ ба стандартҳои байналмилалӣ, аз ҷумла ба сиёсати Бонки Ҷаҳонӣ оид ба масъалаҳои кӯҷонидани мачбурий мутобикат мекунанд, vale ҳамчунин як қатор номувофиқатиҳо низ вучуд доранд.

Масалан, қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон кӯҷониданро ҳамчун барномаи мачмӯии рушди устувор арзёбӣ намекунад, балки

танҳо пешниҳод намудани манзил/қитъаи замини баробараарзиш ва ҷуброн намудани заرار ва талафот аз кӯчониданро кафолат медиҳад.

Стандартҳои байналмилалӣ ба андешидани амалҳои зерин даъват мекунанд:

- Баъди кӯчонидан таъмин намудани гирифтани кӯмак дар муддати муайяни давраи гузариш, ки давомнокии он бо дарназардошти арзёбии асоснокии вақте, ки барои барқарорсозии манбаъҳои воситаҳои рӯзгузаронӣ ва сатҳи зиндагӣ зарур мебошад, ҳисоб карда мешавад.
- Кӯмак ба муҳочирон дар беҳтарсозии музди меҳнат ва сатҳи зиндагӣ, ё ки ақалан ба сатҳи то давраи муҳочират наздик карданি онҳо.
- Таъмин намудани маблағи ҳароҷот барои кӯчидан.
- Гузаронидани тренингҳо оид ба ҷустуҷӯи кор.
- Расонидани кӯмаки моддӣ дар давраи интизории барқарор шудани даромад.

Мутобики стандартҳои байналмилалӣ, ҳангоми ҳалли масъалаҳои кӯмакрасонӣ ва ҷуброн ба шахсони муҳочир гурӯҳҳои зерин ба инобат гирифта мешаванд:

- Онҳое, ки ба замин ҳукуқҳои расмии қонунӣ доранд.
- Онҳое, ки дар лаҳзаи оғози барӯйхатгирий ба замин ҳукуқҳои расмии қонунӣ надоранд, вале барои барасмиятдарории қонунии ҳукуқ ба чунин замин ё объект даъво доранд.
- Онҳое, ки ба замине, ки онро ишғол мекунанд, ҳукуқи қонунии эътирофшуда надоранд ва барои барасмиятдарории ҳукуқҳои қонунӣ ба замин даъво намекунанд.

Қонунгузории миллӣ танҳо шахсонеро, ки ба манзил ва замине, ки гирифта мешавад, ҳукуқи қонунӣ доранд, ҳамчун объектҳои гирандаи кӯмак ва ҷуброн арзёбӣ менамояд.

Дар қонунгузории миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки масъалаҳои кӯчонидан ва муҳочиратро танзим менамояд, ба чунин категорияҳои осебпазири шахсон, ба монанди занон, кӯдакон, ҷавонон, кӯҳҳансолон ва ғайра таваҷҷӯҳи маҳсус зоҳир карда намешавад.

## **Рўйхати қонунгузории истифодашуда:**

1. Конститусияи (Сарқонини) Ҷумхурии Тоҷикистон.
2. Эъломияи Умумии Ҳуқуқи Башар.
3. Паймони Байналхалқӣ доир ба ҳуқуқи шаҳрвандӣ ва сиёсӣ.
4. Паймони Байналхалқӣ доир ба ҳуқуқи иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ.
5. Сиёсати амалиётии Бонки Ҷаҳонӣ СА 4.12 оид ба кӯчонидани маҷбурий (иҷборӣ) аз моҳи декабри соли 2001.
6. Даствурамали амалиётии Бонки Ҷаҳонӣ аз 1 июни соли 1990. ОД 4.30 (Директиваи амалиётӣ).
7. Мулоҳизаҳои умумии №2 (1990) Кумитаи СММ оид ба ҳуқуқи башар.
8. Мулоҳизаҳои умумии № 4 Кумитаи оид ба ҳуқуқи иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ, Иҷлосияи шашум, соли 1991.
9. Мулоҳизаҳои умумии № 7 КХИИФ, Иҷлосияи шонздаҳум, соли 1997.
10. Кодекси замини Ҷумхурии Тоҷикистон.
11. Кодекси манзили Ҷумхурии Тоҷикистон.
12. Кодекси граждании Ҷумхурии Тоҷикистон.
13. Кодекси мурофиавии граждании Ҷумхурии Тоҷикистон.
14. Қонуни Ҷумхурии Тоҷикистон «Дар бораи баҳои замин».
15. Низомномаи тартиби ҷуброн намудани зарари заминистифода-барандагон ва талафоти истеҳсолоти кишоварзӣ, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумхурии Тоҷикистон аз 30 декабри соли 2000, № 515 тасдиқ шудааст.

**Шарҳи мухатасари  
сиёсати Бонки Ҷаҳонӣ  
оид ба кӯчонидани маҷбурий (иҷборӣ)**

Банақшагирии ибтидой, лоиҳакашӣ ва соҳтмони НБО-и Рофун солҳои 80-уми асри гузашта оғоз гардида буд. Ҷанги шаҳрвандии соли 1992 корҳои минбаъдаро боздошт.

Корҳои соҳтмонӣ аввалҳои солҳои 80-ум оғоз гардида буданд, вале соли 1992 боздошта шудаанд, ин корҳо соли 2006 дубора оғоз карда шудаанд, аз буҷети кишвар барои идома додани корҳои барқарорсозӣ дар объекти мазкур маблагҳои зиёде чудо карда мешаванд.

Масъалаи асосии афзалиятнок кӯчонидани сокинони 63 деҳаи дорои миқдори умумии кариб 30,000 аҳолӣ аз минтақаи зери оби обанбор мебошад. Кӯчонидан охирҳои солҳои 1980-ум оғоз гардида буд ва як қисми сокиноне, ки дар минтақаи зери оби обанбор истиқомат мекарданд алакай ба истиқоматгоҳҳои наве, ки таҳиягари лоиҳа дар шаҳрҳои Рофун, Обигарм ва дигар минтақаҳои Тоҷикистон пешниҳод карда буд, кӯчида буданд<sup>1</sup>.

**Сиёсат ва расмиёти Бонки Ҷаҳонии Рушд  
нисбати масъалаҳои кӯчонидан**

**Сиёсати амалиётии Бонки Ҷаҳонӣ (минбаъд – БЧ) СА 4.12 оид ба кӯчонидани маҷбурий (иҷборӣ) мақсадҳои зеринро пайгирий менамояд:**

- ✓ Роҳ надодан ва кам кардани ҳолатҳои кӯчонидани маҷбурий ва оқибатҳои вобаста ба он.
- ✓ Муносибат кардан ба кӯчонидан ҳамчун ба барномаҳои рушди устувор.
- ✓ Таъмин намудани одамон (онҳое, ки кӯчонида мешаванд) бо имкониятҳо барои иштирок дар барномаҳои кӯчонидан.
- ✓ Ба муҳочирон кӯмак расонидан дар беҳтар гардидан музди меҳнат ва сатҳи зиндагии онҳо, ё ки ақаллан ба сатҳи то кӯчонидан наздик кардани онҳо.

СА 4.12 нисбати ҳамаи ҷуъзҳои (компонентҳои) лоиҳа, ки

---

1 НБО-и Рофун, Тоҷикистон: Супориши техникӣ (СТ) барои Тахияи Арзёбии Таъсири Экологӣ ва Иҷтимоӣ (АТЭИ), Бонки Ҷаҳонии Рушд

натицаашон күчонидани ногаҳонӣ/азхудкуни заминҳо, сарфи назар аз сарчашмаҳои маблағузорӣ мебошад, қобили истифода аст.

СА 4.12 ба оқибатҳои бевоситай иқтисодӣ ва иҷтимоие, ки аз лоиҳаҳои дастгиринаудаи Бонк бармеоянд, инҷунин бинобар қабули ногаҳонии замин дар натиҷаи инҳо ба миён омадаанд, татбиқ мегардад:

- ✓ Аз даст додани ашёҳо (молу мулк) ё аз даст додани дастрасӣ ба ашёҳо.
- ✓ Аз даст додани манзил ё кӯчонидан.
- ✓ Аз даст додани манбаъҳои даромад ё воситаҳои рӯзгузаронӣ (зиндагонӣ) (сарфи назар аз зарурати кӯчонидани шахсони зарардида ба ҷойи дигар).

**Шахсони асосии амалкунанда дар барномаи кӯчонидан (муҳоҷири) инҳо мебошанд:**

- ✓ Шахсоне, ки кӯчонида мешаванд ва намояндагони онҳо.
- ✓ Аҳолии қабулкунанда (аҳолии ноҳияҳое, ки муҳоҷиронро қабул меқунанд).
- ✓ Муассисае, ки лоиҳаро татбиқ менамояд.
- ✓ Мақомоти ҳокимиюти давлатии сатҳои ҷумҳурияйӣ, минтақавӣ ва маҳаллӣ.
- ✓ ТFX ва муассисаҳои давлатӣ.
- ✓ Тарафе, ки лоиҳаро таҳия намудааст.
- ✓ Ширкатҳои хусусие, ки ба лоиҳа ҷабл шудаанд.
- ✓ Муассисаҳои маблағузор.
- ✓ Мушовироне, ки таҳқиқотҳои муҳталифро анҷом медиҳанд.

Оқибати кӯчонидан метавонад аз даст додани замин, дигар молу мулк (киштзорҳои қишоварзӣ ва гайра; хонаҳо ва дигар иморатҳо; ашёҳо – ҷоҳро, дарахтон, ғалла) бошад.

Сиёсати Бонки Ҷаҳонӣ оид ба кӯчонидан чунин ба имкониятҳои муҳим барои шахсони кӯчонидашаванда, ба монанди инҳо дахл меқунад:

- Ҳукуқи истифодаи замин;
- Дастрасӣ ба таҳсил, имкониятҳои таъмини кор, гирифтани қарз;

- Манзил, инфрасохтор ва хизматрасониҳои иҷтимоӣ.

Инчунин масъалаҳои зерин, ба монанди:

- Ҳифз ва ҳалли оқилонаи масъалаҳои муҳити зист.
- Мониторинг ва арзёбӣ ва гайра.

**Дастурмали амалиётни Бонки Ҷаҳонӣ аз 1 июни соли 1990  
ДИ 4.30** (Директиваи амалиётӣ (минбаъд – ДА) оид ба масъалаҳои кӯҷонидани маҷбурий (иҷборӣ) ҳамчун дастурмал барои кормандони Бонки Ҷаҳонӣ (минбаъд – БЧ) таҳия гаридид буд. Мақсади сиёсати Бонк нисбати кӯҷонидан аз он иборат аст, ки афзалиятҳо гирифта ни аҳолие, ки дар натиҷаи лоиҳа маҷбур аст ҷойи истиқомати худро тагӣир дихад, таъмин карда шавад. Кӯҷонидани маҷбурий (иҷборӣ) ҷузъи чудонопазири соҳтори лоиҳа мебошад ва ин масъала бояд дар марҳилаҳои аз ҳама аввали таҳияи лоиҳа ҳал карда шавад<sup>1</sup>.

**Мақсадҳои Дастурмали амалиётни Бонки Ҷаҳонӣ аз 1 июни соли 1990 ДА 4.30** инҳо мебошанд:

- (а) Дар он ҷое, ки ин имконпазир аст, роҳ надодан ба кӯҷонидани маҷбурий ё ба ҳадди камтарин расонидани миқёси он, барои ин бояд тамоми вариантҳои имконпазири алтернативии лоиҳа баррасӣ карда шаванд. Масалан, тагӣир додани самти роҳҳо ё паст кардани сатҳи сарбанд метавонад эҳтиёҷоти кӯҷониданро камтар кунад.
- (б) Дар он ҳолатҳо, ки кӯҷонидан ногузир аст, бояд нақшаҳои кӯҷонидан таҳия карда шаванд. Тамоми ҳолатҳои кӯҷонидани маҷбурий бояд мисли барномаҳои рушд ба нақша гирифта шаванд ва анҷом дода шаванд, муҳочирон бо захираҳои кофии сармоягузорӣ ва имкониятҳои гирифтани ҳиссаи худ аз афзалиятҳои татбиқи лоиҳа таъмин карда шаванд. Шахсони муҳочиршуда бояд (i) бар ивази зиёне, ки ба онҳо расонида шудааст дар ҳачми пурраи

<sup>1</sup> Дастурмали амалиётни Бонки Ҷаҳонӣ аз 1 июни соли 1990 ДА 4.30 (Директиваи амалиётӣ)

□ Ба ҷунин лоиҳаҳо метавонад соҳтмон ё соҳтани (а) сарбандҳо, (б) шаҳрҳо ё бандарҳои нав, (в) объектҳои истиқоматӣ ва инфрасохтори шаҳрӣ, (г) конҳо, (д) корҳонаҳои бузурги саноатӣ, (е) роҳҳои оҳан ё роҳҳои автомобилгард, (ж) каналҳои обёйӣ ва (з) бοғҳои миллӣ ё минтақаҳои хиҷӯшишаванда мансуб бошанд. Гурезагоне, ки аз оғатҳои табииӣ, ҷангҳо ё низоъҳон шаҳвандӣ паноҳ бурдаанд, низ муҳочирони маҷбурий мебошанд, вале дар бораи онҳо дар директиваи мазкур сухан намеравад (нигаред ба ДА 8.50, Қўмак дар бартарафсозии оқибатҳои ҳолатҳои фавқулодда).

ДА 4.00, Замимаи А, Экспертизаи экологӣ, банди 2, ва Замимаи А3.

харочот барои кӯчонидан то оғоз гардидани марҳилаи фаъоли кӯчонидан ҷубронпулӣ гиранд; (ii) барои кӯчидан бо кӯмак таъмин карда шаванд ва онҳо дар муддати давраи гузариш дар чойи нави истиқомат дастгирӣ карда шаванд; ва (iii) саъю қӯшишҳои онҳо ҷаҳати баланд бардоштани сатҳи зиндагии пештарашон, қобилияти гирифтани даромад, сатҳи истеҳсолот ё ки, ҳадди ақал, барқарор кардани онҳо дастгирӣ карда шаванд. Бояд ба эҳтиёҷоти гурӯҳҳои камбизоати аҳолие, ки кучонида мешаванд, таваҷҷӯҳи маҳсус зоҳир карда шавад.

- (в) Бояд иштироки худи ҷомеаҳо дар банақшагирӣ ва татбиқи лоиҳаҳои кӯчонидан ташвиқ карда шавад. Моделҳои даҳлдори ташкилотҳои иҷтимоӣ бояд таъсис дода шаванд, ниҳодҳои мавҷудаи иҷтимоӣ ва фарҳангии муҳоҷирон ва аҳолии ноҳияҳое, ки муҳоҷирон ба онҳо кӯчонида мешаванд, бояд дастгирӣ ва ҳадди аксар истифода карда шаванд.
- (г) Муҳоҷиронро бояд дар ҷомеаҳое, ки онҳоро қабул меқунанд, аз нигоҳи иҷтимоию иқтисодӣ ҳамгироӣ карда шаванд, то ки таъсири манғӣ ба ин ҷомеаҳо ба ҳадди камтарин расонида шавад. Беҳтараш ин ҳамгироӣ бо роҳи банақшагирии кӯчонидан ба он ноҳияҳое, ки аз татбиқи лоиҳа манфиат мегиранд, инчунин бо роҳи доир намудани машваратҳо бо тарафҳои қабулкунанда таъмин карда шавад.
- (д) Замин, фонди манзил, инфрасоҳтор ва дигар намудҳои ҷуброн бояд ба аҳолие, ки бо оқибатҳои номусоид рӯ ба рӯ мегарданд, ба гурӯҳҳои таҳҷой, ақаллиятаҳои миллӣ ва шахсоне, ки ба заминҳои давлатӣ бо мақсади ҳаридорӣ намудани онҳо кӯчидаанд, онҳое, ки метавонанд ҳуқуқи истифодабарӣ ё ҳуқуқи муқаррарӣ ба замин ё дигар заҳираҳои барои татбиқи лоиҳа гирифташуда дошта бошанд, пешниҳод карда шаванд. Ба замин ҳаққи ҳуқуқӣ надоштани чунин гурӯҳҳо набояд барои ба онҳо додани ҷуброн монеъ шавад.

ДА 4.30 ба он асос мёбад, ки Лоиҳаҳои рушдӣ, ки кӯчонидани мачбурии одамонро дар назар доранд, одатан боиси ба вуҷуд омадани проблемаҳои ҷиддии иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва экологӣ мегарданд: системаҳои ҳочагидорӣ вайрон мешаванд; дороиҳои истеҳсолкунанда ва манбаъҳои даромад аз даст мераванд; одамон ба ҷойҳои кӯчонида

мешаванд, ки малакаҳои истеҳсолӣ дар он ҷо мумкин аст ҷандон талаб карда нашавад, сатҳи рақобат барои захираҳо бошад мумкин аст ба-ландтар бошад; сохторҳои чомеавӣ ва шабакаҳои иҷтимоӣ заиф мегарданд; гурӯҳҳои хешовандон пароканда мешавад ва ҳусусиятҳои хоси фарҳангӣ, нуфузи анъанаҳо аз байн мераванд, имкониятҳо барои расонидани қӯмаки ҳамдигарӣ маҳдуд мегарданд. Агар тадбирҳои даҳлдор ба таври дақиқ ба нақша гирифта нашаванд ва андешида нашаванд, муҳочирияти маҷбурий метавонад боиси маҳрумиятҳои ҷиддии тӯлонӣ, камбизоатӣ ва зиёни экологӣ гардад.

### **Банақшагирии қӯчонидан**

Нақшаҳои қӯчонидан бояд дар асоси стратегияи рушд ва маҷмӯи чорабинҳо, ки ба беҳтар гардонидан ё, ҳадди ақал, барқарорсозии асосҳои иқтисодии ҳаёти шахсони қӯчонидашуда равона карда шудаанд, таҳия карда шаванд. Ҳама нақшаҳои қӯчонидан бояд ҷадвали татбиқи ҳар як чорабиниро дар бар гиранд, ки чорабинҳои ибтидоии аввалия ва омодагӣ, худи ҷараённи қӯчонидан, инчунин чорабинҳои иқтисодӣ ва иҷтимоии баъди қӯчониданро фаро мегирад.

Таҷриба нишон медиҳад, ки танҳо як худи ҷубронпулӣ, чун қоида, коғӣ намебошад. Дар таркиби нақши қӯчонидан метавонад муҳочирияти ихтиёри пешбинӣ карда шавад, ба шарте ки ба нақша чорабинҳои доҳил карда шаванд, ки ҳолатҳои маҳсуси муҳочирони маҷбуриро ба инобат мегиранд. Ҳангоми қӯчонидани одамон аз муҳити қишоварзӣ бояд ба усулҳои қӯчонидани вобаста ба замин бартарият дода шавад. Дар сурати вуҷуд надоштани қитъаҳои замини муносиб, истифода намудани усули ба замин алоқаманд набуда, вале ба имкониятҳои таъмин кардан бо кор ё машгулият ба фаъолияти инфиродии меҳнатӣ асосёфта мумкин аст<sup>1</sup>.

Яке аз варианҷҳои алтернативӣ ҳангоми банақшагирии муҳочириат аз таъсис додани воҳиди маҳсус оид ба муҳочириат (қӯчонидан) дар доираи сохторе, ки масъули лоиҳа мебошад, иборат аст: ин метавонад ҷалб намудани дигар идораҳои алоқамандро таъмин намояд. Варианти дигар аз он иборат аст, ки қӯчонидан ба зиммаи маъмурияти минтақавӣ ё шаҳрие voguzor карда шавад, ки аҳолӣ ва ноҳияро хуб медонад, метавонад мутахассисони маҳаллиро сафарбар намояд, ба за-бони муҳочирон сухан мегӯяд, ва ниҳоят, барои ҳамгирии муҳочирон

<sup>1</sup> Дастурмали амалиётини Бонки Ҷаҳонӣ аз 1 июни соли 1990.. OD 4.30 (Директиваи амалиётӣ)

дар ҳаёти аҳолӣ ва ноҳияе, ки муҳоҷиронро қабул мекунад, масъул мебошад. Ҳамчунин мумкин аст ташкилотҳои гайрихукуматӣ (TFX) дар банақшагирӣ, татбиқ ва мониторинги раванди муҳоҷират ҷалб карда шаванд<sup>1</sup>.

Қисми зиёди шахсони муҳоҷир меҳоҳанд дар ҳайати ҷомеаи қаблан ташаккулёфта, гурӯҳи ҳамсоягон ё гурӯҳи хешовандон кӯчанд. Нақшай муҳоҷиратро ҳарчи бештар қобили қабул кардан, қандашавии робитаҳоро, ки дар натиҷаи муҳоҷират рӯй медиҳад нисбатан сабуттар кардан мумкин аст, агар одамон гурӯҳ-гурӯҳ кӯчонида шуда, парокандашавӣ камтар карда шавад, шаклҳои мавҷудаи ташкили коллективӣ ва дастрасӣ ба объективҳои мероси фарҳангӣ нигоҳ дошта шавад<sup>2</sup>.

Иштироки муҳоҷирони иҷборӣ ва тарафи қабулкунанда дар банақшагирии қабл аз кӯчонидан нақши муҳимро мебозад. Бояд интизор шуд, ки дар ибтидо идеяи кӯчонидан боиси нороҳатӣ мегардад. Барои он, ки ҳамкорӣ, иштирок ва гирифтани нуқтаи назари тарафи қабулкунандае, ки муҳоҷирон ба он ҷо кӯчонида мешаванд, ва аз муҳоҷирон таъмин карда шавад, онҳоро бояд мунтазам бо иттилоот таъмин кард, инчунин дар ҷараёни раванди амодасозии муҳоҷирон ба онҳо бояд дар ҳусуси ҳуқуқҳояшон ва вариантҳои имконпазир машваратҳо гузаронида шавад. Онҳо ҳамчунин бояд имконият дошта бошанд аз микдори муайянни вариантҳои алтернативии муҳоҷират варианти қобили қабулашро интиҳоб намоянд. Ин тадбирҳоро метавон бевосита ё ба воситаи сарварону намояндагони расмӣ ва гайрирасмӣ анҷом дод. Таҷриба нишон медиҳад, ки аксаран расонидани кӯмаки арзишманд ва таъмин намудани иштироки самараноки ҷомеаҳоро метавонад ташкилотҳои гайрихукуматӣ анҷом диханд. Зиёда аз ин, механизмҳои институтсионалӣ, масалан, воҳӯриҳои мунтазами шахсони мансабдоре, ки дар доираи лоиҳа фаъолият мекунанд, ва ҷомеъаҳо бояд аз ҷониби муҳоҷирон ва тарафи қабулкунанда барои он истифода карда шавад, ки проблемаҳои бинобар барномаи кӯчонидан дар рӯ ба рӯи онҳо қарордошта ба маълумоти кормандони лоиҳа дар тӯли тамомии давраи банақшагирӣ ва татбиқи лоиҳа расонида шаванд.

Нақшай ҳалли масъалаҳои вобаста ба таъсир ба аҳолии қабулкунандаро пешбинӣ намояд, инчунин чунин таъсири муҳоҷиратро

1 ДА 14.70, Ҷалб намудани ташкилотҳои гайрихукуматӣ ба фаъолияте, ки аз ҷониби Бонк маблагузорӣ мешавад.

2 ДА 11.03, Ҳалли масъалаҳои мероси фарҳангӣ дар лоиҳаҳои аз ҷониби Бонк маблагузоришаванда барои муаррифӣ ба сифати ДА 4.50, Мероси фарҳангӣ.

камтар кунад. Чомеаҳои қабулкунанда ва ҳукуматҳои маҳаллӣ бояд иттилоот гиранд ва бо онҳо бояд маслиҳат карда шавад. Тамоми пардохтҳо ба тарафи қабулкунанда барои замин ё дигар дороиҳое, ки ба муҳочирон пешниҳод карда мешаванд, бояд бидуни таъхир анҷом дода шаванд.

Барои таҳияи нақшай воқеии муҳочират (кӯчонидан) ба таври дақиқ дарк кардани масъалаҳои ҳуқуқии вобаста ба кӯчонидан зарур аст. Бояд бо мақсади он, ки хислати заминаи ҳуқуқии кӯчонидани банақшагирифташуда муқаррар карда шавад таҳлил гузаронида шавад, аз ҷумла (а) миқёси ҳукуки давлат ба мусодиракуни иҷбории молу мулки ҳусусӣ, хислати ҷуброни ба он вобастабуда, чи аз ҷиҳати мето-дологияи баҳогузорӣ ва чи аз ҷиҳати марбут ба мӯҳлатҳои пардохт; (б) расмиёти истифодашавандаи ҳукуқӣ ва маъмурӣ, аз ҷумла раванди пешниҳоди даъвоҳо ва мӯҳлатҳои муқарарӣ барои ҷунин расмиёт ва гайра.

Интихоб намудани акчанд маҳалҳои имконпазир ва муайян кардани доираи ҷойҳои интихобгардида ҳангоми кӯчонидани чи аҳолии деҳот ва чи аҳолии шаҳр басо мухим мебошад. Барои кӯчонидани вобаста ба замин, иқтидори ҳоҷагидорӣ ва афзалиятҳои маҳалли ҷойиршавии макони нав бояд, ҳадди ақал, ба нишондиҳандаҳои маҳалли истиқомати пештара баробар бошанд. Бонк барҳӯрдҳоро дар асоси принципи «замин бар ивази замин», ки дар доираи он замине, ки бар ивази замини пештара дода мешавад, ҳадди ақал, ба он баробарар-зиш мебошад, ташвиқ менамояд.

Ба ғурӯҳҳои осебпазири аҳолӣ бояд таваҷҷӯҳи маҳсус зоҳир карда шавад.

Ба ҷумлаи ғурӯҳҳои осебпазире, ки таҳти ҳавфи маҳсус қарор мегиранд, ҳалқҳои таҳҷой, ғурӯҳҳои аҳолии безамин ва камзамин, инҷунин оилаҳое, ки сарвари онҳо занон мебошанд, мансубанд. Ин категорияҳо, ҳатто агар онҳо кӯчонида шуда бошанд ҳам, мумкин аст дар масъалаҳои ҷуброн барои замин аз ҷониби қонунгузории милљӣ ҳимоят карда нашаванд. Дар нақшай мӯҳочират бояд ҷудо кардани замин ё стратегияи оид ба таъмини имкониятҳои алтернативии ба даст овардани даромад, ки аз нуқтаи назари фарҳанг қобили қабул буда, ба таъмини зиндагонии ин категорияҳои аҳолӣ нигаронида шудаанд, пешбинӣ карда шаванд.

Дар нақшай муҳочират бояд таҳлили системаҳои асосии моликият ба замин ва voguzor кардани ҳуқуқ ба замин, аз ҷумла системаи моликияти умумӣ ва системаи истифодай моликияти шахси бегона, ки

ба хукуки моликията асос намеёбанд ва бо механизмҳои маҳаллии эътирофгардидаи пешниҳоди замин ба танзии дароварда мешаванд, мавҷуд бошад.

Барои таъмин кардани фаъолияти иҷтимоию иқтисодии ҷомеаҳои муҳочиршаванд, ҷудо намудани захираҳои кофӣ барои таъмин намудан бо манзил, инфрасоҳтор (масалан, обтаъминкуй, роҳҳои вурӯд) ва хизматрасониҳои иҷтимоӣ (масалан, мактабҳо, марказҳои тандурустӣ) зарур мебошад. Дар ҷараёни кӯҷонидан ва байд аз он хизматрасониҳои тандурустӣ, ҳусусан барои занони ҳомила, қӯдакон ва шахсони қӯҳансол, бо мақсади пешгирий намудани ҳурӯчи бемориҳо ва афзудани ҳолатҳои фавт бо сабаби нарасидани гизо, шиддати рӯҳӣ, ки бинобар тарқ кардани ҷойҳои таҳҷоӣ ба вучуд омадааст, ва, одатан, ҳатари афзоишёбандай бемориҳое, ки манбаи сирояти онҳо об мебошад, аҳамияти муҳим дошта метавонанд.

Барои соҳтани манзил, инфрасоҳтор ва таъсис додани хизматрасониҳои иҷтимоӣ, омода намудани ҷойи кӯҷонидан, соҳтани комуникатсияҳо ва таҳияи лоиҳаҳои меъморӣ зарур мебошад. Аз-баски ҳонаҳои мустақилона ё ба таври ҷамъияти соҳташуда, одатан, беҳтар қабул карда мешаванд ва ба эҳтиёҷоти муҳочирон нисбат ба манзили бинокардаи пудратгӣ бештар мутобиқ мебошанд, ба ҷомеаҳо зарур аст, ки чунин вариантро ҳангоме, ки ба онҳо майдонҳои соҳмонии дорои инфрасоҳтори муносиб, нақшаҳои намунавӣ, масолехи соҳтмонӣ, қӯмаки техникий ва «қӯмакпулӣ» барои соҳтмон» (ба сифати ҷуброн барои даромаде, ки дар даврае, ки муҳочирон ҳонаҳои худро месоҳтанд, гирифта нашуда буд) пешниҳод карда мешаванд. Ҳангоми банақшагирии манзил инфрасоҳтор ва хизматрасонӣ бояд афзоши аҳолӣ ба инобат гирифта шавад.

Ҳамчунин гузаронидани барӯйхатгирӣ барои муайян кардани онҳое, ки кӯҷонида шудаанд ва инчунин онҳое, ки ба қӯмак эҳтиёҷ доранд, зарур мебошад:

- Онҳое, ки ба замин (ҷуброн) ба таври расмӣ қонунан ҳақдоранд;
- Онҳое, ки дар лаҳзаи барӯйхатгирӣ ба замин ҳукуки расмии қонунӣ надоранд, вале ба чунин замин ё объектҳо (ҷуброн) даъводоранд;
- Онҳое, ки ба замине, ки онҳо ишғол менамоянд (қӯмак дар кӯҷонидан) ҳукуки эътирофшудаи қонунӣ ё даъвогаранд.

## **Масъалаҳои кӯмак ва ҷуброн**

Масъалаҳои ҷуброн ба шаҳсони кӯчонидашаванда бояд арзиши пурраи кӯчонидан (нарҳи бозории ашёҳо ҷамъ арзиши интиқол, бақайдигирӣ ва андозҳо)-ро дар бар гиранд.

Дар айни ҳол метавонад проблемаҳои зерин ба миён оянд:

- Кӣ арзишро муайян менамояд?
- Кӣ инро пардоҳт мекунад?
- Кай ин ҳал карда мешавад?

Дар амалия проблемаҳои нархгузории номутаносиб ва ҷуброни гайрикофӣ ба вучуд меоянд.

Дар натиҷаи ҷуброни гайрикофӣ метавонад ҳолати аз даст доғдани имконияти музди меҳнат ба вучуд ояд.

Бояд дар назар дошта шавад, ки:

- оила метавонад аз як чанд нафаре, иборат бошад, ки даромад ба даст меоранд – таҳлили оила зарур мебошад;
- занон имкониятҳои мухталифи бо кор таъмин шудан доранд – таҳлили гендерӣ талаб карда мешавад;
- гурӯҳҳои осебпазир (камбизоатҳо, кӯҳансолон, ақаллиятҳои этникӣ) барои барқарор кардани музди меҳнат имкониятҳои мухталиф доранд – муайян кардани критерияҳои осебпазирӣ тақозо карда мешавад.

*Чорабиниҳое, ки тавассути онҳо оқибатҳои манфиро барои шаҳсони мӯҳочир сабук ё бартараф кардан мумкин аст:*

- таъмин намудани ҷуброни саривактӣ ва самаранок ба андозаи арзиши пурраи кӯчонидан барои талафоти ашёҳое, ки бевосита ба лоиҳа даҳл мекунанд. Ҷуброн/татбиқи мутаносиби кӯчонидан бояд тибқи ҷадвали лоиҳа анҷом дода шавад. Одамон бояд ҷуброни даҳлдор гиранд ва то кӯчонидан ба онҳо кӯмак расонида шавад.

Ҷуброн дар шакли нақдӣ дар ҳолатҳои зерин бамаврид хоҳад буд:

- ✓ Замине, ки лоиҳа гирифтааст – ин қисми ками қитъаи замин мебошад ва дар қисмати бοқимондаи он зиндагӣ кардан имконпазир аст.

- ✓ Музди меҳнат ба замин алоқамандӣ надорад.
- ✓ Ҷуброн барои он муҳочироне мувоғик аст, ки барои мустақилона кӯчидан имкониятҳои кофӣ доранд.
  
- Огоҳонидани аҳолӣ (аҳолии кӯчонидашаванда) оид ба ҳукук/имкониятҳои азхудкуни заминҳои маҳалли муҳочират.
- Таъмин намудани кӯмак дар кӯчонидани одамони осебпазир.
- Таъмин намудан бо манзили мувақатӣ ё, агар зарур бошад, истиқоматгоҳи дехотии ҳадди ақал мутаносиб ба афзалиятҳои истиқоматгоҳи пештара.
- Таъмин намудани «замин бар ивази замин» - варианти нисбатан афзалиятнок барои одамоне, ки зиндагиашон (ва музди меҳнаташон) ба замин алоқаманд аст.
- Пешниҳод намудани кӯмак баъди кӯчидан, дар тӯли давраи гузариш, дар асоси ҳисоби оқилюнаи вақте, ки барои барқарорсозии сатҳи зиндагӣ ва музди меҳнат зарур мебошад.
- Таъмин намудан бо ҳарочот барои кӯчидан.
- Гузаронидани тренингҳо оид ба ҷустуҷӯи кор.
- Расонидани кӯмаки моддӣ дар давраи интизории барқароршавии даромад.
- Тахия намудани механизмҳои дастраси барасии арзу шикоятҳо.
- Расонидани кӯмак ба одамон дар беҳтарсозии сатҳи зиндагӣ ё ҳадди ақал ба сатҳи то кӯчидан наздик кардани он.
- Арзёбӣ намудани муҳочират ҳамчун барномаи рушд (бо дарназардоши он, ки он тӯлонӣ мебошад):
  - имконияти кор;
  - тренингҳои омӯзиши;
  - микрокредитҳо;
  - тренинги маҳсуси гендерӣ оид ба корхонаҳои хурд.

Истифодаи барҳӯрди маҷмӯй ҳангоми интиҳоби чорабиниҳо оид ба пешгирии оқибатҳои манғӣ аз кӯчонидан афзалият дорад, зеро танҳо як ҳуди ҷуброн барқарорсозӣ ва беҳтарсозии сатҳи зиндагиро кафолат дода наметавонад.

### **Намудҳои кӯчонидани (муҳочирати) иҷборӣ**

*Лоиҳаҳои роҳҳо* – шоҳроҳҳои суръати баланд (ШСБ), роҳҳои

оҳан, роҳҳои убур, каналҳои обёрӣ – дараҷаи тӯлонӣ ё маҳдуди таъсиррасонӣ.

### Соҳаҳои асосии таъсиррасонӣ

- Маҳалҳои деҳот; метавонанд таъсири ҳадди ақал ба заминистифодабарандай алоҳида дошта бошанд (масалан, роҳҳои убур);
- Маҳалҳои шаҳрӣ; барои лоиҳа мумкин аст кӯчонидани иморатҳо, таъсири зиёд ба шумораи зиёди одамон лозим шавад;

### Проблемаҳои пешгирий

- Ҷубронпулӣ – миқдори зиёди пардохтҳои хурд ба рои мувақатан аз даст додани ашёҳо – таъсири муҳими кумулиятивӣ;
- Фаъолият оид ба кӯчонидан бояд байнӣ доираҳои муҳталифи хуқуқӣ ва/ё байнӣ минтақаҳои муҳталифи фарҳангӣ ва забонӣ ҳамоҳанг карда шавад.

*Лоиҳаҳои маҳсус* – лоиҳаҳои алоҳида, лоиҳаҳои гайримаъмулӣ (сарбандҳо, обанборҳо, гузаргоҳҳои байнӣ ШСБ, дафъоҳоҳои партовҳо), ки дар онҳо азхудкуни замин худудҳои муайянро дар бар мегирад.

### Соҳаҳои асосии таъсиррасонӣ:

- Мумкин аст низоми зиндагӣ ва тартиби зиндагии одамони кӯчонидашуда, ва одамоне, ки аз замини мазкур вобастагӣ доранд, ҳалалдор гардад;
- Мумкин аст боиси тағиироти зиёди иқтисодӣ ва ҷисмонӣ гардад;

### Проблемаҳои пешгирий

- Чорабинҳои мураккабу вазнин оид ба кӯчонидан, маҳсусан дар маҳалҳои дорои аҳолии зиёд;
- Кӯчонидани тадриҷӣ дар тӯли акчанд сол;
- Нигоҳдории таъминоти устувор бо чуброн барои ҳифзи даромади пештара дар давраи татбиқи лоиҳа.

*Лоиҳаҳои шаҳрӣ* – муҳити шаҳрӣ (санатсия, канализатсия), инфрасоҳтори шаҳрӣ (роҳҳо, роҳҳои оҳан).

## Соҳаҳои асосии таъсир

- Кӯчонидани чисмонӣ ва иқтисодие, ки ба манзил, кор ва корхона таъсир мерасонад;
- Азхудкунии қитъаҳои замини начандон калон, vale одамон маскуншудае, ки корҳо дар он ҷо мумкун аст оқибатҳои вазнин ё гаронарзиш дошта бошанд;

## Проблемаҳои пешгири

- Барқарор кардани музди меҳнат дар заминаи корхонае, ки аксаран бо маҳал вобаста аст (яъне, наздикӣ ба ҷойи кор, истеъмолгарон ва бозор);
- Ҷойҳои муҳочират бояд тавре интихоб карда шаванд, ки наздикии одамони муҳочиршударо ба манбаъҳои муқарраршудаи кор ва истироҳат таъмин кунанд;
- Ба роҳ мондани робитаҳои ҳамсоягӣ – сабук гардонидани шабакаи таъминоти иҷтимоӣ.

## Машваратҳо

Талаботи **Супориши Техникӣ (СТ) барои таҳияи Арзёбии Экологӣ ва Иҷтимоии Таъсир (АЭИТ)** чунинанд, ки ҳангоми скрининги иҷтимоӣ бояд ба иттилооти заминавӣ оид ба лоиҳа барои одамоне, ки лоиҳа ба онҳо даҳл кардааст, таваҷҷӯҳ зоҳир карда шавад. Иттилоот бояд хислат ва миқёси лоиҳа, сиёsat ва расмиёti Бонки Ҷаҳонӣ, миқёси таҳминии кӯчонидан, мӯҳлатҳо ва механизмҳои барасии арзу шикоятҳоро дар бар гирад.

Дар асоси (АЭИТ) бояд шумораи кунунии аҳолии минтақаи зери об монандай лоиҳа муайян карда шавад, ки он барои барномаи кӯчонидан ҳамчун асос ҳоҳад буд, ва ба муҳочирати минбаъдаи одамоне, ки ба ҷуброн ва кӯмак ҳангоми кӯчонидан ҳукуқ наҳоҳанд дошт, роҳ намедиҳад; иттилоот оид ба гурӯҳҳои осебпазири аҳолӣ; оид ба андозаи талафоти (чисмонӣ ва иқтисодӣ) имконпазир (чашмдошт); тавсифи ҳоҷагиҳои (хонаводаҳои) кӯчонидашуда; иттилоот оид ба ҳукуки истифодаи замин; иттилоот оид ба фаъолияти ҳаётии минбаъдаи аҳолӣ. Чорабиниҳо оид ба кӯчонидан бояд дар машварат бо аҳолии кӯчонидашаванда, аз ҷумла гурӯҳҳои осебпазир ва занон таҳия карда шаванд.

Машваратҳо раванди дучонибае мебошанд, ки дар он иштироккунандагон оид ба барасмиятдарории лоиҳаҳои пешбинишудае, ки

ба ҳаёти онҳо ва экология таъсир мерасонанд, маслиҳатҳо медиҳанд.

Машваратҳо ба муколамаи байни ҳукуматҳо, чомеаҳо, ТFX ва муассисаҳои иҷроқунанда барои муҳокимаи ҳама ҷанбаҳои лоиҳаи пешбинишуда мусоидат менамоянд.

Машваратҳо бояд аз оғози таҳияи лоиҳа ва то ба анҷом расидани он гузаронида шаванд. Машваратҳои доимӣ бояд оид ба инҳо доир карда шаванд:

- Тарҳи лоиҳа;
- Стратегияи кӯчонидан;
- Андозаҳои ҷуброн ва таҳияи мутобиқат барои кӯмак;
- Интихоби ҷой барои кӯчонидан ва интихоби вақт барои кӯчонидан;
- Имкониятҳои рушд;
- Расмиёти баррасии арзу шикоятҳо;
- Механизмҳои мониторинг ва арзёбӣ.

Роҳбарӣ аз ҷониби Бонки Ҷаҳонӣ идома мейбад, лоиҳа бошад, то аҳду паймонҳои оид ба ҷорабиниҳои кӯчонидан иҷро қарда нашудан, баанҷомрасида ҳисобида намешавад. Роҳбарӣ аз ҷониби Бонк метавонад баъди ба анҷом расидани лоиҳа низ идома дошта бошад, агар инро Бонк зарур ҳисобад.

### **Рӯйхати ҳуҷҷатҳои истифодашудаи БЧ:**

1. Сиёсати амалиётии Бонки Ҷаҳонӣ СА 4.12 оид ба кӯчонидани маҷбурий (иҷборӣ)
2. НБО-и Рогун, Тоҷикистон: Супориши техникӣ (СТ) барои Таҳияи Арзёбии Экологӣ ва Иҷтимоии Таъсир (АЭИТ), Бонки Ҷаҳонии Рушд.
3. Дастурмали амалиётии Бонки Ҷаҳонӣ аз 1 июни соли 1990. OD 4.30 (Директиваи амалиётӣ).
4. Супориши техникӣ (СТ) барои Таҳияи Арзёбии Экологӣ ва Иҷтимоии Таъсир (АЭИТ).

## ҚИСМИ СЕЮМ *Натиҷаҳои таҳқиқот*

### 1. Натиҷаҳои сўхбатҳо бо сокинони шаҳри Рогун

Дар оғоз бояд зикр кард, ки ҳанӯз моҳи апрели соли 2010 Бюро бо мактуб оид ба пешниҳод намудани иттилоот ба ЧСК «НБО-и Рогун» муроҷиат карда буд, ки моҳи апрели ҳамон сол ҷавоби расмӣ гирифта шуда буд, ки дар он гуфта мешавад, ки аз минтақаи зериобмонии НБО-и Рогун 7167 оила дар се марҳила аз ноҳияҳои Нурабод ва Рашт, инчунин шаҳри Рогун кӯҷонида мешаванд. Ҳамчунин дар ҷавоб зикр гардида буд, ки ба оилаҳои кӯҷонидашаванда дар чунин маҳалҳо, ба монанди дехаҳои Чорсадаи ноҳияи Дангар, Мойнкач, Теппай Самарқандӣ, Эсанбойи ноҳияи Рӯдакӣ, Тӯйчиҳ шаҳри Турсунзода, Дарбанд, Тӯгҷии ноҳияи Нурабод ва дар Лугури Болои шаҳри Рогун китъаҳои замин, таҳқурсиҳои хонаҳо, аз ҷумла таҳқурсиҳо қисман бо хонаҳо пешниҳод карда мешаванд. Дар мактуб зикр карда нашуда буд, ки аз қадом дехаҳои сокинон кӯҷонида мешаванд. Маъсала дар бораи он, ки аз қадом дехаҳои мавриди назар аҳолӣ кӯҷонида мешавад, дар лаҳзаи гузаронидани таҳқиқот хеле муҳим ва номуайян буд. Масалан, ҳангоми сафарҳои нахустин ба шаҳри Рогун дар доираи таҳқиқот маълум карда шуд, ки дехаҳои дар минтақаи зери оби обанбор қарордошта дехаҳои Таги Камар, Таги Ағба, Сеч, Киштроф, Мироҷ, Лугури Поён мебошанд. Вале, дар ҷараёни сафарҳои минбаъда дехаҳои нав ба нав ошкор мегардидаанд, ки аз он ҷойҳо кӯҷонидани сокинон ба нақша гирифта шуда буд. Ба мактубҳои расмии мо ва саволи оид ба он, ки сокинон аз қадом мавзеъҳо кӯҷонида мешаванд, мо ҷавоби мушахҳас нағирифтем (ба тариқи муфассал дар бораи мактубҳои ирсолнамудаи мо ва ҷавобҳо нигаред ба ҷадвали № 1 Замимаҳо).

Бо мақсади гузаронидани сўхбат бо сокинони маҳаллий барои таҳқиқот ва арзёбии ҳолатҳои кӯҷонидан гурӯҳи таҳқиқотӣ ба шаҳри Рогун 7 сафари дурӯза анҷом дод.

Бояд зикр кард, ки гурӯҳи таҳқиқотӣ ба сифатӣ намуна саволномаи ҳурди пешакӣ таҳиягардидаро ба забони тоҷикӣ дар ихтиёри ҳуд дошт (аз он ҷумла, дар мавриди зарурат ба забони русӣ низ), ки дар он номгӯйи саволҳои ёрирасон барои гирифтани иттилоот дар бораи он, ки ба кучо, кай, бо қадом тарз сокинони маҳаллии минтақаҳои барои кӯҷонидан пешбинигардида кӯҷонида мешаванд ё алакай кӯҷонида шудаанд.

Қабл аз анчом додани сафар барои гузаронидани сӯҳбатҳои бевосита бо сокинони шаҳри Рогун, ҳанӯз моҳи декабри соли 2010 дар моҳи аввали фаъолият тибқи лоиҳаи мазкур сафарҳо ба ноҳияи Рашт, шаҳри Рогун ва ноҳияи Нуробод бо мақсади доир намудани сӯҳбатҳо бо намояндагони мақомоти иҷрои маҳаллии ҳокимияти давлатии ин минтақаҳо ва расонидани мактубҳои огоҳонӣ ба ҳукуматҳои ин ноҳияҳо оид ба оғози татбиқи лоиҳаи марбут ба хифзи ҳукуки шахсони кӯҷонидашаванда бинобар соҳтмони НБО-и Рогун аз ҷониби ташкилоти мо анчом дода шуда буданд. Пешакӣ, 20 декабря соли 2010 мактубҳо ба унвони раисони Ҳукуматҳои ин ноҳияҳо, Раиси ҶСК «НБО-и Рогун», ШСҲҚ «Барки Тоҷик», ба Вазорати энергетика ва саноат бо тавсифи муҳтасари мақсадҳо, ном ва марҳилаҳои фаъолияти лоиҳа, инҷунин бо ҳоҳиши пешниҳод намудани иттилоот дар ҳусуси шумораи одамони кӯҷонидашаванда, маҳалҳо, аз кучо ва ба кучо кӯҷонида мешаванд, пардохти ҷуброн ба муҳочирон ва ғайра ба тарииқи почта ирсол гардида буданд. Ҳангоми сафари мазкур ба мо мӯяссар гардид, ки мактубҳоро супорем, вале бевосита воҳӯйӣ намудан бо роҳбарияти ин ноҳияҳо ба мо имконпазир нагардид, ба истиснои роҳбарияти ноҳияи Рашт, ки дар ин ҳусус дар поён ба таври муфассал баёни карда шудааст.

Баъдан, аъзои гурӯҳи таҳқиқотӣ барои баргузор намудани сӯҳбатҳои бевосита бо сокинон сафарҳо анҷом доданд.

Сӯҳбатҳо бо сокинони шаҳри Рогун ва таҳқиқот нишон доданд, ки ба Нақшай генералии кӯҷонидан бинобар соҳтмони НБО-и Рогун ба микдори умумӣ 63 дехаҳои ноҳияҳои Нуробод, Рашт ва шаҳри Рогун доҳил карда шудаанд.

Ҳамчунин ҳангоми таҳқиқот маълум карда шуд, ки дехаҳое, ки дар минтақаи зериобмонии НБО-и Рогун қарор доранд, дехаҳои Таги Камар, Таги Ағба, Сеч, Киштрог, Мироҷ, Лугури Поён мебошанд. Ин дехаҳо бевосита дар минтақаи соҳтмони НБО-и Рогун қарор доранд, барои ворид шудан ба ин минтақаҳо иҷозатномаҳои маҳсуси дорои ҳоҳияи сурҳ зарур мебошад. Тавре ки дар ҶСК «НБО-и Рогун» ба аъзои гурӯҳи таҳқиқотӣ маълум намуданд, барои гирифтани чунин иҷозатномаҳо бо мактуби расмӣ ба унвони Директори генералии ҶСК «НБО-и Рогун» Шулашоғ Н.Ш. ё Сардори ҳадамоти амнияти соҳтмони НБО-и Рогун муроҷиат кардан зарур аст. Қарор шуд, ки ҳангоми сафари навбатӣ ба шаҳри Рогун аз ҷониби мо мактуби расмӣ ба унвони Директори генералии ҶСК «НБО-и Рогун» бо ҳоҳиши додани иҷозатномаҳо омода карда шуда, ба адресати даҳлдор супурда мешавад.

## **Сичароғ**

Хানгоми таҳқиқот маълум гардид, ки сокинони дехай Сичироги шахри Рогун низ кӯчонида мешаванд, ва барои кӯчонидан ба маҳалли мазкур иҷозатномаи маҳсус зарур нест. Ба маҳалли мазкур расидан танҳо тариқи харакат аз роҳи канори минтақаҳое, ки воридшавӣ ба онҳо иҷозатномаро талаб мекунад, аз ҷониби гурӯҳи таҳқиқотии мояссар гардид.

Баъди расидан ба дехай Сичароғ майлум гардид, ки дар ин минтақа 26 хочагӣ ҷойгиранд. Сокинони маҳалли мазкур ба ноҳияи Регар, ҳоло шахри Турсунзода кӯчонида мешаванд.

Аз сӯҳбат бо сокинони дехай Сичароғ маълум гардид, ки дар ҳар яке аз 26 хочагӣ зиёда аз ду оила истиқомат мекунанд, ба ҳар як оила қитъаи замини алоҳида ба андозаи 8 садяки гектар чудо карда ҳоҳад шуд. Вале, ҷубронпулӣ танҳо ба молики асосии манзил, яъне ба сардори асосии тамоми хочагӣ, ки аз якчанд оила иборат аст, пардохт карда мешавад. Ҳачми ҷубронпулӣ аз баҳогузории молу мулк вобастагӣ дорад ва он дар ҳар як ҳолат, мутобиқан, гуногун мебошад. Аксарон, молики асосии хочагӣ ё падар ё модар мебошад. Баъзан маблағи ҷубронпулии пардохташуда барои соҳтани манзил дар қитъаи ҷудогардида ҳатто аз ҷониби худи сардори хочагӣ кофӣ намебошад. Ҳамин тариқ, ба оилаҳои бοқимондае, ки бо сардори хочагӣ якҷоя зиндагӣ мекунанд, лозим меояд, ки хонаи истиқоматиро дар қитъаи замини ба онҳо ҷудокардашуда аз ҳисоби маблағҳои худ созанд.

Ҳамчунин сокинони дехай мазкур изҳор намуданд, ки ба онҳо қандани ханаҳои худ ва ҷудо карда гирифтани масолеҳи соҳтмонии барои соҳтмони минбаъда коршоям иҷозат дода намешавад.

Сӯҳбат бо сокинони дехай Сичироғ нишон дод, ки дар лаҳзаи сӯҳбат маблағи ҷубронпулиҳо ба моликони манзил дар ҳачми пурра пардохта нашудааст, ки ин ҳолат барои сари вакт ба анҷом расонидани соҳтмон ва кӯчонидани хочагиҳо мушкилоти муайяне эҷод мекунад ва барои худи муҳочирон низ боиси нороҳатие мегардад, зеро маблағе, ки қисм-қисм дода мешавад ва ҳатто дар ҳачми умумӣ барои ҳаридории масолеҳи зарурии соҳтмонӣ ва соҳтмони минбаъдаи манзил дар қитъаи замини нав ҷудокардашуда кофӣ намебошад.

Дар байни сокинони дехай мазкур шахсони маъюб, занон ва кӯдакон низ ҳастанд.

*«Ман меҳостам аз Шумо ё аз дигар ташкилотхое, ки ба табақаҳои камбизоати аҳолӣ кӯмак мерасонанд, ҳоҳии намоям, ки дар татбиқи мақсад ва вазифаҳои гузошташида ба мо мусоидат қунед, яъне гуфтаниам, ки дар кӯчидан ва ҳалли мушкилоти мо кӯмак расонед. Аз Шумо хеле миннатдор ҳоҳам буд!», - изҳор намуд ҷавонписари маъюбе, ки номи ҳудро ба мо гуфтан наҳост. Дар ин маврид бояд зикр кард, ки аксарияти қулли пурсидашудагон наҳостанд, ки иттилооти шаҳсии ҳудро ба мо ошкор созанд, зеро онҳо аз таъқиб шудан ё аз корронда шудани ҳешованандони наздиконашон бим доштанд. Онҳо изҳор намуданд, ки ҳатто сарфи назар аз мушкилоте, ки дар рӯ ба рӯи онҳо дар ҷараёни кӯчонидан қарор доранд, онҳо дар ин бора ба мансабдорон ҷизе намегӯянд, онҳо ба он умединанд, ки ниҳоят дар ояндаи наздиқ ҳалқи Тоҷикистон «дар рӯйшноӣ» зиндагӣ ҳоҳанд кард.*

Бояд зикр намуд, ки ҳангоми сӯҳбат баъзе занҳои кӯҳансол, оҳи сард қашида, изҳор карданд, ки ҳанӯз дар замони Иттиҳоди Шӯравӣ барои муҳочирон қитъаҳои замини дигар дар болои деҳаи онҳо дар мавзеи Сичароги Боло чудо карда шуда буданд. Ҳачунин, ба гуфтаи онҳо, ба ин қитъаи замин ҳатти қубури об қашида шуда буд. Вале, мутаассифона, дар замони ҷонги шаҳрвандӣ қубурҳоро дуздида бурданд. Айни замон сокинон омодагии пурраи ҳудро барои бо қувваи ҳуд барқарор кардани ҳатти қубури об изҳор намуданд, вале танҳо бо шарти он, ки қитъаҳои замин дар Сичароги Боло дода шаванд.

*Аз суханони яке аз сокинон; «Мо алакай тир шудаем, қисми асосии умри ҳудро мо гузаронидаем, ва бешатр аз 10 зани маҳалла гирифтори бемории қанданд, бинобар ин мо розӣ ҳастем кӯдакони ҳудро ба маҳалли нав фиристонем, зиндагӣ дар он ҷо барои онҳо осонтару ҳубтар ҳоҳад буд, онҳо дар он ҷо рушд мейбанд, вале барои ҳуд меҳоҳем, ки моро дар деҳаи ҳудамон Сичароги Боло бимонанд, то ки умри боқимондаи ҳудро, ки Ҳудо ба мо боқӣ гузоштааст, дар замини ҳуд гузаронем».*

Зикр кардан боиси хушнудист, ки ба сокинони деҳаи мазкур барои ташкили интиқоли молу мулки ҳуд ба ҷойи нав 3000-сомонигӣ чудо карда мешаванд. Вале, аз маблаги ҷудокардашуда 1500 сомони-аш беподош чудо карда мешавад, боқимонда 1500 сомонӣ дар асоси қарзи имтиёзном ба мӯҳлати 2 сол дода мешавад (яъне сокинон 50%-и маблаги қарзи имтиёзномро соли 4-уми бъяди гирифтани қарзи имтиёзном дар муддати 2 сол бармегардонанд).

## **Гирифтани иҷозатномаҳо**

З январи соли 2011 аз ҷониби мо мактуби расмӣ ба унвони роҳбарияти ҶСК «НБО-и Рогун» бо ҳоҳиши додани иҷозатнома барои воридшавӣ ба минтақаҳои бевосита зери оби обанбор монандагӣ фиристида шуд.

Таъкид кардан ҷоиз аст, ки гурӯҳ бо мушкилоти сари вақт нағирифтани ҷавоби роҳбарияти нерӯгоҳ ба ҳоҳиши пешниҳод намудани иҷозатномаҳо ва бо проблемаҳои дигар ҳангоми гирифтани онҳо рӯ ба рӯ гардид, вале ниҳоят ба гурӯҳ мұяссар шуд, ки иҷозатномаҳои З-моҳаро бо имконияти тамдиди минбаъдаи мұхлати онҳо гирад.

## **Таги Ағба, Таги Камар, Талхчашма**

Дар ҷараёни гузаронидани таҳқиқот маълум гардид, дар деҳаи Таги Ағба ҳамагӣ тақрибан 7-8 ҳоҷагӣ ҷойгиранд, вале дар маҷмӯъ дар ин ҳоҷагиҳо зиёда аз 20 оила бо шумораи умумии 25-30 нафар дар ҳар қадоме аз ин оилаҳо зиндагӣ мекунанд. Сокинони деҳаи мазкур яке аз онҳое мебошанд, ки аъзои гурӯҳи таҳқиқотиро самимона қабул карданд ва барои сӯҳбат омода буданд. Ба сокинони пурсидашаванда чунин саволҳо дода шуданд: Оё онҳо аз ҷараёни соҳтмони НБО-и Рогун оғоҳӣ доранд? Оё онҳо дар бораи он, ки сокинони минтақаҳои зери оби обанбор монандагӣ бояд ба дигар ҷойҳо кӯҷонида шаванд, ҳабар доранд? Оё ҳоло кӯҷонидан ҷараён дорад? Раванди кӯҷонидан ҷи гуна ҷараён дорад? Ба онҳо бар ивази манзилҳои ҳозираашон ҷи гуна истиқоматгоҳо дода мешаванд? Оё чунин истиқоматгоҳо бо манзилгоҳои ҳозираашон баробарарзишанд? ва гайра.

Натиҷаҳои сӯҳбат бо сокинони деҳаи мазкурро ҷамъбаст намуда, метавон қайд намуд, ки асосан сокинон дар бораи он, ки вақтҳои охир онҳоро мекӯҷонанд, ҳабар доранд. Вале онҳо аз ин иттилоот на аз сарчашмаҳои расмӣ, балки аз тариқи овозаҳо оғоҳ шудаанд. Аз рӯи овозаҳо ҳамчунин ба онҳо маълум аст, ки онҳоро ба деҳаи Сайдон, ки хеле болотар аз деҳаи онҳо, дар мавзеи теппачай ҷойгир аст, мекӯҷонанд. Айни замон дар минтақаи мазкур ҳеч гуна корҳо ҷараён надоранд ва ба қасе қитъаи замин ҷудо карда нашудааст, бинобар ин, сокинон то ба ҳол аз намояндагони макомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Рогун ҷавоби аникро интизоранд. Дар айни замон бояд таъкид кард, ки ба гурӯҳи таҳқиқотӣ ҳолатҳои маълум гардианд, ки ба баязэ аз сокинон алакай дар Турсунзода қитъаҳои замин ҷудо карда шуданд ва онҳо алакай дар он ҷо хонаҳо сохтаанд.

*Аз суханони яке аз пурсидашудагон: «Ман алакай ду қитъаи замин гирифта, дар он ҷо барои ду писарам хонаҳо сохтам. Барои ин аз Ҳукуматдоронамон миннатдорам. Айни замон ман бо мактуб ба Ҳукумат муроҷиат намуда хоҳии кардам, ки ба ман ва оилаи ман дар қаламрави шаҳри Рогун ё дар атрофи он қитъаи замин ҷудо қунанд, зеро ман намехоҳам зодгоҳи худро, ки ман дар он ҷо ба воя расида, бузург шудаам, тарк қунам.*

Тавре ки пурсидашавандагон аз дехаи Таги Ағба зикр намуданд, бо онҳо воҳӯриҳои расмӣ аз ҷониби намояндаҳои ҳукумат (раиси чамоат ва намояндаҳои ў) гузаронида нашуда буд. Эҳтимол ин бо он алоқаманд бошад, ки рӯзҳои наздик сокинони дехаи мазкурро ҳоло намекӯчонанд ва, бинобар ҳамин ҳам дар гузаронидани воҳӯриҳо бо сокинони дехаи мазкур ва огоҳонии онҳо эҳтиёҷоте набошад. Вале, занон – сокинони дехаи мазкур ба таври дигар ҷавоб доданд:

*«Ҳанӯз ҷойи аниқи кӯчонидани мо муқаррар карда нашуудааст. Намояндаҳои Ҳукумати шаҳри Рогун бо мо ҷамъомадҳо доир намуданд ва оид ба кӯчонидан Ҷълон карданд, vale маҳз ба қадом минтақа кӯчонидани моро маъдум накарданд. Ҳамчунин намояндаҳои Ҳукумат баҳисобгирӣ ҳочагии моро (чорво ва дараҳтон) анҷом доданд ва ваъда доданд, ки зарари онро ҷуброн хоҳанд кард. Ҳоло мо намедонем, ки дар қадом моҳ моро мекӯчонанд. Vale, ба мо намояндаҳои Ҳукумат ваъда доданд, ки қитъаҳои замин дар мавзеи наъ ҷудо карда мешаванд ва барои соҳтани хонаҳо ба мо маблаг ҷудо хоҳанд кард».*

Масъалаи баҳогузории молу мулк боиси норозигии зиёди сокинони дехаи кӯчонидашванда гадидааст. Онҳо чунин мешуморанд, ки аз ҷониби намояндаҳои ББИТ (Бюрои байниномиявии инвентаризатсияи техникӣ)-и шаҳри Роғун манзилҳои онҳо ба таври дуруст баҳогузорӣ карда намешаванд.

*«Ман ҳанӯз соли 2009 ба Ҳукумати шаҳри Рогун мактубе ирсол карда будам, ки дар он 20 истикоматкунандай дехаамон имзои худро гузошта бўданд. Дар мактуби мазкур ман зикр карда будам, ки манзилҳои мо ба таври дурусту нарҳҳои бозори баҳогузорӣ карда намешаванд. Vale, ҳанӯз ҳам ман ба мактуби ирсолнамудаи худ ҷавобе нағирифтаам. Vale, ман умеди худро аз даст надодаам ва боварӣ дорам, ки ҳуқуқҳои мо риоя хоҳанд гардиid».*

Ба саволи он, ки оё айни замон кўчонидани аҳолӣ анҷом дода мешавад, қисми зиёди сокинон зикр намуданд, ки кўчонидани сокинон холо ҷараён надорад.

Вале, тавре ки дар натиҷаи таҳқиқот муайян гардид, рӯзҳои хеле наздик ҷараёни ба дехаи **Талхашма**, ки дар он бештар аз 50 ҳочагӣ бо шумораи умумии 400-450 нафар зиндагӣ мекунанд, кўчонидани аҳолӣ оғоз ҳоҳад ёфт. Дар лаҳзаи сафар бо мақсади сӯҳбат кардан бо сокинони деха (аввалҳои моҳи апрели соли 2011) дар минтақаи мазкур кўчонидани одамон анҷом дода намешуд, вале иттилооте мавҷуд буд, ки ҳамаи масъалаҳо оҳири моҳи апрел, вақте ки дар масҷиди деха бо намояндаҳои Вазорати кишоварзӣ ва Раиси чамоате, ки дехаи Талхашма дар ҳайати он аст, ҷамъомад баргузор мегардад, ҳалли ҳудро пайдо ҳоҳанд кард. Ба ҳар як оила дар шаҳри Турсунзода 8 садяки гектар қитъаи замин чудо карда мешавад.

*«Намояндаҳои Ҳукумат баҳисобгирии ҳочагиҳо (чорво ва дарахтон)-ро анҷом доданд ва ваъда карданд, ки зарари онҳоро ҷуброн мекунанд. Мо ба кўчонидан розием ва айни замон пардоҳт кардан ҷубронтулиҳоро дар ҳаҷами 16 000 сомонӣ барои соҳтани ҳонаҳои нав интизорем», - изҳор намуданд сокинони якчанд ҳочагиҳо.*

Дар лаҳзаи анҷом додани таҳқиқот проблемаҳои асосии сокинони дехаи мазкур масъалаҳои баҳогузории молу мулк буданд. Сокинон ҳамчунин аз масъалаи баҳогузории манзил ва пардоҳтҳои воқеӣ норозӣ буданд – ҳаҷми маблагӣ на ба фоидай кўчонидашавандагон хеле тағиyr мейбад.

*Тибқи суханони яке аз сокинон: «Ҳонаи маро соли 2009, 89 000 (ҳашиоду нӯҳ ҳазор) сомонӣ баҳогузорӣ карданд. Ман бодиги қалон дорам, шароитам хеле мусоид аст, ҳона аз се утоқ иборат аст ва ҳамчунин иморатҳои иловагӣ барои нигоҳдории ҳезум, оғилҳонаҳо ва гайра мавҷуданд. Маблаги баҳогузоришиуда ҳоло барои соҳтани таҳқурсӣ ва бино карданни ҳонаи истиқоматӣ дар шаҳри Турсунзода (шаҳраки Тоҷӣ, маҳалле, ки оилаи онҳоро ба он ҷо мекӯчонанд), кифоягӣ намекунад. Ман чунин меҳисобам, ки бояд баҳогузории тақрории манзили ман гузаронида шавад».*

Дар дехаи Таги Камар зиёда аз 36 ҳочагӣ бо шумораи умумии сокинон қариб 500 нафар истиқомат мекунанд. Ба саволи он, ки барои

чӣ дар деҳа ҳамагӣ якчанд ҳоҷагӣ истиқомат мекунад, вале шумораи оилаҳо ва истиқоматкунандагон ин қадар зиёд аст, ҷавоби комилан оддӣ вучуд дорад. Далели он, ки дар ҳар як ҳоҷагӣ 2-3, ва ҳатто аз ин ҳам зиёдтар оилаҳо зиндагӣ мекунанд, шаҳодат бар он нест, ки одамон ба ҳамин гуна зиндагӣ одат кардаанд. Гап дар сари он аст, ки аз соли 1960 асри гузашта, вақте, ки лоиҳаи соҳтмони НБО-и Рогун қабул ва тасдиқ карда шуда буд ба сокинони минтақаҳои зери оби обанбор монандга таҷдиду таъмир кардани хонаҳои ҳуд ва соҳтани хонаҳои нав манъ карда шуда буд, ва инро онҳо бо он далелнок мекарданд, ки онҳоро ба минтақаҳои дигар мекӯҷонанд ва бинобар ҳамин ҳам ҳарҷ кардани маблаг бемаврид аст ва дар китъаҳои замини нав онҳо метавонанд хонаҳои нав созанд. Бинобар сабабҳои объективӣ кӯҷонидани аҳолӣ он вақтҳо анҷом дода нашуд, ва алакай тӯли даҳсолаҳо аст, ки он оилаҳо дар манзилҳои пештараи ҳуд истиқомат мекунанд ва ин табиӣ аст, ки онҳо соҳиби фарзанд, фарзандон ҳонадор мешаванд ва ғайра. Ин аст далели он, ки дар як ҳоҷагӣ зиёда аз ду оила зиндагӣ мекунанд.

Ҳангоми сӯхбат маълум гардид, ки як рӯз пеш аз омадани гурӯҳи таҳқиқотии мо ба деҳаи Таги Камар ба ин мавзеъ раиси ҷамоати Таги Камар ва намояндаи Вазорати қишоварзӣ омада буданд ва барои сокинони деҳаи мазкур ҷамъомад доир намуданд. Дар ҷамъомад сокинони деҳаро ҳабардор намуданд, ки рӯзҳои наздик ҷараёни кӯҷонидани аҳолӣ оғоз мегардад, сокинони деҳа ба минтақаи Саидон, ки дар баландии водии Раҷт ҷойгир аст, кӯҷонида мешаванд. Мутаассифона, ба саволи он, ки кай, ба қадом тарик, чӣ гуна намояндаҳои давлат ба раванди мазкур мусоидат мекунанд, ҷавоб гирифта нашуд, зеро ҳуди сокинон ба ин саволҳо ҷавоб нағирифта буданд. Онҳо қарори даҳлдори мақомоти давлатиро оид ба вақт ва шартҳои кӯҷониданро интизоранд. Сокинони деҳаи мазкур танҳо изҳор намуданд, ки онҳо меҳоҳанд ба шаҳри Турсунсоза ё ноҳияи Данғара кӯҷонида шаванд.

Деҳаи Саидон дар минтақаи 15 кони шағали ЧСК «НБО-и Рогун», ки дар он ҷо айни замон омодагии фаъоли мавзез барои обонбори бузург ҷараён дорад, ҷойгир аст. Барои васеъ кардани минтақа соҳтмончиён аз «динамит» (маводи дорои пластид) истифода менамоянд. Тибқи суханони сокинони деҳа, таркишҳои доимӣ ва кори мошинҳои боркаш дар навбати аввал онҳоро меҳаросонад, зеро таркишҳо садои хеле баланд доранд ва дар масофаҳои наздик анҷом дода мешаванд. Проблема аз он иборат мебошад, ки сокинони деҳаро аз вақти анҷом додани кору таркишҳо оғоҳ намекунанд. Инчунин сокинони деҳаро он ҳолате дар ташвиш мегузорад, ки мошинҳои боркаш ва экскваторҳо

садои баланд ва чангу хок ба вучуд меоранд, сокинон доим ҳавои гардолудро нафас мекашанд. Ҷунбишҳои доимии замин ба мушоҳида мерасанд, тиккапораҳои сангҳо ба бомҳои хонаҳои сокинон меафтанд, тирезаҳоро мешикананд.

Сокинони солхӯрдаи дехаи мазкур изҳор намуданд, ки онҳо меҳоҳанд боқимондаи умри худро дар минқаи мазкур гузаронанд, дар ҳоле, ки насли ҷавон бо як овоз изҳор менамояд, ки онҳоро ҳарчи зудтар ба минтақаи нав кӯчонанд, то ки онҳо тавонанд зиндагии минбаъдаи худро дар ҷойи нав гузаронанд, оила барпо намоянд, фарзандонашонро ба воя расонанд ва гайра.

Инчунин як масъалаи муҳимро қайд кардан зарур аст, ки бояд танзим карда шавад. Тавре ки ҳангоми сӯҳбат бо сокинони минтақаҳои мазкур маълум гардида, аниқтараш сокинони минтақаҳои: Таги Ағба, Таги Камар, Талхашма, маъмурияти ЧСК «НБО-и Рогун» сокинони минтақаҳои мазкуро ба кор намегирад. Ба сокинон сабаби рад кардан ва ба НБО-и Рогун ба кор қабул накардани онҳо маълум нест, гарчанде дар даромадгоҳи бинои ЧСК «НБО-и Рогун» рӯйхати ҷойҳои кории ҳолӣ ва мутахасисони зарурӣ овезон карда шудааст.

**Яке аз сокинони деха шӯҳӣ карда мегӯяд: «Ту дар ин ҷо кор наҳоҳӣ кард, зеро ту таҳҷоӣ нестӣ». Баъдан бо нигоҳи ҷиддӣ ба мо савол дод, ки: «Шумо метавонед ба он мусоидат намоед, ки ақалан 20-25%-и сокинони маҳаллӣ дар соҳтмони НБО-и Рогун ба кор қабул карда шаванд?»**

Хоҳиши худро барои кор кардан дар НБО-и Рогун сокинони деха бо он асоснок мекунанд, ки онҳо мутахассисони «кӯхна» мебошанд: кранчӣ, ронанда, муҳандис, соҳтмончӣ ва онҳо ҳанӯз дар давраи оғози соҳтмони объекти мазкур кор мекарданд ва қисми зиёди онҳо худро ҳамчун мутахасисони варзидаю бомасъулияти соҳаи худ нишон додаанд. Тавре ки пурсидашудагон изҳор намуданд, онҳо борҳо бо дарҳости ба ин ё он вазифа ба кор қабул шудан муроҷиат намуданд, vale, тибқи суханони онҳо одамоне муроҷиат мекунанд, ки барои иҷрои вазифаҳо тахасуси кофӣ надоранд ва танҳо бо қарори субъективии роҳбарият – робитаҳои хештуборӣ ба кор қабул карда мешаванд.

Вобаста ба масъалаи баҳогузории молу мулк, ҳам дар дехаи Таги Ағба ва ҳам дар дехаи Таги Камар сокинон зикр менамоянд, ки баҳогузории амволи онҳо тибқи чунин расмиёт анҷом дода мешуд: намояндаҳои комиссия аз ҳайати кормандони ББИТ (Бюори байниногоҳиявии инвентаризатсияи техники)–и шаҳри Рогун меомаданду

худуди қитъай заминро медине, дараахтони мевадиҳандаро (паҳниу баландии дараахтонро) андоза мекарданд, баъдан ба дидани биноҳои истиқоматӣ оғоз мекарданд. Баҳогузорӣ соли 2009 анҷом дода шуда буд. Он вақт як метри мукааби масолеҳи чӯбу таҳта тақрибан 180-200 доллари ШМА-ро ташкил медод. Вале, айни замон як метри мукааби масолеҳи чӯбу таҳта тақрибан 400-420 доллари ШМА-ро ташкил медиҳад. Ҳамин тариқ, чунин бармеояд, ки натиҷаҳои баҳогузорие, ки он солҳо анҷом дода шуда буд, ба нарҳҳо ва эҳтиёҷоти ҳозира мутобиқат намекунанд. Сокинони минтақаҳои мазкур аз чунин вазъ норозиянд, ошуфтаянд ва талаб доранд, ки амалиёти баҳогузории амволи онҳо мутобиқи вазъу нарҳҳои ҳозира аз нав гузаронида шавад, ё ҳоҳиш доранд, ки ба натиҷаҳои мавҷудаи баҳогузорӣ ҳамон қадар маблағе илова карда шавад, ки барои харидорӣ ва соҳтани хонаи нав кифоят кунад.

Ҳамчунин қайд кардан бамаврид аст, ки ҷараёни пардоҳти ҷубронпулиҳо марҳила ба марҳила (4 марҳила) анҷом дода мешавад:

Марҳилаи 1 – пардоҳти ҷубронпулӣ дар ҳаҷми 30% аз ҳаҷми умумии маблағ (оғози соҳтмон)

Марҳилаи 2 – пардоҳти ҷубронпулӣ дар ҳаҷми 30% аз ҳаҷми умумии маблағ (идомаи соҳтмон)

Марҳилаи 3 – пардоҳти ҷубронпулӣ дар ҳаҷми 30% аз ҳаҷми умумии маблағ (анҷоми соҳтмон)

Марҳилаи 4 – пардоҳт намудани боқимонда 10%- аз ҳаҷми умумии маблағ (баъд ба анҷом расидани соҳтмони манзил)

Системаи мазкури пардоҳт намудани ҷубронпулиҳо барои сокинони қӯҷонидашванда проблемаҳои ба ҳуд ҳосро ба вучуд меорад, ҳусусан, сокинон дар ҳоле, ки марҳилаи дуюми пардоҳти ҷубронпулиро интизоранд, маблағи ҷубронпулии дар марҳилаи 1-ум пардоҳташуда даро ҳарҷ мекунанд, маблағи дар марҳилаи 1-ум пардоҳташуда барои манзили нав кифоягӣ намекунад, қисми зиёди сокинони деҳаҳои қӯҷонидашаванда бо ҷойи кор таъмин нестанд, вазъи иқтисодии онҳо дар сатҳи зарурӣ қарор надорад. Одамон дар чунин ҳолат ҷиҳати пайдо кардани имконият барои оғоз намудани соҳтмони манзили нав баривази манзилҳо, ки гирифта мешаванд, ба роҳбарияти ваколатдоргардида бо дарҳости пардоҳт намудани ҳаҷми пурраи ҷубронпулӣ ё қисми зиёди он муроҷиат мекунанд

## *Киштрог*

Бояд қайд намуд, ки ба аъзоёни гурӯҳи таҳқиқотӣ муюссар гардид, ки дехаи мазкурро, ки зери оби обанбор мемонад, муайян намоянд, vale ба онҳо муюссар нагардид, ки ба он ҷо бо мақсади пурсиши сокинони маҳаллӣ ва муайян кардани вазъи ҷойдоштаи вобаста ба кӯчонидан сафар кунанд. Гурӯҳи таҳқиқотӣ бо оғати табиӣ дучор гардид – ҷараёни сел, дар роҳҳои вуруд ба дехаи Киштрог каналҳоеро ба вучуд оварданд, ки барои дохилшавӣ ба дехаи мазкур монеа эҷод карданд.

Ба гурӯҳи таҳқиқотӣ муюссар гардид, ки номҳои дигар минтақаҳоеро, ки зери оби обанбор мемонанду сокинони онҳо бояд кӯчонида шаванд, муайян кунанд. Минтақаҳои мазкур инҳоянд: «Сеч», «Мироф», «Лугури Пойен». Вале, ёфтани ин дехаҳо ба онҳо муюссар нағардид, роҳгузарон натавонистанд дар пайдо кардани ин минтақаҳо кӯмак расонанд. Ин аз он шаҳодат медиҳад, ки дар худуди минтақаи соҳтмони сарбанд дигар дехаҳое низ мавҷуданд, ки мо дар бораи онҳо ҷизе намедонем, ин дехаҳо низ зери оби обанбор ҳоҳанд монд.

## **2. Натиҷаҳои сӯҳбатҳо бо сокинони ноҳияи Нурабод**

Ба мисли ҳамаи дигар мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимиюти давлатӣ, ба Ҳукумати ноҳияи Нурабод низ аз ҷониби ташкилоти мо мактубҳо бо дарҳости пешниҳод намудани иттилоот оид ба он, ки ба қучо, қай, ҷанд нафар, чӣ гуна кӯчонида мешаванд, фиристода шуда буданд. Дар ҳусуси натиҷаҳои гирифтани ҷавобҳо ба мактубҳои мо дар ҷадвали № 1 зикр шудааст.

Қабл аз сухан гуфтан аз натиҷаҳои бевоситаи пурсиши сокинони ноҳияи Нурабод, бояд қайд намуд, ки, мутаассифона, на ҳамаи сокинони ноҳияи мазкур розӣ буданд бо мо сӯҳбат кунанд, ҳатто бо шарти маҳарамона будани сӯҳбат, аз ҷумла бо сокинони ноҳияи Нурабод, бо истиқоматкунандагони дехоти наздикии дарёи Вахш, доир намудани сӯҳбатҳо хеле душвор буд, дар ҳоле ки барои маҳрамона сӯҳбат кардан сокинони дехаҳои дурттар аз дарёи Вахш истиқоматкунанда омодагии пурраи худро зоҳир намуданд. Сокинони дехоти наздикии дарёи Вахш (аниқтараш аз дехаи Сари Пул тақрибан 80-90%-и сокинон ба ноҳияи Дангара, дехаи Чорсада кӯчонида шудаанд) ба ноҳияи Дангара, сокинони дехоти дурттар аз дарёи Вахш истиқоматкунанда – ба ноҳияи Дарбанд кӯчонида мешаванд (Нурабоди Нав ё тавре, ки ҳалқ номгузорӣ

намудааст, ба Комсомолободи Нав, ва кӯчонидани аҳолӣ, аниқтараш дар марҳилаи 3-юми кӯчонидан анҷом дода ҳоҳад шуд).

Шартан минтақаи ноҳияи Нуробод ба ду қисм чудо мешавад: Нурободи Кӯҳна, минтақае, ки зери оби обанбор мемонад, ва Нурободи Нав, ки ба он ҷо одамонро мекӯчонанд, аз он ҷумла сокинони Нурободи Кӯҳнаро низ. Ҳангоми сафари гурӯҳи таҳқиқотӣ ба дехаҳои ноҳияи Нуробод, ки ба он ҷо одамон кӯчонида мешаванд, ба онҳо маълум гардид, ки дехаҳои мазкур дар ду тарафи минтақаи мазкур ҷойгир шудаанд. Дар ин минтақаҳо ҳонаҳои ба ҳам монанди дорои 4 утоқ ва даҳљез алакай сохта шуда буданд. Айни замон аз сӯҳбат бо сокинони кӯчонидашуда муайян гардид, ки ба дехаҳои мазкур 3 оила – кӯдакон ва набераҳои сокинони ноҳияи Нурободи кӯҳна алакай ҳонаҳои худро сохта кӯчида омаданд ва он ҷо истиқомат мекунанд, волидони онҳо бошанд, айни ҳол дар минтақаҳои кӯҳна истиқомат мекунанд, зеро манзилҳои онҳо бинобар норасоии маблаг ҳанӯз ҳам бапуррагӣ сохта нашудаанд. Соҳтмони дигар манзилҳо бошад, ҳанӯз ҳам ба анҷом расонида нашудааст. Дар минтақаи мазкур барои таъмин намудани аҳолӣ бо қувваи барқ алакай симҷӯбо гузошта шудаанд, вале дар роҳ гурӯҳи таҳқиқотӣ ягон трансформаторро мушоҳида накард.

Ба сокинони ноҳияи Нуробод низ саволҳо аз рӯи нусҳаи пешакӣ тайёркардашудаи – саволномаи хурд дода шуданд, аз ҷумла, ёё онҳо аз ҷараёни соҳтмони НБО-и Рофун ҳабардоранд? Оё онҳо медонанд, ки сокинони минтақаҳои зери оби обанбор монандад бояд ба дигар ҷойҳо кӯчонида шаванд? Оё кӯчонидан ҳоло анҷом дода мешавад? Ҷараёни кӯчонидан ҷӣ тавр сурат мегирад? Бар ивази манзилҳои ҳозираашон ба онҳо ҷӣ гуна истиқоматгоҳ дода мешавад? Оё он ба манзили ҳозираашон баробарарзиш аст ё не? Ва як қатор саволҳои дигар.

Дар ҷараёни сӯҳбат бо сокинони ноҳияи мазкур маълум гардид, ки раванди кӯчонидан дар лаҳзаи пурсиш қаноатбахш намебошад. Сокинон зикр мекунанд, ки худи ҷараёни кӯчонидан на аз ҷониби намояндаҳои мақомоти ваколатдори иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, балки аз ҷониби худи сокинони минтақаҳо, ки кӯчонида мешаванд, анҷом дода мешавад. Яъне, он сокиноне, ки қитъаи замин гирифтаанд ва имконият доранд ҳонаи нав пӯшанд, алакай манзилҳои худро соҳтаанд ва кӯчидаанд, ё ки манзилашонро соҳтаву интизири кӯчонидани умумӣ ҳастанд. Қисми боқимондаи сокинон пардоҳти арзиши манзилҳояшонро интизоранд, то ки ба соҳтмони ҳонаҳои истиқоматии нави худ оғоз намоянд. Дар айни ҳол, бояд зикр кард, ки сокинони ноҳияи мазкур ба кӯчонидан мӯқобил нестанд, вале онҳо

мехоҳанд, ки раванди қӯҷонидан дар асоси принципҳои расонидани қӯмак ба онҳо дар ин маврид, мусоидати мақомот ё муассисаҳои ваколатдори давлатии дахлдор сурат гирад. Розигии худро барои қӯҷидан онҳо бо он асосонок мекунанд, ки НБО-и Рогун барои ояндаи дурахшони онҳо, субот ва таъминоти онҳо соҳта мешавад. Ҳамчунин бо як овоз аксарияти кулли истиқоматкунандагон аз давлат ва намояндагони он ҳошиш мекунанд, ки ба ваъдаҳои додаи худ содик бошанд ва ба қӯҷонидани онҳо мусоидат кунанд.

Ҳамчунин пурсидашудагон аз он ҳолате изҳори ташвиш намуданд, ки намояндагони мақомоти ҳокимияти иҷроияи маҳаллӣ ба як қисми аҳолие, ки бинобар зери оби обанбор мондани маҳалҳояшон қӯҷонида мешаванд, барои соҳтмони манзил қитъаи замин чудо карданд, ки дар он ҷо таҳқурсии хонаҳо тайёр шуданд, ба қисми дигари аҳолӣ бошад, танҳо қитъаҳои заминро нишон доданд, ки муҳочирон минбаъд ин қитъаҳоро барои соҳтмони манзилҳо мегиранд, вале дар ин қитъаҳо таҳқурсиҳои хонаҳо вуҷуд надоранд ва дар он ҷой корҳои омодагӣ баарои соҳтмони оянда анҷом дода нашудаанд. Ғайр аз ин, ба баъзе сокинон танҳо маҳаллеро нишон доданд, ки онҳо ба он ҷо қӯҷонида мешаванд, вале қитъаҳои мушаххасеро, ки ба онҳо барои соҳтмони хонаҳои нав дода мешаванд, нишон надоданд ва тақсим накардаанд.

*«Дар минтақаи барои мо ҷудокардашуда аслан оби ошомидани вуҷуд надорад, таъминоти қувваи барқ дуруст нест, инҷунин воридишавии воситаҳои нақлиёт ба минтақаи мазкур бинобар вуҷуд доштани канал ва набудани кӯпрӯк барои гузаштани мошинҳои боркаш бо масолеҳи соҳтмон мушкил аст» - мегӯяд яке аз истиқоматкунандагони Нуробод.*

Тибқи суханони пурсидашудагон, баҳогузории манзилҳои онҳо сатҳӣ анҷом дода мешавад, маблағи ҷуброни молу мулк барои соҳтмони иморат ва хонаҳои нави истиматӣ дар ҳаҷми пурра пардохта на-мешавад.

Сокинон аз ҳолате дар ташвишанд, ки ба баъзеи онҳо ҳанӯз ҳеч гуна маблағ пардохта нашудааст, ба баъзеи дигарашон танҳо 10 000 – 15 000-сомонигӣ пардохта шудааст, ки 8-10%-и маблағи умумиро ташкил медиҳад, ба оилаҳои дигар бошад 50%-и арзиши баҳогузории истиқоматгоҳ пардохта шудааст. Якчанд одамон ҳангоми сӯҳбат изҳор намуданд, ки онҳоро мачбур кардаанд аз ҳисоби худ ба соҳтмон оғоз намоянд ва ваъда доданд, ки баъди ба анҷом расидани соҳтмон маблағи

сарфнамудай онҳоро мепардозанд. Ин одамон алакай ҳоло соҳтмонро ба анҷом мерасонанд, vale маблагҳои ваъдагардида пардохта нашудаанд.

*«Тамоми масолеҳи соҳтмониро ман бо тақия ба ваъдаи баргардонидани маблаг баъди соҳтмон ба тариқи пардохти гайринақдӣ гирифтаам, ман соҳтмони истиқоматгоҳро ба анҷом расонидам, vale, мутаассифона, маблагеро, ки ба ман ваъда карда буданд, то ба ҳол нағирифтаам. Акнун қарздордагон ҳар рӯз ба хонаи ман омада талаб мекунанд, ки маблагҳоро баргардонам. Ба қарибӣ қарздордагон омада назди ман шарт гузаштанд, ки агар ман маблаги масолеҳи соҳтмониро барнагардонам, дар ин сурат az I моҳи январи соли 2011 ба қарзи гирифтаам фоизҳоро ҷамъ мекунанд» - мегӯяд яке аз сокинони ноҳияи Нурабод.*

Ҳамчунин сокинони пурсидашуда проблемаҳои ҳангоми баҳогузории молу мулкашон ҷойдошта, аз чумла баҳогузории ниҳолҳои шинондаашонро зикр карданд. Баҳогузории манзилҳои онҳоро намояндагони ҷамоатҳо (мақомоти иҷроияи маҳаллӣ) анҷом медиҳанд. Онҳо, аксаран, хонаҳои онҳоро давр зада арзишро «аз рӯи дид» - таҳминӣ муқаррар мекунанд – ба хона медароянд, аз ҳавлӣ онро аз назар мегузаронанд, ягон ҷизро ҷен накарда, ҳам нарҳи ҳавлӣ ва арзиши ҳам хонаро мегузоранд.

*«Ҳангоми баҳогузории хонаи ман намоянда таҳҷо аз ҳавлӣ ба он назар андохту баромада рафт. Дар натиҷа, хонаи ман, ки аз З утоқ ва аз нешайвони қушода иборат буда, аз таҳкурсии мустаҳками бетонӣ соҳта шудааст, дар ҳавли даҳҳо дараҳтони мевадору сояфкани гуногун дорад, ҳамагӣ якчанд ҳазор сомонӣ баҳогузорӣ карда шуд» - ишқояти талхе карда, мегӯяд яке аке аз пиразани қӯҳсансол.*

Яке аз проблемаҳои асосие, ки бо он сокинони ноҳияи Нурабод рӯ ба рӯ мегарданд, вучуд надоштани дастрасӣ ба иттилооти эътиимоднок мебошад. Ба сокинон маълум нест, ки онҳоро кай ва бо қадом шартҳо мекӯлонанд. Кий барои тамоми ҷарёни кӯчонидан масъуласт? Ҳангоми ошкор гардидани ягон ҳукуқвайронкунӣ ба кий метавон муроҷиат кард? Минбаъд чӣ тавр ҷараёни пардохт анҷом дода ҳоҳад шуд ва ғайра? Дар айни замон ҳамчунин оғоҳии ҳукуқӣ надоштани сокинони минтақаҳои мазкурро низ зикр кардан зарур аст. Одамон ҳангоми гузаронидани

пурсишиз аз баён намудани фикру ақидаҳои худ ва додани ягон тавзехот худдорӣ мекунанд.

Бо хушнудӣ зикр кардан ҷоиз аст, ки аз 1 январи соли 2011 Муассисаи давлатии «Дирексияи минтақаҳои зери оби НБО-и Рӯғун» таъсис дода шуд, ки дар мавриди ҳама гуна масъалаҳои ҳангоми кӯчонидан бинобар соҳтмони НБО-и Рӯғун бавучудоянда ба он ҷо муроҷиат кардан мумкин аст. Умедворем, ки Дирексияи мазкур дар ҳалли масъалаҳои бавучудояндаи муҳочирон кӯмак расонида, худи раванди кӯчониданро сабук мегардонад ва барои кӯчонидан шароити зарурӣ муҳайё месозад.

Боз як лаҳзаи дигарро низ таъкид кардан ҷоиз аст: бо сабаби кӯчонидан ба баъзе оилаҳо, ки дар тӯли солҳои зиёд дар як маҳал, дар як хона зиндагӣ мекарданд, лозим меояд, ки чудо шаванд, зеро ба ҳар як оила 8 садяки гектар қитъаи замин барои соҳтмон мансил ҷудо карда мешавад.

*«Фарзандони ман ба Федератсияи Россия барои пулкоркуни рафтанд. Пештар мо якҷоя зиндагӣ мекардем ва як ҳоҷагӣ будем, мо ба ҳароҷоти алоҳида эҳтиёҷ надоштем. Акнун ба мо лозим меояд, ки тақсим шавем ва алоҳида зиндагӣ қунем, зеро дар 8 садяки гектар мо ҳамаамон ҷойгир шуда наметавонем», - изҳор менамояд истиқоматкунандай ноҳияи Нурабод – модари 4 фарзанд.*

Ҳангоми сӯҳбат баъзе сокинони ноҳияи Нурабод бо изҳори хушнудӣ зикр карданд, ки кӯчонидан на ба таври маҷбурий, балки бо ҳоҳиши худи сокинон анҷом дода намешавад, яъне, онҳое, ки алакай истиқоматгоҳи худро соҳтаанд ва имконият доранд дар минтақаи барои онҳо ҷудокардашуда зиндагӣ қунанд, метавонанд ихтиёран ба он ҷо кӯчида раванд. Одамон ба қадри имкон барои молу мулкашон ҷубронпулӣ гирифта, истиқоматгоҳи нав месозанд ва оҳиста-оҳиста мекӯчанд.

Ҳоҳиши асосии сокинони пурсидашуда он буд, ки давлат минтақаи дурдаст, нообод ва барои соҳтмон ва иморатсозӣ нобобро пешниҳод накунад, балки ҷои барои зиндагӣ мувоғифро ҷудо на-мояд, то ки одамон имкон дошта бошанд, агар шароити зиндагии худро беҳтар накунанд ҳам, ақалан он шароитеро дошта бошад, ки то кӯчонидан онҳо доштанд.

### **3. Натицаҳои сӯҳбатҳо бо сокинони ноҳияи Рашт**

Бояд қайд намуд, ки дар оғоз ба мо мұяссар нагардид, ки бо роҳбарияти ноҳияи мазкур ҳамкорӣ ба роҳ монем ва корҳои таҳқиқотии худро анҷом диҳем. Аз ҷумла, 22 декабри соли 2010 сафари корӣ ба минтақаҳои ноҳияи Рашт, Роғун ва Нурабод бо мақсади доир намудани сӯҳбатҳо бо Раисони мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии ин ноҳияҳо ва дар ҳолати имконият будан, сӯҳбат намудан бо сокинони маҳаллӣ ба нақша гирифта шуда буд.

Пешакӣ, 20 декабри соли 2010 тариихи почта ба унвони раисони Ҳукуматҳои ин минтақаҳо, Раиси ҶСК «НБО-и Роғун», ШСҲҚ «Барқи Тоҷик», ба Вазорати энергетика ва саноат мактубҳо бо шарҳи мухтасари мақсадҳо, ном ва марҳилаҳои фаъолияти лоиҳа, инчунин бо ҳоҳиши пешниҳод намудани иттилооти марбут ба шумораи одамони кӯҷонидашаванда, ҷойҳо, аз кучо ва ба кучо кӯҷонида мешаванд, ҷубронпулиҳо ва гайра фиристода шуда буданд. Ҳамчунин мактубҳо ба унвони Ҳукуматҳои ин минтақаҳо дар ҳусуси оғоҳонӣ оид ба оғози татбиқи лоиҳаи марбут ба ҳуқуқи кӯҷонидашавандагон бинобар соҳтмони НБО-и Роғун аз ҷониби ташкилоти мо таҳия ва бо ҳуд гирифта шуда буданд.

Азбаски ноҳияи Рашт дар байни минтақаҳои мавриди назар ноҳияи аз ҳама дурттарин мебошад, қарор шуд, ки аввал ноҳияи мазкур, баъдан дар роҳи баргашт аз дигар ноҳияҳо боздид намоем.

Ҳангоми воҳӯрӣ бо Раиси Ҳукумати ноҳияи мазкур Давлатов Маҳмадҷон аз ҷониби мо маълумоти мухтасари шифоҳӣ оид ба лоиҳа ва дар бораи ниятҳои мо дар ин самт пешниҳод карда шуд. Мутаассифона, бояд зикр намуд, ки Давлатов М., сарфи назар аз мавқеи мусбии мо, муносибати боодобона, инчунин, сарфи назар аз тавзехоти мо нисбати он, ки соҳтмони НБО-и Роғунро ҷонибдорӣ менамоем, ва меҳоҳем, ки ҳангоми соҳтмон ва татбиқи чунин нақшай бузург марбут ба НБО-и Роғун, ҳуқуқҳои инсон, ҳусусан: ҳуқуқ ба манзил риоя карда шаванд, нисбати мо ва лоиҳаи мо хеле манғӣ муносибат карда, изҳор намуд, ки Ҳукумати ноҳияи Рашт бо шумо дар ин самт ҳамкорӣ карданӣ нест ва намегузорад, ки мо лоиҳаи мазкурро амалӣ намоем, то он даме, ки «аз боло» розигӣ дода нашавад. Ӯ аз мо гирифтани иҷозати Ҳукумати кишварро талаб кард. Вале, бояд қайд кард, ки ташкилоти мо дар асоси қонунгузории амалкунанда ба қайд гирифта шудааст, фаъолияти мо хислати ошқорою қонунӣ дорад. Фаъолияти мазкур тибқи лоиҳа хилофи қонунгузонии Ҷумҳурии Тоҷикистон намебошад ва бо

амалҳои худ чиҳати расонидани кӯмаки ҳуқуқӣ дар доираи фаъолияти мазкур мо ягон меъёри қонунгузориро вайрон намекунем, бинобар ин, мо танҳо хостем раиси нохияро аз оғози татбиқи лоиҳа дар нохияи мазкур хабардор намоем.

Ҳамчунин Давлатов М. изҳор намуд, ки дар нохияи онҳо проблемаҳои марбут ба кӯчонидани аҳолӣ бинобар соҳтмони НБО-и Рогун вуҷуд надоранд ва ҳадди ақал дар 3 соли наздиктарин дар ин нохия ҳеч гуна кӯчонидан ба нақша гирифта нашудааст, мо ҳуқуқ на-дорем ба мавзӯи мазкур даҳл кунем, вақте ки ҳанӯз кӯчонидан оғоз на-гардидаст, вақте ки дар пеш боз 5-7 соли дигар аст, ҳамчунин изҳор намуд, ки мо бо амалҳои худ меҳоҳем ҳалқро ба муқобили Ҳукумат шӯр андозем.

Дар мавриди мактубҳои мо ба унвони онҳо, Давлатов М. гуфт, ки Ҳукумат ҷавобҳои худро ба унвони мо мефиристад.

Бо ҷунин аксуламали (муносабати) Раиси Ҳукумати нохияи Рашт рӯ ба рӯ гардида, мо қарор кардем, ки шахсан бо раисони Ҳукуматҳои дигар нохияҳо воҳӯйӣ накунем, балки ба онҳо танҳо мактуби огоҳонӣ бо ҳоҳиши пешниҳод намудани утоқ корӣ барои гузаронидани машваратҳои ҳуқуқӣ ирсол намоем.

Аз ҷониби мо кӯшишҳои ҷиҳати таҳияи мактубҳои огоҳонӣ ба унвони мудири шӯъбаи кафолатҳои конститутсионии ҳуқуқҳои шаҳрвандони Дастигоҳи иҷроия Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва расонидани кӯмак дар ба роҳ мондани робита ва ҳамкорӣ бо мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимиятӣ анҷом дода шуданд, инчунин оид ба ҷунин аксуламали (муносабати) Раиси нохияи Рашт ба роҳбарияти Бонки Ҷаҳони ҳабар дода шуд.

Тавре ки ба мо баъдан маълум гардид, аз моҳи январи соли 2011 ба вазифаи Раиси Ҳукумати нохияи Рашт ба ҷойи Давлатов Маҳмадҷон Абдураҳмонов Сайдумрон Назарович таъин карда шудааст.

Баъдтар, ҳангоми зангҳои телефонии мо ба Ҳукумати нохияи Рашт барои аниқ кардани масъалаи фиристодани ҷавоб ба мактуби мо, эҳсос карда шуд, ки муносабати роҳбарияти нохияи Рашт нисбати мо тағиیر ёфтааст, онҳо омода буданд бо мо ҳамкорӣ намоянд.

Дар ҷараёни сафари аввал барои сӯҳбат бо сокинони нохияи мазкур ва мусоҳиба бо якчанд сокинони маҳаллий маълум гардид, ки сокинони нохияи Рашт дар ҳусуси кӯчонидани онҳо маълумоте надоранд, ба саволҳои гурӯҳи таҳқиқотӣ оид ба он, ки оё онҳо хабардоранд, ки онҳоро бояд кӯчонанд, ин масъала чӣ тавр ҷараён мегирад, оё бо онҳо ягон шахс аз роҳбарияти нохия воҳӯйӣ кардааст ва гайра,

истиқоматкунандагон бо тааччуб چавоб доданд ва ҳамон замон аз маълумоти шунидаашон ба ташвиш афтоданд. Он гоҳ аз ҷониби мо бо мақсади роҳ надодан ба воҳима ва паҳн нагардидан бесарусомонӣ дар байни аҳолӣ қарор қабул карда шуд, ки дар ноҳияи Рашид таҳқиқот нагузаронем. Ҳамчунин ин гуна қарор дар асоси چавоби расмии роҳбарияти ноҳия ба мактуби мо қабул карда шуд, ки дар он маълумоти зерин зикр гардида буд:

*«Мақомоти иҷроияи маҷаллии ҳокимиюти давлатӣ дар мавриди оилаҳое, ки бинобар соҳтмони НБО-и Рогун бояд қӯҷонида шаванд, метавонад ба маълумоти Шумо расонад, ки мутобиқи лоиҳаи тасдиқгардидаи соҳтмони НБО-и Рогун аз солҳои 80-уми аспри гузашта, қӯҷонидани сокинони 11 дехаи ноҳияи Рашид баъди марҳилаи дуюми соҳтмони НБО-и Рогун (обанбори бузург дар ноҳияи Нурабод) дар назар дошта шуда буд. Дар ҳоли ҳозир, бо сабаби он, ки мо бо лоиҳаи нави тасдиқгардидаи соҳтмони НБО-и Рогун шинос нестем, мо наметавонем ба Шумо дар мавриди дехаҳои дар қаламрави ноҳияи Рашид қарордоштае, ки қӯҷонида мешаванд, چавоби дақиқ дуҳем. Ҳамчунин то ба ҳол ба мо аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар хусуси минтақи обанбори НБО-и Рогун ва қӯҷонидани сокинони ноҳияи Рашид бинобар соҳтмони НБО-и Рогун ягон дастуре ворид нашуудааст».*

#### 4. Натиҷаҳои сӯҳбатҳо бо сокинони ноҳияи Турсунзода

##### Тойчӣ

Дехai мазкур тақрибан дар масофаи 7 километр аз маркази Турсунзода ҷойгир аст, мавзеъ хеле калон аст, иморатҳо дар шакли ханаҳои гилини иборат аз як ё ду утоқи чандон намуди хуб надошта, мавҷуданд. Барои соҳтмони манзил қитъаи хеле калони замини ҳамвор чудо қарда шудааст, ин мавзеъ дар шамолраҳа қарор дошта, ҳамеша дар ин ҷо боди саҳт мевазад. Ба гуфтаи сокинон, субҳ ва шомгоҳон шамоли саҳт мевазад, рӯзона бошад ҳаво салқин буда, шамол намевазад.

Бояд муносибати сокинони мазкурро ба таҳқиқот ва фаъолияти мо таъкид намуд. Қариб ҳама сокинон аз он савол карданд, ки оё пурсиши мо минбаъд ба онҳо зиён намерасонад. Максаду вазифаҳоямонро фаҳмонда дода, онҳоро ба он бовар кунондем, ки сарчашмаҳои гирифтани иттилоот маҳрамона мебошанд, ба гурӯҳи таҳқиқотӣ мусассар гарид, ки бо онҳо пурсишҳо доир намояд.

Дар ҷараёни пурсиш маълум карда шуд, ки муҳочирон ба дехai

Тойчии шаҳри Турсунзода аз маҳалҳои Роғун (чамоати Сичароф) ва ноҳияи Нуробод кӯчидан омаданд. Аз он ҷо 19 оила кӯчонида шудааст, ки онҳо аз 10 то 30% ҷубронпулӣ гирифтанд. Айни замон (моҳи апрели соли 2011) 7 оила дар деҳаи Тойҷӣ истиқоматгоҳҳои худро соҳтанд, ки аз 1 ё 2 утқо ҷобарот буда, бештар ба саройи аз плитаҳои бетонӣ соҳташуда (хонаи муваққатӣ) монанданд.

353 қитъаҳои замин барои кӯчонидани сокинон аз 4 деҳаи ноҳияи Роғун чудо карда шудаанд. Аз 15 то 20 хонаҳо соҳта шудаанд, вале дар он ҷо ҳанӯз бо сабаби он, ки хонаҳо ба тарики мавсимиӣ соҳта мешаванд ё ҳанӯз барои соҳтмон маблағҳо вуҷуд надоранд, инчунин бо сабаби он, ки ба қадри кофӣ соҳтмончиён аз ҷумлаи бародарон, шавҳарон, падарони худ вуҷуд надоранд, одамон дар он ҷо ҳоло зиндагӣ намекунанд.

Ба ҳар як оила қитъаи замини алоҳида ба андозаи 10 садяки гектар чудо карда шудааст. Сокинони деҳаи Тойҷӣ, ки аз минтақаи зери оби обанбор кӯчонида шудаанд, ба мисли сокинони дигар минтақаҳое, ки пурсида шудаанд, пештар якчанд оила дар як ҳочагӣ зиндагӣ мекарданд. Ба мисле, ки дар дигар ҳолатҳо ҷой дошт, ҷубронпулӣ танҳо ба молики асосии ҳочагии зери об монанда пардохта шудааст, ба дигар аъзоёни оила, ки барояшон қитъаи замини алоҳида чудо карда мешавад, лозим меояд, ки хонаҳояшонро аз ҳисоби маблағҳои худ созанд.

Қисми зиёди оилаҳои кӯчонидашуда аз кӯчонидан розианд. Тавре ки ин сокинон изҳор намуданд, ба онҳо автомошинаҳои тамғаи КАМАЗ чудо карда шуда буданд, ки бо ёрии ин автомошинаҳо онҳо тавонистанд ашё ва ҷорвои худро интиқол диханд. Вале, дар байни пурсидашудагон онҳо низ буданд, ки аз кофӣ набудани 10 садяки гектар қитъаи замин барои оилаҳои қалон, вуҷуд надоштани кӯмак барои онҳо дар интиқоли лавозимоти рӯзгор, дигар амвол ва ҷорво шикоят карданд, бисёриҳо маҷбур шудаанд ҷорвояшонро фурӯшанд.

Дар мавриди таъминоти қувваи барқ сокинон шикоят надоранд. Қувваи бақр 5 соат субҳ ва 5 соат шабона, ҳамагӣ 10 соат дар як рӯз дода мешавад. Вале, аксар вакт таъминоти обро қатъ мекунанд, ки боиси нороҳатии зиёде мегардад. Бо сабаби кӯчидан сокинон даромади устувор надоранд, бинобар ин онҳо наметавонанд дар вақташ ҳаққи истифодаи об ва қувваи барқро пардохт намоянд.

Сокинони муҳочиршуда ҳоҳиш намуданд, ки барои фарзандони онҳо мактаб ва беморхона созанд, ки ҳанӯз ҳам анҷом дода нашудааст.

Дигар сокинон, аз чумла, занон, розӣ нашуданд бо гурӯҳи таҳқиқоти сӯҳбат кунанд, онҳо инро бо он шарҳ доданд, ки чунин масъалаҳоро дар оилаҳои онҳо мардҳо ҳал мекунанд.

Ҳачунин муайян карда шуд, ки маблагҳои ҷубронпулӣ дар лаҳзаи пурсиш дар ҳаҷми пурра пардохта нашудаанд. Ин ҳолат барои ҳарчи зудтар ба анҷом расонидани соҳтмон ва қӯҷонидани аҳолӣ монеаҳои муайяне ба вуҷуд меорад, муҳочиронро нороҳат месозад. Маблағе, ки қисман пардохта мешавад, дар маҷмӯъ барои ҳаридории маводи зарурии соҳтмонӣ ва соҳтани манзили истиқоматбоб дар қитъаи нави ҷудошуда кофӣ намебошад.

Дар байнин пурсидашудагон онҳое низ буданд, ки аз он хушнудӣ мекарданд, ки ба онҳо маҳз ҳамин қитъаи заминро барои соҳтани манзил додаанд, зеро ин мавзезъ аз пойтаҳт дур намебошад ва ин маконро ҳуди онҳо интиҳоб карда буданд.

## 5. Натиҷаҳои сӯҳбатҳо бо сокинони ноҳияи Дангара

### Деҳаи Чорсадаи ҷамоати деҳоти Лолазор

Дар минтақаи мазкур 50 ҳоҷагие, ки аз шаҳри Роғун солҳои 2009-2010 қӯҷонида шудаанд, ҷойгиранд.

Ба ҳар як оила 10 садяки гектар қитъаи замин дода шудааст, ҷубронпулӣ низ танҳо мисли дигар ҳолатҳо танҳо ба молики асосии истиқоматгоҳи зери об монанда пардохта шудааст, ба аъзоёни боқимондаи оила бошад, лозим меояд, ки манзилро аз ҳисоби маблагҳои ҳуд созанд.

Пурсиши сокинони минтақаи мазкур нишон дод, ки онҳо нисбати тартиби қӯҷонидан норозигӣ изҳор накардаанд, вале онҳо аз роҳбарияти шаҳри Роғун, ки ба ақидаи онҳо, барои бартараф намудани камбуҷидҳо, яъне кофӣ набудани 10 садяки гектар замин барои ҳоҷагиҳои иборат аз 3-4 оила ва якчанд фарзанд, ҷораҳои зарурӣ наандешдааст, норозӣ буданд. Ҳамчунин сокинони муҳочиршуда аз он изҳори норозигӣ намуданд, ки дар интиқоли ашёҳои рӯзгор ва ҷорво ба онҳо кӯмак нарасониданд. Ба қисми зиёди сокинон лозим омад, ки ҷорвои ҳудро фурӯшанд.

Дар мавриди қувваи барқ сокинон шикоят надоранд, вале аксар вақт таъминоти обро қатъ мекунанд. Сокинони муҳочиршуда ҳамчунин даромади устувор надоранд, бинобар ин онҳо наметавонанд ҳаққи истифодаи обро пардозанд. Ҳамчунин сокинон изҳор намуданд, ки дар маҳалли онҳо мактабҳо, бунгоҳҳои тиббӣ, бοғчаҳои бачагон,

майдончаҳои варзишӣ ва гайра вуҷуд надоранд. Ин нуқтаҳо дар худи нохияи Дангара мавҷуданд, вале то ба он ҷойҳо расидан барояшон дур аст.

Занони ин минтақа низ аз сӯҳбат кардан бо аъзоёни гурӯҳи таҳқиқотӣ худдорӣ карда, инро бо он шарҳ доданд, ки чунин масъалаҳоро дар оилаҳои онҳо мардҳо ҳал мекӯнанд.

Аз ҷониби сокинон, ба мисли сокинони дигар маҳалҳо проблемаҳои вобаста ба пардохти маблағҳои ҷубронпӯлӣ зикр карда шудаанд - маблағҳои ҷубронпӯлӣ дар лаҳзаи пуршиш дар ҳаҷми пурра пардохта нашуда буданд. Ин ҳолат барои ба анҷом расонидани соҳтмон монеаҳои муайянे ба вуҷуд меорад. Маблаге, ки қисман пардохта мешавад, дар маҷмӯъ барои ҳаридории маводи зарурии соҳтмонӣ ва соҳтани манзили истиқоматбоб дар қитъаи нави ҷудошуда кофӣ намебошад.

### **Дехаи Чорсада 2, ҷамоати деҳоти Лолазор**

Ба дехаи мазкур сокинони дехаи Сарипули нохияи Нурабод кӯчонида шуда буданд. Ҳоло деҳоти Чорсадаи 2-ро Деҳоти Нурабод меноманд, ҳамчунин дар шиносномаҳои сокинон зикр карда мешавад, ки онҳо дар дехаи Нурабоди нохияи Дангара ба қайд гирифта шудаанд.

Аз ҷониби гурӯҳи таҳқиқотӣ зикр карда шуда буд, ки дар мавзеи мазкур ҳоначаҳои аз ҷиҳати шаклу андоза стандартии намудашон озода соҳта шудаанд, ҳоначаҳои соҳтмонашон нотамом низ мавҷуданд. Трансформаторҳо мавҷуданд, қувваи барқ пайваст карда шудааст.

Вале, роҳҳо дар мавзеи номбурда корношоям буда, қобили истифодабарӣ намебошанд. Дар фасли зимистон, вақте ки роҳҳо хушканд, яҳ кардаанд, аз тарики онҳо ақалан илоҷе карда ҳаракат кардан мумкин аст, аммо, дар фасли тобистон, дар ҳавои гарм, вақте ки тамоми гили яҳкарда об мешавад, аз тарики ин роҳҳо ҳаракат кардан хеле мушкил, ва ҳатто умуман гайриимкон аст, зеро ба гил дармондан мумкин аст.

Дар ҷараёни пуршиш ҳамчунин муайян карда шуд, ки қисми асосии одамони кӯчонидашаванда бо сабабҳои муайян ҳанӯз дар дехаи пештара, яъне дехаи Сарипули нохияи Нурабод бокӣ мемонанд. Сабаби ин аз он иборат аст, ки то ба ҳол ба онҳо дар ҳаҷми пурра ҷубронпӯлӣ пардохта нашудааст ва онҳо наметавонанд соҳтмони манзили навро ба итмом расонанд. Ҳамагӣ танҳо 3 нафар одамони кӯчонидашуда 100% маблағи

чубронпулиро барои молу мулкашон гирифтаанд, боқимондаҳо ҳадди аксар 70%-и маблағи умумии чубронпулиро гирифтаанд.

Барои чорво ба онҳо ҳеч чиз намедиҳанд, дар айни ҳол, сокинон наметавонанд чорворо бо худ биёранд, зеро, ба ақидаи онҳо, чорво бо сабаби фарқияти шароити обу ҳаво метавонад талаф ёбад. Барои он, ки чорворо аз даст надиҳанд онҳо мачбуранд ҳангоми кӯчидан онро фурӯшанд.

Барои дараҳтони мевадиҳанда ба онҳо маблағи муайян пардохта мешавад, vale, дар баробари ин, ягон нафар аз пурсидашудагон на-тавонист ақалан маблағи таҳминиеро, ки барои як дараҳт пардохта мешавад, ё ақалан категорияҳоеро, ки аз рӯи онҳо ниҳолҳо баҳогузорӣ карда мешаванд, номбар кунад.

Дараҳтоне, ки мевадиҳанда намебошанд, метавонанд бурида шуда, ҳамчун маводи соҳтмонӣ истифода карда шаванд.

Ҳамин тарик, муайян карда шуд, ки муҳочирон дар хусуси он, ки хонаҳояшон ва молу мулки боқимондаи онҳо чӣ қадар баҳогузорӣ шудаанд, маълумоте надоранд.

Проблемаҳое, ки муҳочирон бо онҳо дучор мешаванд – ин вучуд надоштани мактаб, ба фарзандони онҳо мушкил будани ба мактаб рафтани ба дехаи ҳамсоя мебошанд, ки бинобар ин, фарзандони онҳо муддати 2 сол аст, ки ба мактаб намераванд, вучуд надоштани бунгоҳи тиббӣ, мумфарш набудани роҳҳо, вайрон будани ҳатти қубури об, вучуд надоштани лотокҳо барои партоби об баъди боридани борон ё барф.

Ҳангоми кӯчонидан қисми зиёди муҳочирон барои интиқоли молу мулки худ маблағҳои худро сарф карданд, ва танҳо як қисми ками онҳо ашёю амволашонро ба воситаи наклиёте, ки мақомоти ваколатдор чудо кардаанд, интиқол додаанд.

*«Ба мо техника ҷудо мекунанд – як автомошинаи боркаш барои 3 ҳоҷагӣ. Ин, албатта барои интиқол додани тамоми ашёю амволи мо коғӣ намебошад, зеро дар дехаи мо дар як ҳоҷагӣ ду ва ё зиёда оилаҳо зиндагӣ мекунанд».*

Барои аниқ намудани вақти соҳтани мактабҳо, бунгоҳҳои тиббӣ ва дигар масъалаҳо, мо тасмим гирифтем бори дигар бо мақсади бевосита мuloқot ва сӯҳбат намудан бо Раиси ноҳияи Дангара, ба ин ноҳия сафар кунем.

Бо сабаби он, ки ба зангҳои телефонии мо аз маъмурияти ноҳия

чавоб надоданд, мо имконият надоштем пешакӣ дар хусуси мулоқот маслиҳат намоем ва вақти мусоҳиба бо Раиси ноҳияро мушаххас на-моем. Бинобар ин, қарор шуд, ки бевосита ба ин ноҳия сафар кунем. Баъди расидан ба маҳалли таъйинот мактуби расмиро аз номи таш-килоти худ марбут ба оғозонӣ аз оғози лоиҳаамон «Ҳифзи манфиатҳои шахмоне, ки бинобар соҳтмони НБО-и Рогун кӯҷонида шудаанд» ва фаҳмонда додани мақсаду вазифаҳои лоиҳа, инчунин дар хусуси ҳоҳиши пешниҳод намудани иттилоот оид ба он, ки чанд оила алакай ба ноҳия Дангара кӯҷонида шудааст, боз кӯҷонидани чанд оилаи дигар ба нақша гирифта мешавад, оё ба оилаҳои кӯҷонидашуда ягон гуна ҷуброн пешниҳод карда мешавад, оё соҳтмони мактабҳо, бунгоҳҳои тиббӣ, бοғчаҳои бачагон, майдончаҳои варзишӣ соҳта мешаванд ва ғайра пешниҳод кардем. Мактуби мазкурро намояндаи шӯъбаи уму-мии Дастгоҳи Раиси ноҳия қабул намуд ва он ба қайд гирифта шуд.

Тавре ки баъдан маълум гардид, рӯзе, ки мо омада будем Раиси ноҳияи Дангара ҳузур надошт, рӯзҳои қабул рӯзҳои душанбе ва шанбе мебошанд. Вале, ба мо муюссар гардид, ки бо муовини Раиси ноҳия, ки нисбати мо ва лоиҳаи мо мусбӣ муносибат кард, воҳӯрӣ намудем, ў изҳор намуд, ки мо метавонем ба ҳамкории онҳо такя намоем, дар хусуси омадани мо ва мактуби мо ба раиси ноҳия гузориш дода мешавад ва дар мӯҳлатҳои муқаррарномудаи конун ба мактуби мо ҷавоб пешниҳод карда мешавад. Вале, мутаассифона, ҷавоби онҳо ҳамин тавр ворид нагардид.

## 6. Натиҷаҳои сӯҳбатҳо бо сокинони ноҳияи Рӯдакӣ

### Теппай Самарқандӣ

Дехаи мазкур тақрибан дар масофаи 14 километр аз маркази ноҳияи Рӯдакӣ қарор дорад, мавзеъ хеле қалон аст, иморатҳои дар шакли ҳонаҳои гилини иборат аз 1 ё 2 утоқи чандон намуди хуб надошта, мавҷуд буданд. Қитъаи хеле қалони замини сатҳаш ҳамвор чудо карда шудааст. Аслан ҳамаи сокинон аз он ҳушнуданд, ки ба онҳо маҳз дар ин мавзеъ барои соҳтмони ҳонаҳои истикоматӣ қитъаи замин чудо карданд, зеро он ба пойтҳат наздик аст, ва ин мавзеъро худи онҳо интиҳоб намуда буданд.

Бояд муносибати сокинони мазкурро ба таҳқиқот ва фаъолияти мо таъкид намуд. Қариб ҳама сокинон аз он пурсон шуданд, ки оё пурсиши мо минбаъд ба онҳо зиён намерасонад. Бори дигар мақсаду вазифаҳоямонро фаҳмонда дода, онҳоро ба он бовар кунондем, ки

сарчашмаҳои гирифтани иттилоот маҳрамона мебошанд, ба гурӯҳи таҳқиқоти мұяссар гарид, ки бо онҳо пурсиши доир намояд.

Дар ҷараёни пурсиши муайян гардид, ки муҳоцирон ба Теппай Самарқандӣ ва дехаи Мойнкаҷ аз деҳоти Алагалабони поён, Чорсада, инчунин ҷамоати Ҳакимии ноҳияи Рогун ва Нуробод кӯчида омадаанд.

Ҳангоми пурсиши маълум гардид, ки ба Теппай Самарқандӣ ҳамаги 233 оила кӯчонида шудаанд. Аз онҳо 7 оилаашон алакай ҳонаҳои худро дар шакли ҳонаҳои гилине, ки бештар ба истиқоматгоҳи мұваққатӣ монанд мебошанд, сохтаанд. Ҳангоми шиносоӣ бо Раиси ҷамоат аз ҷониби гурӯҳи таҳқиқотӣ саволҳо дар мавриди барои чӣ муҳоцирон ҳанаҳои худро аз ҳиштҳои гилин (лойблокҳо) месозанд, Раиси ҷамоат ҷавоб дод, ки муҳоцирон истиқоматгоҳои мұваққатиро барои он месозанд, ки ягон сарпаноҳе дошта бошанд, ҳонаҳои бокимондаро онҳо аз ҳишти пухта месозанд.

Кувваи барқ катъ карда намешавад, тамоми маҳал бо ҷоҳҳо таъмин карда шудааст, одамон аз он ҷо об мегиранд.

Ба муҳоцирон ҳангоми кӯчидан автомошинаҳои тамғаи КАМАЗ ҷудо карда шуда буданд, ки ба воситаи онҳо муҳоцирон амволи худро интиқол доданд. Ҳангоми кӯчидан ба онҳо ЧСК «НБО-и Рогун» ёрӣ расонидааст.

Ба мисле, ки дар ҳолатҳои дигар ҷой дошт, маблағҳои ҷубронпулӣ дар лаҳзаи пурсиши дар ҳаҷми пурра пардохта нашудаанд. Ин ҳолат ба рои ҳарчи зудтар ба анҷом расонидани соҳтмон ва кӯчонидани аҳолӣ монеаҳои муайяне ба вучуд меорад, муҳоциронро нороҳат месозад. Маблағе, ки қисман пардохта мешавад, дар маҷмӯъ барои ҳаридории маводи зарурии соҳтмонӣ ва соҳтани манзили истиқоматбоб дар қитъаи нави ҷудошуда кофӣ намебошад.

Сокинон мегӯянд, ки раванди кӯчонидан аз ҷониби намояндагони мақомоти ваколатдори иҷроияи маҳаллии ҳокимиияти давлатӣ, НБО-и Рогун, инчунин ҳуди сокинони кӯчонидашавандай ноҳия анҷом дода шуд. Бояд зикр кард, ки онҳо ба кӯчонидан муқобил нестанд, valee онҳо меҳоҳанд, ки мақомоти давлатии ваколатдор ё мусассисаҳои даҳлдор дар раванди кӯчонидан ба онҳо кӯмаку мусоидати худро расонанд. Розигии худро барои кӯчидан ин сокинон бо он асосонок мекунанд, ки НБО-и Рогун барои ояндаи «дураҳшони» онҳо, субот ва таъминоти онҳо соҳта мешавад.

## **Моинкач**

Бадеҳай Мойнкачҳоло ҳамагӣ оила кӯчида омадаанд. Тахкурсиҳои хонаҳо ҳамагӣ дар чор қитъа сохта шудаанд, гарчанде ки қитъаҳои замин ба 73 оилаи муҳочир чудо карда шудаанд.

Дар ҷараёни пурсиш ҳамчунин маълум гаридид, ки ин оилаҳо низ хонаҳои худро аз хиши гилин (лойблокҳо) сохтаанд, эҳтимолияти фаромадани сел ва минбаъд ҳароб гаридани онҳо вучуд дорад.

Ба ҳар як оила қитъаи замин ба андозаи 10 саджи гектар чудо карда мешавад, ки барои ҳоҷагии иборат аз 3-4 оила кофӣ намебошад, ҷубронпулӣ танҳо бо молики асосии истиқоматгоҳи зери об монанда дода мешавад, ба аъзои боқимонда лозим меояд, ки хонаҳояшонро аз ҳисоби маблағҳои худ созанд.

Қувваи барк қатъ карда намешавад, тамоми маҳал бо ҷоҳҳо таъмин карда шудааст, одамон аз он ҷо об мегиранд.

Ба муҳочирон ҳангоми кӯчидан автомошинаҳои тамғаи КАМАЗ чудо карда шуда буданд, ки ба воситаи онҳо муҳочирон амволи худро интиқол доданд. Ҳангоми кӯчидан ба онҳо ҶСК «НБО-и Рогун» ёрӣ расонидааст.

Ба мисле, ки дар ҳолатҳои дигар ҷой дошт, маблағҳои ҷубронпулӣ дар лаҳзаи пурсиш дар ҳаҷми пурра пардохта нашудаанд. Ин ҳолат ба-рои ҳарҷи зудтар ба анҷом расонидани соҳтмон ва кӯчонидани аҳолӣ монеаҳои муайяне ба вучуд меорад, муҳочиронро нороҳат месозад. Маблағе, ки қисман пардохта мешавад, дар маҷмӯъ барои ҳаридории маводи зарурии соҳтмонӣ ва соҳтани манзили истиқоматбоб дар қитъаи нави ҷудошуда кофӣ намебошад. Дар ҳоли ҳозир муҳочирон аз 10 то 30%-и ҷубронпулиро гирифтаанд.

Сокинон мегӯянд, ки раванди кӯчонидан аз ҷониби намояндагони мақомоти ваколатдори иҷроияи маҳаллии ҳокимиёти давлатӣ, НБО-и Рогун, инҷунин худи сокинони кӯчонидашавандай ноҳия анҷом дода шуд. Бояд зикр кард, ки онҳо ба кӯчонидан мӯқобил нестанд, вале онҳо меҳоҳанд, ки мақомоти давлатии ваколатдор ё муассисаҳои даҳлдор дар раванди кӯчонидан ба онҳо қӯмаку мусоидати худро расонанд. Розигии худро барои кӯчидан ин сокинон бо он асосонок мекунанд, ки НБО-и Рогун барои ояндаи «дурахшони» онҳо, субот ва таъминоти онҳо сохта мешавад.

## **Кӯчонидан мутобики қонунгузории миллӣ**

Тавре ки маълум аст, дар ҷавоб ба дарҳости Ҳукумати Ҷумҳурии

Тоҷикистон Бонки Ҷаҳонӣ розӣ шуд ба Ҳукумат дар таҳияи Таҳқиқоти арзёбӣ оид ба Лоиҳаи пешниҳодшаванди обанбори минтақавии Рӯғун ва нерӯгоҳи барқии обӣ (НБО-и Рӯғун) мусоидат намояд. Таҳқиқоти арзёбӣ аз ҳисоби маблағҳои грант ва қарзи Ассотсиатсияи баёналмалии рушд (АБР) ба Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон маблағузорӣ карда мешаванд. Таҳқиқоти арзёбии зерин анҷом дода мешаванд:

- Арзёбии техникию иқтисодӣ (АТИ)
- Арзёбии таъсири экологӣ ва иҷтимоӣ (АТЭИ)

Дар доираи таҳқиқоти мазкур, Бонки Ҷаҳонӣ ва Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон моҳи декабри соли 2010 дар мавриди он ба мувофиқа расиданд, ки соҳтмони нав ва раванди нави кӯҷонидани сокинон то пешниҳод гардидан ва аз ҷониби кишварҳои ҳавзаи дарё мавриди муҳокима қарор гирифтанд, иҷунин баррасӣ гардиданни Таҳқиқоти арзёбӣ аз ҷониби Гурӯҳи коршиносон барои муайян кардани қобилияти ҳаётии лоиҳа, оғоз карда наҳоҳад шуд.<sup>1</sup>

Вале, дар ВАО иттилооте дар бораи он пайдо шудаанд, ки кӯҷонидан бинобар соҳтмони НБО-и Рӯғун, сарфи назар аз созишино-маи дар боло зикргардидаи Бонки Ҷаҳонӣ бо Ҷумҳурии Тоҷикистон, ба ҳар ҳол ҷой дорад.<sup>2</sup> Бо мақсади равшанӣ андохтан ба масъалаи мазкур мо ба баъзе шаҳсони масъул, аз ҷумла ба роҳбари Муидиряти минтақаи зериобшаванди НБО-и Рӯғун Мирзоев Р. З. ва раиси ҷамоати Сичароги шаҳри Рӯғун Даҳмардаева Давлатхоним муроҷиат намудем.

Тавре ки онҳо маълум намуданд, ҳақиқатан кӯҷонидани сокинон аз 6 деҳаи шаҳри Рӯғун - Таги Камар, Таги Ағба, Талҳашма, Сеч, Қиширгон-Мирғон, Чорсада ҷой дорад.<sup>3</sup> Ин кӯҷонидан ба он вобаста аст, ки ҳоло дар НБО-и Рӯғун корҳои барқарорсозие идома доранд, ки мақсад аз онҳо таъмин намудани иҷрои корҳое мебошад, ки алакай дар замони Иттиҳоди Шӯравӣ анҷом дода шуда буданд, инчунин ба сатҳи соли 1993, вақте ки оғати табиӣ қисми сарбандро шуста бурда буд, ра-

1 Варакаи иттилоотӣ: Кӯмаку дастигирье, ки аз ҷониби Бонки Ҷаҳонӣ дар соҳаи захираҳои энергетикиу обии Осиёи Миёна расонида мешавад, 2 декабряи соли 2010, Алмаато, <http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTRUSSIANHOME/EXTRUSSIANCOUNTRIES/ECAINRUSSIANEXT/0,,contentMDK:22781021~pagePK:146736~piPK:226340~theSitePK:488750,00.html>

2 АИ Регнум, [http://www.toptj.com/News/2010/07/21/v\\_tadzhikistane\\_iz\\_zony\\_zatopleniya\\_rugunskoy\\_ges\\_dolzhny\\_pereselit\\_sya\\_bolee\\_1\\_5\\_tysyach\\_semey](http://www.toptj.com/News/2010/07/21/v_tadzhikistane_iz_zony_zatopleniya_rugunskoy_ges_dolzhny_pereselit_sya_bolee_1_5_tysyach_semey)

3 Ҷавоби МД «Дирексияи минтақаҳои зери оби обанбори НБО-и Рӯғун» аз 25.06 соли 2011, № 1-263

сонидани он аст. Ва бинобар гузаронидани корҳои барқарорсозии мазкур кӯчонидани сокиноне, ки дар минтақаи хавфнок ва минтақаи хатар қарор доранд, тақозо карда мешавад. Бояд зикр кард, ки кӯчонидани мазкур дар доираи қонунгузории миллӣ, бидуни истифодаи сиёсат ва расмиёти Бонки Ҷаҳонӣ анҷом дода мешавад. Бонки Ҷаҳонӣ низ тасдиқ менамояд, ки ба ҳолатҳои мазкури кӯчонидан ҳеч иртиботе надорад ва бо Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар мавриди қатъ кардани кӯчонидан то ба даст омадани натиҷаҳои Таҳқиқоти арзёбӣ мувофиқа ҳосил гардидааст.

Ҳамаи муҳоҷирони аз ин 6 деҳа бо тамоми кафолатҳое, ки Қарори Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 20 январи соли 2009 №47 «Дар бораи аз минтақаи зери оби обанбори НБО-и Рӯғун кӯчонидани сокинони шаҳри Рӯғун ва ноҳияи Нуробод» пешбинӣ намудааст, таъмин карда мешаванд. Ин сокинон ба деҳаи Саидони шаҳри Рӯғун ва шаҳраки 20-солагии истиқлолияти шаҳри Рӯғун кӯчонида мешаванд.

## ҚИСМИ ЧОРУМ

### *Хулосаҳо оид ба натиҷаҳои таҳқиқоти анҷомдодашиуда*

Натиҷаҳои таҳқиқоти анҷомдодашиударо чамъбаст намуда, мешавон хулосаҳои зерин баровард:

1. Қонунгузории милии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки масъалаҳои қӯҷонидан ва пешниҳод намудани ҷубронпулиҳоро танзим менамояд, дар маҷмӯй ба стандартҳои байналмилаӣ, аз ҷумла, ба сиёсати Бонки Ҷаҳонӣ оид ба масъалаҳои муҳочирати иҷборӣ мутобиқат намуда, ба ҳар ҳол як қатор камбудӣ ва проблемаҳо низ дорад: қонунгузории миллии Тоҷикистон қӯҷониданро ҳамчун барномаи маҷмӯии рушди устувор арзёбӣ наменамояд, балки танҳо пешниҳод кардани манзили/қитъаи замини баробарзиш ва ҷуброни талағот ва зарар аз қӯҷониданро кафолат медиҳад. Ҳангоми қӯҷонидан ба ҷунин ҷанбаҳо, ба монанди таъмин намудани шаҳсони қӯҷонидашаванда бо қӯмаки моддӣ дар муддати муайянӣ давраи гузариш, ки давомнокии он бо дарназардошти арзёбии асоснони вақти барои барқарорсозии манбаъҳои воситаҳои рӯзгузаронӣ ва сатҳи зиндагӣ зарур буда ҳисоб карда мешавад, таваҷҷӯҳ зоҳир карда намешавад. Ба муҳочирон барои беҳтарсозии музди меҳнат ва сатҳи зиндагӣ қӯмак расонида намешавад. Мутобиқи стандартҳои байналмилаӣ, ҳангоми ҳалли масъалаҳои қӯмакрасонӣ ва таъмини ҷуброн ба шаҳсони қӯҷонидашаванда онҳое ба инобат гирифта мешаванд, ки ба замин ҳуқуқи расмии қонунӣ доранд; онҳое, ки дар лаҳзаи оғози барӯйхатгирий ба замин ҳуқуқи расмии қонунӣ надоранд, вале дар ҳусуси қонунан ба расмият даровардани ҷунин замин ё объектҳо даъво доранд; онҳое, ки ба қитъаи замине, ки ишғол мекунанд ҳуқуқи қонунии эътирофшуда надоранд ва дар ҳусуси қонунан ба расмият даровардани ҳуқуқи қонунӣ ба замин даъво надоранд. Қонунгузории миллӣ танҳо шаҳсонеро ҳамчун объектҳои гирандаи қӯмак ва ҷуброн баррасӣ менамояд, ки ба манзил ва замини гирифташаванда ҳуқуқҳои қонунӣ доранд. Дар қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки масъалаҳои қӯҷонидан ва муҳочиратро танзим менамояд, ба ҷунин категорияи шаҳсон, ба монанди занон, кӯдакон, ҷавонон, пиронсолон ва ғайра таваҷҷӯҳи маҳсус зоҳир карда намешавад.
2. Шаҳсони қӯҷонидашаванда аз нарасидани иттилооти воба-

ста ба мухочират камбудӣ эҳсос мекунанд. Дар бораи расмиёт ва механизмҳои дақиқи баррасии арзу шикоятҳои вобаста ба масъалаҳои кӯҷонидан (мухочират) иттилоот вучуд надорад. Гарчанде намояндагони ҳокимиият дар шахси роҳбари Дирексияи минтақаҳои зери оби обанбори НБО-и Рогун, инчунин мақомоти маҳаллии иҷроияи ҳокимиияти давлатӣ дар мавриди таъмин намудани шахсони кӯҷонидашаванда бо иттилоот (иттилоот оид ба он, ки онҳо ба кучо кӯҷонида мешаванд, кай, бо қадом тарик ва файра) тадбирҳо меандешанд ва бо аҳолӣ воҳӯриҳо доир мекунанд, ин кофӣ намебошад, зеро дар баъзе мавзеъҳои зери оби обанбори НБО-и Рогун монанд, сокинон дар хусуси раванди кӯҷонидан ва кафолатҳое, ки бинобар кӯҷонидан пешниҳод карда мешаванд, иттилооти дақиқ надоранд. Ҳамин тарик, шахсони кӯҷонидашаванда нисбати иштирок кардан дар машваратҳои оид ба вариантҳои муҳталифи кӯҷонидан, аз ҷумла иштирок намудан дар банақшагирӣ, татбиқ ва назорати татбики чорабиниҳои марбут ба кӯҷонидан имкониятҳои маҳуд доранд.

3. Ҷубронпулӣ танҳо ба молики асосии манзили зери оби обанбор монанд, яъне сардори тамомӣ ҳочагие, ки аз якчанд оила иборат мебошад, пардохта мешавад, ки ин ҳолат манфиатҳои гурӯҳҳои осебпазирро ( занон, кӯдакон, одамони солҳӯрда) ба инобат намегирад. Ҳачми ҷубронпулӣ аз баҳогузории молу мулк вобастагӣ дорад ва он дар ҳар як ҳолат, мутобикан, гуногун мебошад. Аксаран, молики асосии ҳочагӣ ё падар ё модар мебошад. Баъзан маблаги ҷубронпулии пардохташуда барои соҳтани манзил дар қитъаи ҷудогардида ҳатто аз ҷониби худи сардори ҳочагӣ кофӣ намебошад. Ҳамин тарик, ба оилаҳои бокимондае, ки бо сардори ҳочагӣ якҷоя зиндагӣ мекунанд, лозим меояд, ки хонаи истиқоматиро дар қитъаи замини ба онҳо ҷудокардашуда аз ҳисоби маблагҳои худ созанд.
4. Дар мавриди баҳогузории молу мулки шахсони кӯҷонидашаванда проблемаҳои муайяне вучуд дорад. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон соҳтори мустақили баҳогузории молу мулк вучуд надорад. Баҳогузории манзили шахсони кӯҷонидашавандаро ББИТ анҷом медиҳад. Файр аз ин, қисми зиёди баҳогузории манзил ва молу мулк ҳанӯз соли 2009 анҷом дода шуда буд. Вале, дар ҷониби охир нарҳҳои масолехи соҳтмонӣ ва дар маҷмӯъ ҳамаи

ашёхо хеле афзудаанд, бекурбшавии асьор чой дошт, ва маблағи манзили соли 2009 баҳогузоришуда барои соҳтмони дигар манзили обод дар соли 2011 коғӣ намебошад.

5. Дар аксари ҳолатҳо сокинон ба кӯчидан изҳори ҳоҳиш ва розигӣ баён мекунанд, кӯчонидан ба тарики ихтиёрӣ анҷом дода мешавад. Вале, сокинони нисбатан солҳӯрдаи минтақаҳо ва шахсони маъюб ҳоҳиш мекунанд, ки ба қадри имкон дар маҳалҳои пештараашон монанд ё ба мавзеъҳое кӯчонида шаванд, ки ба маҳалли истиқомати пештара онҳо наздик мебошанд.
6. Системаи (низоми) пардохти ҷубронпулиҳо комил намебошад ва боиси ба вучуд омадани мушкилиҳои муайян барои муҳочирон мегардад. Пардохти ҷубронпулиҳо марҳила ба марҳила сурат мегирад, 30-фоизӣ аз маблағи умумии ҷубронпулӣ дар ҳар як марҳила. Низоми мазкури пардохтҳо барои муҳочирон мушкилоти муайяннеро ҷӯд мекунад, аз ҷумла сокиноне, ки марҳилаи дуюми пардохтҳоро интизоранд, маблағи пардохти марҳилаи якумро сарф мекунанд, маблағҳое, ки дар марҳилаи 1-ум пардохта шудаанд, барои соҳтани манзили нав коғӣ намебошанд, муҳочирон аслан ҳамаашон бекоранд, вазъи иқтисодиашон дар сатҳи зарурӣ қарор надорад. Одамон дар ҷунин ҳолат бо ҳоҳиш муроҷиат мекунанд, ки роҳбарияти барои кӯчонидан ваколатдор тамоми маблаг ё қисми зиёди онро пардохт намояд, то ки муҳочирон имкон дошта бошанд ба соҳтмони манзили нав баривази манзили гирифтшудаашон оғоз намоянд.
7. Сарфи назар аз талаботи қонунгузорӣ нисбати то кӯчонидани сокинон ба ҷойҳои нави истиқомат марҳила ба марҳила ба анҷом расонидани корҳо оид ба наасби ҳатти шабакаҳои барқ, алоқа, соҳтмони муассисаҳои таҳсилоти умумӣ, бунгоҳҳои тиббӣ, каналҳо, ҳатти қубури об ва таъмири роҳҳо, ва нисбати омодагии мақомоти ҳокимият ба андешидани тадбирҳо ва ҳал намудани ин масъалаҳо, ба ҳар ҳол дар баъзе маҳалҳои муҳочирант ҳатҳои интиқоли барқ, қубури об, алоқа вучуд надорад, мактабҳо, боғчаҳои бачагон, бунгоҳҳои тиббӣ, майдончаҳои варзишӣ, роҳҳо ва гайра соҳта нашудаанд.

## **ТАВСИЯХО**

**Ба Бонки Җаҳонӣ дар доираи Тахқиқоти арзёбие, ки аз ҷониби он маблағузорӣ мегарданд:**

1. Ҳамроҳ кардани ду намояндаи ТЧ «Идораи ҳукуки инсон ва риояи қонуният» ба Гурӯҳи корӣ оид ба таҳияи нақшаҳои кӯҷонидан ва баҳогузории молу мулки муҳочирон.
2. Ба ҷомеаи шаҳрвандӣ таъмин намудани дастрасии доимӣ ба иттилоот.
3. Дастигирӣ ва мусоидат намудан ба мубодилаи мунтазам ва мутақобилай иттилоот бо тарафҳои манфиатдор дар бахши амалҳои андешидашуда ва ба нақша гирифташаванда дар мавриди кӯҷонидан бинобар соҳтмони НБО-и Роғун.
4. Доир намудани воҳӯриҳои ҳармоҳаи мунтазам байни намояндағони «Идораи ҳукуки инсон ва риояи қонуният» ва роҳбарони Бонки Җаҳонӣ ва дигар кормандон.
5. Ҷойгир (интишор) намудани иттилоот оид ба лоиҳаи НБО-и Роғун ҳамчунин ба забони тоҷикӣ низ.

**Ба Ҳукумат:**

1. Таъсис додани ниҳоди (соҳтори) мустақил (ё гурӯҳи корӣ) оид ба баҳогузории манзил ва дигар молу мулк ва муқаррар карданни шумораи дақиқи одамоне, ки лоиҳа ба онҳо даҳл мекунад.
2. Риоя намудани принсипҳои розигии озодона, пешакӣ ва огоҳона (FPIC) ҳангоми соҳтмони НБО-и Роғун, маҳсусан дар вақти кӯҷонидани шаҳрвандон.
3. Тамоми амалҳо оид ба кӯҷонидан бояд ба принсиipi «Барқарорсозии пурраи арзиш» ҳангоми кӯҷонидани шаҳрвандон асос ёбанд. Ба инобат гирифтани бекурбашавии асъор ва болоравии нарҳҳо ҳангоми ҳисоб кардани ҷубронпулиҳо.
4. Ба шаҳрвандон дар мархилаи аввали қӯҷонидан пешниҳод кардани ҷубронпуйӣ ба андозаи 70-80%-и аз арзиши умумии

баҳогузории молу мулк, на балки дар ҳачми 30%, тавре ки Ҳукумат пешниҳод мекунад. Шаҳрвандони қўчонидашуда бояд барои соҳтмони манзили нав ва баробара ризиш маблағҳои кофӣ дошта бошанд.

5. Бо манзил ва чубронпулии муносиб таъмин намудани сокинони аз минтақаҳои зериобмонӣ қўчонидашаванд, ки дар замони Иттиҳоди Шӯравӣ қўчонидашуда буданд, дар давраи муҳолифати шаҳрвандӣ ба маҳалҳои истиқоматии худ баргаштаанд.
6. Пешниҳод намудани чубронпуй на танҳо ба молики асосии манзил, балки ҳамчунин ба аъзои оилаи ў, ва ба қадри имкон ба қисмҳо тақсим накардан он.
7. Андешидани тадбирҳо оид ба бартараф соҳтани ҳолатҳои ногувор ва зиёне, ки корҳои барқарорсозӣ дар НБО-и Роғун ба сокинони дехаи Таги Камар мерасонанд (заминларза, рехтани сангмайда, чангю хок, шикастани бомҳо бинобар таркиши динамит ва гайра).
8. Пардоҳт намудани маблаг барои интиқоли ашёо амвол ба муҳочирон ба тариқи беподош, на балки тариқи қарз, тавре ки пештар Ҳукумат пешниҳод карда буд.
9. Сари вақт огоҳонидани муҳочирон аз тадбирҳои андешидаванд ва навигариҳои вобаста ба қўчонидан.
10. Сари вақт, пурра ва ба таври дақиқ ҷавоб додан ба мактубҳо, дархостҳои намояндагони чомеаи шаҳрвандӣ.
11. Доир намудани машваратҳои воқеӣ бо шахсони қўчонидашаванд оид ба масъалаҳои қўчонидан ва дар онҳо ташкил намудани саволу ҷавоб барои намояндагони мақомоти ҳокимият. Ба намояндагони мақомоти ҳокимият дар чунин машваратҳо зарур аст, ки фикру ақидаҳои сокинонро пурсон шаванд.
12. Андешидани тадбирҳои таъхирнопазир оид ба соҳтмони мактабҳо, бунгоҳҳои тиббӣ, боғчаҳои бачагон, гузаронидани хатҳои интиқоли барқ, соҳтани роҳҳо ва гайра дар тамоми минтақаҳое, ки ба он ҷойҳо аҳолӣ аз минтақаҳои зериобмонии НБО-и Роғун қўчонида мешавад (ё алакай қўчонида шуда аст).